

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМЎЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ

ТДУ 891.550 (091)
ТКБ 83.3 Точик
С - 25

Бо ҳуқуқи дастнавис

САЛҔУҚӢ МУҲАММАД ҚОСИМ

ТАҲҚИҚИ ҚИЁСИИ ҶАНБАҲОИ ҲУНАРӢ ВА ИҔТИМОӢ ДАР АШҔОРИ
ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ

Диссертатсия
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси
10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои
филологӣ, профессор
Элбоев Вафо Ҷӯракулович

ДУШАНБЕ – 2024

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3	
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ	7	
БОБИ I. НАЗАРЕ БА РЎЗГОРУ АШЬОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ		
ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ	13	
1.1. Рўзгор, осор ва часоратҳои адабии Лоиқ Шералӣ	15	
1.2. Латиф Нозимӣ ва нақши ў дар адабиёти муосири Афғонистон	28	
БОБИ II. ТАҲҚИҚИ ҚИЁСӢ ДАР АШЬОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ		
ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ	43	
2.1. Мундариҷаи ашъори Лоиқ Шералӣ ва баррасии он	43	
2.2. Таҳқиқи қиёсии муҳтавои ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ	53	
2.3. Ҳунари Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ	64	
2.4. Унсурҳои мунозира дар шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ	83	
2.5. Афкори адабии Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ	87	
БОБИ III. НАҚШ ВА ИСТИФОДАИ САНЪАТҲОИ БАДЕЙ, МАВЗУҮҲОИ ИҼТИМОӢ ВА ТАБИАТ ДАР АШЬОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ		97
3.1. Ҷойгоҳи санъатҳои шеърӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ	97	
3.2. Саноэи бадеӣ дар ашъори Латиф Нозимӣ	104	
3.3. Баррасии мавзуоти иҷтимоӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ	117	
3.4. Тасвири табиат дар шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ	136	
ХУЛОСА	148	
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҼАҲОИ ТАҲҚИҚ		152
РЎЙХАТИ АДАБИЁТ	154	
НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ	169	

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Тағириу таҳаввул дар шеъри форсии дарӣ дар ибтидо бисёр мавриди интиқоди мунаққидони адабӣ қарор гирифт. Ҳар кадом аз мунаққидон дидгоҳи худро бар ин падидаҳои нав ва мутаҳаввил бо ҷашмандоз ва баррасиҳои мутафовит гуфтанду навиштанд. Қабули ин падидаи нав аз ҷониби баъзе аз намояндагони адабиёти ҳавзаи форсизабонон саҳт мавриди тамасхур воқеъ шуд ва қасоне ҳам буданд, ки шикастани вазну надоштани қофияро дар шеър бидъат мепиндоштанд. Шоирону адібон якбора бо шеъре рӯ ба рӯ шуданд, ки аз қайфияти шеъри классикии сабки ҳиндӣ бисёр мутафовит буд. Ин шеър бо такя ба мабнои тозаи иҷтимоӣ, бо забони сода ва омписандона ба майдон омад ва хонандагони шеъри Бедил ва классикисандонро мутааҷҷиб соҳт. Ин тафовут барои шоирони ҳирфаиे чун Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ фурсати хубе буд, ки масири шеъри худро тағирир диҳанд ва аз назарҳои мухталиф бо тафовутҳои зиёд аз шеъри классикий шеъре бисароянд, ки мавриди таваҷҷӯҳи мувоғиқон ва мухолифон қарор гирад. Ин нав шудан дар фароянди таърихии худ, аз ҳаллоқият ва навовариҳои шоирони навпардоз суханҳо бо худ дошта, ки камтар бад-он пардохта шудааст. Бо зикри маънӣ ва нигоҳе жарф ба ин маврид бар шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ таҳқиқ ҳоҳем кард ва шеърҳои ҳар дуро аз нигоҳҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ ба баррасӣ ҳоҳем гирифт.

Таҳаввули навпардозӣ ва пушти сар гузоридани шеъри классикии сабки ҳиндӣ, ҳарчанд мушкил буд, аммо тавонист дар ҷанд даҳа ҷои хешро дар адаби форсии дарии тоҷикӣ пайдо намояд. Шеъри нави форсии дарии тоҷикӣ ҳам монанди ҳар падидаи нави дигар замоне таваллуд шудааст, замоне рушд кардааст ва замоне ҳам ба боландагӣ расидааст.

Тардиде нест, ки мавқеъ, замони зиндагӣ ва боландагии ҳар шоир бар дидгоҳҳо, салиқаҳо ва интихобҳои ў таъсир мегузоранд. Аз ин рӯ, бо назар бар зиндагӣ ва рӯйдодҳои замонии Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ таъсири омилҳо бар нигоҳ ва нигариши адабии ҳарду шоир, баррасӣ ҳоҳад шуд, ки арзиши

назариявию амалии онҳо аз аҳаммият холӣ наҳоҳад буд. Аз ин хотир, дар маркази таҳқиқи хеш баррасии масъалаҳои таҳқиқи қиёсии ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимиро қарор додаем, ки дар он таҳқиқи масъалаҳои калидиву меҳварии рӯзгору осори шоирон, мундариҷаи ашъор, ҳунари онҳо дар маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, истифодай унсурҳои мунозира, баёни афкори адабӣ, оҳангҳои иҷтимоӣ, ҷойгоҳи табиат, истифодай санъатҳои шеърӣ ва сабку забони баёни ҳарду шоирро ба таври муқоиса матраҳ ва пажуҳиш намудаem.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Таҳқиқи шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ бо равиши қиёсӣ то ба ҳол собиқае надорад. Дар давоми солҳои 1966-1997 аз Лоиқ Шералӣ 29 номгӯй кутуби ашъор ба табъ расидааст, ки баъд аз нашри ин китобҳо дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ андешаҳои зиёди хонандагон ва мунаққидон ба табъ расидааст, ки назари онҳо ба шеъри Лоиқ мусбат аст ва аз як шеър ба шеъри дигар ва аз як маҷмуа то маҷмуаи дигар дараҷаи камолоти шоирӣ ва вусъати андешаҳояшро таъкид кардаанд. Дунёи шоирӣ, ҷусторҳои бадеиву ҳунарӣ ва марҳилаҳои камолоти шоирии Лоиқ Шералӣ маҳз дар ҳамин давра шакл гирифта, такмил ёфтааст. «Сари сабз» маҷмуаи нахустини шоир аст, ки Абдунабӣ Сатторов ба ин китоб тақриз навишта, нигоҳу назари тоза ва жарфу навгароиҳои Лоикро аз маҳсусияти вежаи истеъоди шоирии ў ҳисобида, роҷеъ ба ҷустуҷӯҳои нахустини шоир дар он давра ҷавон ба тафсил андешаронӣ кардааст [77, с.149-153]. Баъд, донишмандони тоҷик М.Шакурӣ [84, с.47-53], Р.Ҳошим [83], А.Сатторзода [73, с.5-29], А.Ҳакимов [82], Ҳ.Шарифов [86], Ю.Акбарзод [50], С.Абдулло [47, с.132-168], Р.Ваҳҳобзода [99, с.89-101], шоира Фарзона [129, с.215-222] ва даҳҳо дигарон роҷеъ ба эҷодиёти Лоиқ Шералӣ мақолаву тақризномаҳои зиёд навиштаанд. Дар замони зиндагии устод Лоиқ Шералӣ ягона китобе, ки дар бораи рӯзгор ва ҳусни шеъри ў баҳшида шудааст, китоби Гулназар Келдӣ «Лоике чун Лоике» [54] мебошад. Баъд аз даргузашти Лоиқ Шералӣ чанд китоб ва маҷmuаҳои дигар оид ба рӯзгору осори шоир ва паҳлуҳои эҷодиёти ў ба нашр расидаанд. Аз ҷумла, китобҳои Карим Абдулов «Лоики миллат» [48], Сорбон «Лоикнома» [79], Бӯрӣ

Карим «Часорати шоир» [60], Гаффоров Усмончон «Шаҳбози осмони сухан» [57], сўгномаи «Марсияи Хуршед» [62], Мисбоҳиддини Нарзикул «Фурӯғи ҳастӣ» [66], Муталлибов Розиқчон «Ифтихори миллӣ дар ашъори Лоик Шералӣ» [64], Неъмат Ҳаёт «Инқилоби Лоик дар шеъри муосири тоҷик» [81], Раҳимӣ Холмаҳмад «Ҷустор дар шинохти шеъри Лоик» [71]. Инчунин, вобаста ба ҷашни 80-солагии Лоик Шералӣ ҷанд мачмуаҳои донишгоҳӣ [89] , [61], [63] , ба нашр расидаанд, ки дар лобалои ин мачмуаҳо мақолаҳои зиёд оид ба паҳлуҳои муҳталифи рӯзгору осор ва ҳусни шеъри Лоик Шералӣ ба нашр расидаанд. Баъд аз вафоти Лоик се нашри «Қуллиёт»-и ў (Хуҷанд, 2001, Текрон, 1383 ҳичрӣ (ба хати арабӣ) ва Душанбе, 2008) бо сарсухани муфассали Абдунабӣ Сатторзода ба нашр расидааст, ки дар онҳо паҳлуҳои гуногуни рӯзгору осор ва ҳунари шоирии Лоик Шералӣ таҳқиқ ва баррасӣ гардидаанд.

Латиф Нозимӣ дар ҳавзаи форсизабонон шоири шинохташуда аст. Оид ба рӯзгору осори Латиф Нозимӣ низ таҳқиқоти муҳим дар Афғонистон ва Тоҷикистон ба нашр расида, аз ў 7 мачмуаи ашъор то қунун ба табъ расидааст. Аз ҷумлаи таҳқиқоти донишмандони афғонистонӣ - Муслиҳи Салҷуқӣ «Ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ дар шеъри муосири форсии дарӣ» [72], Таҳмина Мехрон «Баррасии сувари хаёл дар ашъори Латиф Нозимӣ» [111] ва Манижа Амин «Навоварӣ дар ғазали Латиф Нозимӣ» [91], инчунин, мақолаҳои Восифи Боҳтарӣ «Салом бар марде, ки бутиқои замонро менависад» [96, с.17-31], Акрам Усмон «Шастумин баҳори валодат бо майманати шоир ва мунтақиди бузурги замони мо» [126, с.23-24], Парстав Нодирӣ «Латиф Нозимӣ шоире аз табори дараҳтон» [157, с.23-26], Муслиҳи Салҷуқӣ «Паранда мераваду ошёна мемонад» [122, с.32-40], доктор Мучовир Аҳмад Зиёр «Асаргузории устод Нозимӣ дар борварӣ ва боландагии фарҳангии миллӣ» [114, с.21-32], Абдуллоҳи Шодон «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд» [148, с.22-31], Башир Азизӣ «Шоир ва устоди шеър» [149] ва дигарон роҷеъ ба ҳусни шеъри Латиф Нозимӣ ба нашр расидаанд, ки ҳамагӣ бар устоди шеър ва мунтақиди тавоно будани ў қойиланд.

Дар диссертатсия раванди инкишофи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ, нақши шоирон Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар густариши анвои

мухталифи шеър, чусторҳо ва ҳунари шоирии онҳо дар пешрафти муҳтаво, дарунмояи шеър, мазмунофаринӣ, тасвирсозӣ, забон ва сабки шеъри муосир дар муқоиса таҳқиқу баррасӣ шудаанд.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Пажуҳиши диссертационӣ дар низоми татбиқи нақшай корҳои илмӣ - таҳқиқотии кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои солҳои 2019-2022, ки ба таҳқиқ ва нашри осори адибони адабиёти муосири тоҷикӣ ва ҳавзаи адабиёти форсии дарӣ равона шудааст, анҷом ёфтааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии диссертатсия таҳқиқи масъалаҳои муҳтавои ашъор, чусторҳо ва ибтикороти ҳар ду шоир дар густариши шеъри мусир, таҳқиқи мавзуъҳои иҷтимоӣ, хунари шоирон дар маъниофарӣ ва тасвирсозӣ, истифодаи унсурҳои мунозира, баёни афкори адабӣ, чойгоҳи табиат, забон ва сабку баён дар ашъори Лоиқ Шералӣ, Латиф Нозимӣ ва навпардозиҳои онҳо дар шеъри ҳавзаи адабии Тоҷикистон ва Афғонистон мебошад. Таҳқиқ ба сурати қиёсӣ ва китобхонаии ҳар ду шоири бузурги Тоҷикистон ва Афғонистон бо пайванд ба дафтарҳои шеърии онҳо ва мақолаҳову навиштаҳои чопшуда роҷеъ ба ин шоирон ва баррасии татбиқӣ ва муқоисаи сабкии байни ҳар ду шоир анҷом пазируфтааст.

Вазифаҳои таҳқиқ. Бахри ба ин мақсадҳо ноил гардидан зарур дониста шуд, ки вазифаҳои зеринро ҳамаҷониба ҳаллу фасл намоем:

1. Шиносондани беҳтари рӯзгор ва осори ҳар ду шоир дар адабиёт ва фарҳангӣ ҳар ду кишвар.
2. Дар заминаи нашрҳои ашъори шоирон аниқ ва муқоиса намудани тавоноиҳои ҳунарӣ ва сароиши шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.
3. Бо далелҳои муътамад муайян ва дақиқ намудани чойгоҳи мавзуъҳои иҷтимоии матраҳкардаи ҳар ду шоир.
4. Диѓоҳи донишмандони ҳар ду кишварро нисбат ба эҷодиёт ва маҳорати адабии ҳар ду шоир баррасӣ кардан.
5. Шеърият дар шеър ва низоми вожагонии шеъри ҳар ду шоирро ба таври муқоиса ба пажуҳиш гирифтан.
6. Бо таҳқиқи қиёсӣ баррасӣ намудан ва шиносонидани чойгоҳи мавзуи табиат, унсурҳои мунозира, афкори адабӣ дар шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.
7. Бо диди интиқодӣ муайян ва таҷдид намудани озодагӣ ва навандешӣ дар дарунмояҳои шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.
8. Баррасӣ ва пажуҳиш намудани забон ва сабки баёни Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

9. Ба таври қиёсӣ нишон додан ва муайян намудани нақш, ҳунару маҳорат ва истеъдоди фитрии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар истифодаи санои бадей.

Объект ва сарчашмаҳои таҳқиқ. Назми нимаи дувуми қарни XX ва нимаи аввали садаи ХХI-и адабиёти муосири форсии тоҷикӣ, раванди таърихии шеъри муосири нав дар Тоҷикистон ва Афғонистон, мақолот ва таҳқиқҳое, ки дар мавриди эҷодиёти ҳар ду шоир дар китобҳои таҳқиқӣ, дар нашрия ва сойтҳои интернетӣ навишта шудааст ва осори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ба ҳисоб меравад.

Предмети таҳқиқ. Масоили ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ, ки дар нашрҳои мухталифи осори шоирон Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, ки дар солҳои гуногун ба табъ расидаанд, маҳсусан се нашри «Куллиёт»-и Лоик Шералӣ (Хуҷанд, 2001-и м., Текрон, 1383-и ҳ., Душанбе, 2008-и м.) ва ҳафт маҷмуи ашъори Латиф Нозимӣ: 1. «Сиёҳмашқҳои мадраса». – Ҳирот, 1343 ҳ. 2. «Зери он дарахти ҷанор» / Маҷаллаи «Паштун жаг». – Кобул, 1347 ҳ. 3. «Бод дар фонус». – Кобул, 1365 ҳ. 4. «Соя ва мурдоб». – Кобул, 1365 ҳ. 5. «Аз боғ тоғазал». – Пешовар (Покистон), 1379 ҳ. 6. «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд». – Ҳомбург (Германия), 1392 ҳ. 7. «Хоби алаф». – Ҳомбург (Германия), 2016 м. мебошад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Зимни таҳқиқ ва пажуҳиши мавзуъ аз равобити улуми адабиётшиносӣ ба гунаи таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, нақди адабӣ, матншиносӣ ва сабкшиносӣ истифода шуда, ба таҳқиқот ва дастурҳои назарии донишмандон ва муҳаққиқони адабиёти муосири форсии тоҷикӣ С.Айнӣ, М.Шукуров, Ш.Хусейнзода, А.Сатторзода, Ҳ.Шарифов, Ҳ.Асозода, А.Насриддин, Ю.Ақбаров, М.Нарзиқул, Сируси Шамисо, Муҳаммадизо Шафеии Қадқанӣ, Аллома Салҷуқӣ, Восифи Боҳтарӣ, Абдулқаюми Қавим, Муҳаммад Қозим Қозимӣ, Партаҳ Нодирӣ ва дигарон такя кардаем.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Таҳқиқи диссертационӣ бар асоси методҳои (усулҳои) таърихӣ, муқоисавӣ-таърихӣ, таҳлили назарӣ ва амалӣ, таҳлили оморӣ, муқоисавӣ-таҳлилӣ, муқоисавӣ-татбиқӣ анҷом дода шуда, дар

мавридҳои зарурӣ аз методҳои шарҳу тавзехи осори адабӣ низ истифода шудааст.

Навғонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия нахустин маротиба масъалаҳое, ки дар зер бад-онҳо ишора шудааст, ба таври қиёсӣ таҳқиқ шудаанд:

1. Таҳлили ашъори ҳар ду шоир аз назарҳои муҳталифи иҷтимоӣ, ҳунарӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки шеъри ҳар ду шоир решаёбӣ шудааст.

2. Баррасӣ ва таҳқиқи сабки шеърии ҳар ду шоир аз дидгоҳи сабкшиносона дар макотиби адабии забону адабиёти форсии тоҷикӣ ва шинохт аз сабки шеърии ҳар ду шоир ба таври муқоиса иҷро шуда, ки то ба ҳол чунин коре аз тарафи қадом шахсе анҷом нашудааст.

3. Таъсирпазирии ҳар ду шоир аз ҷомеае, ки дар он зистаанд ва баррасии шеъри ҳар ду шоир бо пасту баландиҳои рӯзгор ва навъи барҳӯрди ҳар ду шоир бо шеърҳояшон дар иҷтимоёе, ки дар он мезистаанд.

4. Муқоисаи санъатҳои бадеӣ дар шеъри ҳар ду шоир (Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ) аз дидгоҳи татбиқӣ ва муқоисавӣ.

5. Пажухиши дар навъи гуфторӣ ва омписандона ва пардохтан ба пайдоӣ ва таҳлили шеъри нав, тафовутҳои тасвир, баён, маъонӣ ва санъатҳои бадеӣ дар шеъри ҳар ду шоир, пайванд ва бозтоби он бо шеъри муосири форсии дарии тоҷикӣ дар ҳавзаи тамаддуни форсизабонон.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Муайян ва мушаҳҳас кардани ҷараёни зиндагӣ ва мақоми шоирии Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар ҳавзаи адабиёти муосири форсизабонон.

2. Таҳқиқи дигаргуниҳои ҳунарӣ ва мушаҳҳас намудани нақши шоирон Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар он.

3. Пажухиши муқоисавии ҷанбаҳои иҷтимоии ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ва нишон додани маҳорати шоирии онҳо дар тасвири ин мавзӯъҳо.

4. Муайян ва таҳқиқи кардани нақши Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ва Афғонистон ҳамчун шоирони навгӯву навҷӯ, соҳибсабку соҳибмактаб ва нишон додани анвои адабии серистеъмол дар ашъори онҳо.

5. Равшан кардани монандиҳо, фарқ ва ибтикорот дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

6. Пажуҳиши ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоии шеъри Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ва таҳлили дарунмоя ва мавзӯъҳои гуногуни шеъри онҳо.

7. Муайян кардани ҳунари Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, назари нави эҷодкорона, диди интиқодӣ ба шеъри худ, ручуъ ба масоили таърихӣ, нигоҳу назар ба масъалаҳои озодӣ, ҳештаншиносӣ, ҳувияти миллӣ, шинохти ҷаҳони ботинии инсон, оламу одам, зебописандӣ, зебоиҳои табиат, ободии Ватан ва ғайра.

8. Мушахҳас нишон додани ифодаи оҳангҳои иҷтимоӣ, тасвир, маънӣ, шевай баён, унсурҳои мунозира, масъалаи табиат ва зебоиҳои он, истифодаи саноёи шеърӣ, баёни афкори адабӣ ва ҳунарварии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

9. Таҳқиқи санъатҳои бадеӣ – истиора, маҷоз, ташхис, ташбех, таҷнис, саҷъ, талмех, тазод, такрор ва ғайра дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Арзишҳои хоси назарии таҳқиқотро ба тарики зерин метавон табақабандӣ намуд:

1. Мавод ва натиҷаҳои таҳқиқро метавон ҳангоми таълифи китобҳои таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ, таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ, адабиётшиносӣ, нақди адабӣ, сабкшиносӣ, робитаҳои адабӣ, таълиф ва мураттаб соҳтани дастуру китобҳои дарсӣ ва васоити таълим аз таърихи адабиёти муосири форсии тоҷикӣ, ҳамчунин чун асоси назарӣ барои мураттаб соҳтани таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ истифода кард.

2. Дар ҷараёни таълифи диссертатсия аз осори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ мисли ғазал, қитъа, рубой, дубайтӣ, ҷаҳорпора, ашъори нимоӣ, ки дар

нашрҳои мухталифи маҷмуаҳои ашъори шоирон мавҷуданд, ҳамчун маъхаз ҳангоми таҳқиқ ва муқоиса истифода кардаем.

Аҳаммияти илмию амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки маводи диссертатсия ҳангоми таҳия ва таълифи баҳшҳое аз китобҳои дарсии таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ, нақди адабӣ, назарияи адабиёт, назмшиносӣ, сабкшиносӣ, қаломи бадеъ, навиштани диссертатсияҳои докторӣ, номзадӣ, рисолаҳои магистрӣ, корҳои дипломӣ ва корҳои курсӣ истифода бурда мешавад.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Пажуҳиш дар заминай баррасии маводи соҳаи илмҳои адабиётшиносӣ ва баҳшҳои он, маҳсусан, таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикии нимаи дувуми асри XX ва нимаи аввали садаи XXI анҷом ёфта, дар он масоили зиёди ин давраи таърихи адабиёти муосир, аз ҷумла вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ, илмию фарҳангии Тоҷикистону Афғонистон ва таъсири замон ба рӯзгори шоирон Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, таркиби маҷмуаҳои ашъори шоирон, нашрҳои онҳо, ҷойгоҳи масъалаҳои иҷтимоӣ дар ашъори шоирон, ҳунари ҳарду шоир дар маъниофаринӣ, тасвирпардозӣ, истифодаи мунозира, ҷойгоҳи табиат дар шеъри ҳарду шоир, баёни афкори адабӣ, паёмҳои шоирона, мавқеи қофия, радиф, забон, сабки баёну вижагиҳои он ва санъатҳои бадеъ дар ашъори ин шоирон таҳқиқу баррасӣ шудааст, ки ба шиносномаи ихтисоси илмӣ мутобиқат мекунад.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Муҳаққиқ бори нахуст ба таври қиёсӣ ба рӯзгору осори ҳарду шоир назари иҷмолӣ андухта, мухтаво, часоратҳои адабӣ, ҳунари шоирон дар маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, истифодаи унсурҳои мунозира, ҷойгоҳи мавзуи табиат, баёни афкори адабӣ, баррасии масъалаҳои иҷтимоӣ дар ашъори шоирон Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ва нашрҳои осори шоиронро мавриди таҳқиқу баррасии ҷиддӣ қарор додааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳои диссертатсия дар шакли гузориши маъруза ва мақола интишор шуда, тавассути маҷмуаҳои дастаҷамъӣ,

мачаллаҳои илмии тақризшавандай донишгоҳӣ ба МД Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Китобхонаи илмии ба номи Индира Гандии АМИТ дастрас шуда, дар дарсҳои назариявию амалӣ ва корҳои мустақилонаи факултетҳои таҳассусии суханшиносӣ аз ҷониби омӯзгорон ва алоқамандони адабиёт истифода мешавад.

Нуктаҳои меҳварӣ ва калидии диссертатсия дар семинару маҳфилҳо, конференсияҳои илмию амалии факултавӣ, донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ ироа шуда, баҳогузорӣ гардидааст.

Диссертатсия дар мачлиси кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ (суратчаласаи №6, аз 30.01.2024) муҳокима шуда, ба ҳимоя тавсия карда шудааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии диссертатсия дар 8 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 4 мақола дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб бо фарогирии фаслҳо, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, рӯйхати адабиёт ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 170 саҳифаи чопи компьютериро ташкил додааст.

БОБИ I.

НАЗАРЕ БА РЎЗГОРУ АШЬОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ

Шеър ва шоирий дар ҳавзай тамаддуни форсизабонон собиқаи дерина дорад. Дар ин раванди адабии пурбор нафарони зиёде буданд, ки ифтихор оғариданд ва қаломи шеърашон забонзади олам ва хоси чомеа шудааст. Дар бораи ин ки мардумони Осиёи Миёна дар масири таърих кай пайдо шудаанд, аз кучо омадаанд, чи гуна шакл гирифтаанд, то замони табартақсими марзҳо чӣ сарнавишт ва саргузашти таърихӣ доштанд, чӣ шаҷара, чӣ ном ва нишон, чӣ собиқа, чӣ ҳуввият, чӣ фарҳанг ва саҳми фарҳангӣ дар тамаддуни башар доштанд, сухани росту қавии бунёдӣ кам хондаем ё ҳеч нахондаем. Дар ин китобҳо хондаем, ки «марзбандии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна бо ҳусни тафоҳум, иттифоқи оро ва ризоияти ҳалқҳои сокини он сурат гирифта, дар ҳоле ки ин масъала натиҷаи сиёсати миллии дилҳоҳи ленинӣ будааст» [135, с.181-182].

Аммо шавқ ва алоқаи мардуми тоҷик ба забони ниёкон ва аз ҳудгузарии ҷамъе аз фарҳангиёни ин ҳавза билохира натавонист дасти зӯрро – чун зӯроварони қарни як ва дувуми ҳичрии қамарӣ аз ин марзу бүм дур нигаҳ доранд. Пас аз салтанати шуравӣ шоирон ва қаламбадастони зиёде дар ин ҳавза қалам задаанд ва осори мондагоре аз худ ба ҷой гузоштаанд, ки яке аз ин шаҳсиятҳои барҷаста ва шоири номдор Лоиқ Шералий (1941-2000) ба ҳисоб меравад.

«Лоиқ Шералий минбари вичдони ҳалқаш буд» [44, с.36]. Ин гуфтаро бештарини тоҷикистониҳо дар мавриди шоири машҳури панҷкандӣ бар забон доранд. Ин шоир ва андешаманд дар 20-уми майи соли 1941 дар деҳаи Мазори Шарифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашм ба дунё қушуд. Дар рӯзгори ў мавориди сиёсӣ-иҷтимоӣ бар раванди сусиолистисозии чомеа ба шакли ифротӣ мечарҳидааст. Тасаллути Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравӣ бар сарзамини Тоҷикистон ҳудуди 70 сол ба дарозо қашид. Шоирон ва нависандагони тоҷик дар ин даврон, ба вижа Лоиқ Шералий ҳоҳ ноҳоҳ парвардаи фарҳангӣ адаби таъйиншудаи он рӯзгор будаанд. Шоирон ва ҳунармандони ин хитта ҳамзамон

бо тағириоти сиёсӣ-ичтимоӣ ки шуравиҳо бо худ оварда буданд, мутаҳаввил мешуданд ва корҳояшон дар ҳар марҳала бо дигаргуниҳо малмус табийин пайдо мекард. Ин дигаргуниҳо танҳо дигаргуниҳои сиёсӣ набуда, балки мустақим бар раванди фарҳанги иҷтимоии Тоҷикистон таъсири босазое доштааст.

Гарчи Лоик Шералий худ аз тарафдорони ҳаракати сусиёлистӣ буд, аммо ишқ ва алоқааш ба забони порсӣ-дарӣ ўро ҳамроҳ ба сурудани шеър ба забони порсӣ-дарӣ қашондааст. Ў ошиқи ватанаш ва ба вижа таърихи кӯҳани сарзаминаш буда, забони модарияшро эҳтиром мекард:

Захр бодо шири модар бар касе,

К-ӯ забони модарӣ гум кардааст [44, с.5].

Гарчи Лоик Шералий ҳанӯз по ба майдони адабиёт нагузашта буд, ки қойидоти ҳатмии сириликнависӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон бардошта шуда буд. Бо чунин бардоште дар ростои забони порсӣ метавон гуфт, ки солҳое байни 1990-1996 милодӣ дар адабиёти тоҷик, давраи ҳаракатҳои миллӣ ва зухури андешаҳои нав ва бозгашт ба асолати тоҷикӣ будааст. Бо тағири назарҳо ва таҳаввули сиёсӣ дар Шуравӣ, шуаро ва нависандагони тоҷик низ бо равишҳои муҳталиф, аҳдоф ва назароти худро вориди арсаи адабиёт карданд. Бозгашт ба адабиёти ниёкон ва талошҳои тоҷикон барои раҳӣ аз тассалтути фарҳангии забоне дар Шуравӣ коре бас мавриди таваҷҷуҳ будааст, ки ба хубӣ анҷом додаанд.

Натиҷаи ин ҳақталабиҳои тоҷикон ва маҳсули ин додҳоҳӣ чунон шуд, ки шоирон ва нависандагони тоҷикро бедории бештар дихад ва ба шоироне чун Лоик Шералий, Мумин Қаноат, Бозор Собир, Гулруҳсор ва дигаронро рушди қобили тааммул дихад ва қадамҳои баланде дар ҳавзаи адабиёт ва фарҳанг ба вучуд ояд.

1.1. Рӯзгор, осор ва часоратҳои адабии Лоик Шералӣ

Панҷакент баъд аз гузашти ҳазор сол аз даргузашти устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ шоҳиди сууди фарзанди дигаре аз табори шеър бо номи Лоик Шералӣ (20.05.1941-30.06.2000) шуд, ки ашъораш забонзад хӯрд ва бузурги гуяндагони забони порсии тоҷикии дарӣ гаштааст. Рӯзгори Лоик ҳамзамон аст, ба қудратнамоҳои ҳизби камунисти шуравӣ ва ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сусиёлистӣ. Раҳбарони ҳизби камунисти шуравӣ камтар дар ҷумҳуриҳои таҳти қавмияти хеш ҳоҳони гуфтор ва навиштори забони модариашон буданд. Ин маврид дар Тоҷикистон ҷунон буд, ки оҳиста-оҳиста забон (порсӣ-дарӣ-тоҷикӣ) ба дasti фаромӯшӣ супурда мешуд.

Лоик Шералӣ чанд байт роҷеъ ба ҷабру заҳри таъриҳ, ки миллати тоҷик дидаву ҷашидааст, ин масъаларо ба дард баён доштааст, ки дар шеъре меҳонем:

Ҷабри таъриҳ ягон қавм надидаст, ки мо,
Захри таъриҳ нажоде начашидаст, ки мо.
Миллате зери фалак бо ҳама фарҳангӣ сутург
Ин қадар зиллату хорӣ накашидаст, ки мо...
Миллате бечиҳате бо сари пуршӯру баланд
Дар сари дори аҷониб натапидаст, ки мо...
Оҳу афсӯс, ки дар ҳошияни таъриҳем,
Ин ҳама фоциаро даҳр надидаст, ки мо [18, с.97].

Бидуни шак ҳузури русҳо дар Осиёи Миёна тавонист бар ҳамаи умури зиндагии минтақа ва бавижа тоҷикон таъсиргузор бошад ва сохторҳои зиндагии Осиёи Миёнаро мутаҳаввил созад. Тавре ки аз як сӯ онҳоро бо ҷадидтарин дастовардҳои илмии урупой ошно соҳт, аз сӯйи дигар ҷараёнҳои гуногуни иҷтимоӣ - сиёсӣ ва фарҳангии ин навоҳиро бо ҳаёти сиёсии худ гирех зада буд. Дар ин маврид пурсише ба вучуд меояд:

1. Оё дар рӯзгори Лоик Шералӣ ҳам давлатдорони Русия ҳоҳони таҳмили забони русӣ бар забони форсии дарӣ будаанд?

Фарҳангу забони мардуми Тоҷикистон пеш аз Лоик Шералӣ ва қисмате дар рӯзгори Лоик аз саргузаште бисёр мубрам бархурдор будааст. Фарҳанги чандҳазорсолаи тоҷикон ҳамвора дар маърази ҳашм ва юриши фарҳангҳои дигаре, ки наметавонистанд ҳудро дар рақобат бо ин забон ва фарҳанги тавонманд айёр созанд, қарор гирифтааст.

Урун Кӯҳзод нависандай тоҷик аз вазъи сиёсии рӯзгори пеш аз Лоик Шералӣ чунин менависад: «Матбуот зери фишор ва назорати саҳт кор мекард, дар он замон ташкилоте буд, ба номи Главлит ва рисолате дошт, ки дар он муайян шуда буд, чиро гирифтани мумкин аст ва чиро на? Кормандони ин ташкилот рӯзномаҳоро қабл аз интишор сатр ба сатр хонда..., баъд аз имзои онҳо рӯзномаҳо ҳаққи чоп ва интишор меёфтанд ва дар чунин шароит фаъолияти рӯзномаи «Маориф ва маданият» хислати оппозитсионӣ дошт. Ҷолиб ин буд, ки дар он даврон агар навишта ба касе барнамехӯрд ва масъалаи мушаххасеро матраҳ намекард, касе эрод намегирифт. Аммо вақте ки дар бораи шаҳс ва ё падидай муайян бо факту далел дар навиштаҳо интиқод мешуд, он мақола иҷозаи чоп намегирифт» [52, с.123].

Бовари умуми андешамандони Тоҷикистон бар ин аст, ки дар рӯзгори Лоик ва пеш аз Лоик ихтилоф он қадар вусъат доштааст, ки донишмандонро аз ин равиш мутозӣ доштааст. Аммо ин ихтилоф натавониста ҷилави мавчи порсигӯйӣ ва порсихоҳиро бигирад. Лоик Шералӣ яке аз шоирон ва донишмандони ин давра аст, ки бо коркардҳои ҳеш дар раванди воқеии тоҷикисозии забон ва тоҷикигӯйиву порсигӯйӣ чунон ҷидду ҷаҳд намудааст, ки тавониста то андозае бар ин дастовард такя кунад ва дар ин миён баҳсҳоро ба гунаи олии он матраҳ кунад ва шеъри ҳешро ҳадафманд созад.

Лоик Шералӣ вазъияти рӯзгори ҳудро чунон ҳам матлуб намедонад. Ӯ дар шеърҳояш ҳамеша барои исботи дасту погир буданҳо қӯшидааст ва дар баробари ихтиноқе, ки вуҷуд дошта қад барафроштааст ва бар он мабно такя задааст. Ӯ он чи дар кишвар иттифоқ меафтадро навъе баҳона медонад, ки бо номи ҳалқ иртибот медиҳанд, то битавонанд аз ин ном истифодаи воғир

бибаранд. Ў истидлол мекунад ҳама он чи бар мабнои ихтинос устувор аст, бар пояи истифода аз номи ҳалқ аст. Аз ў меҳонем:

Замона бенизом шуд, баҳона чист? Номи ҳалқ!

Ҳалолҳо ҳаром шуд, баҳона чист? Номи ҳалқ!

Ҳазинаҳо тамом шуд, баҳона чист? Номи ҳалқ!

Ватан ба коми вом шуд, баҳона чист? Номи ҳалқ! [44, с.25].

Рӯз ба рӯз мардуми тоҷик, бавижа шуаро ва донишмандони он бештар дар иртиботи фарҳанги нисбатан аз даст раftai хеш фаъол мешуданд. Донишмандон ва шуаро бар ин буданд, то фарҳанги фаромӯшидаи тоҷикиро ба навъе эҳё намоянд ва барои ҳамагон бифаҳмонанд, ки миллати тоҷик аз ҳувияти фарҳангии ҷаҳонӣ бархурдор аст. Албатта ин ҳолат пас аз нимаи дувуми даҳаи 1950 милодӣ ба вучуд омад. Озодиҳои нисбӣ дар ҷомеаи Шуравии собиқ таҳаввулоти адабӣ ва фарҳангӣ дар Тоҷикистон барои тоҷикон ҷуръати онро дод, то аз фарҳанги хеш ёд кунанд ва аз дигаргуниҳои Шуравӣ истифода намуда, ҷашни 1100-солагии Рӯдакӣ – поягузори шеъри порсии дариро баргузор кунанд. Лоиқ Шералий, ки тоза дар байни фарҳангииёни тоҷик матраҳ шудааст ва аз ҳолати иҷтимоии ҷомеаи тоҷикзабонон норозӣ ба назар мерасад, ҷунин месарояд:

Эй миллати хобида, бистезу талоше кун,

Эй қавми ҷафодида, бистезу талоше кун.

Эй оҳи гиреҳҳӯрда дар ҳанҷараи таъриҳ,

Эй ҷони ҳаросида, бистезу талоše кун.

Эй таҳти сияҳтаҳта, худ соҳиби таҳтат бош,

Эй дод наварзида бистезу талоše кун [44, с.25].

Ин таҳаввул рӯз ба рӯз боиси афзоиши фарҳангииён ва аз ҷумла шуаро гардидааст. Ҳамчунин, тавонист то ҳадде равшанфирон ва фарҳектагони тоҷикро даври ҳам ҷамъ кунад. Гарчи ин амр барои давлатдорони Шуравӣ занги ҳатаре талақӣ мешуд, аммо барои шоирони ин давра ҳам ҳолӣ аз парешонӣ набудааст.

«Нерухои эчодгар ва солим дар Иттиҳодияи нависандагон, рӯзноманигорон, хунармандон, оҳангсозон,... ва ниҳодҳо ва анҷуманҳои гуногун гирд омада буданд. Ҷамъомадагон гурӯҳе аз равшанфирон дар чунин ниҳодҳо ба ақидаи бархе назорат бар онҳоро осонтар месоҳт. Соҳтори ин ниҳодҳо бо соҳторҳои ҳизб шабоҳатҳои зиёде доштанд. Бо дирояти Ғафуруғ ва Улҷабоюғ ин ниҳодҳо дар амри парвариш ва пеш кашидани насли ҷадид аз нависандагон ва хунармандони тоҷик нақши муассиро ифо карданд. Дар раъси Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода шоири номдор қарор дошт, ки нависандагон ва шоирони ҷавони тоҷикро бо руҳу ҷавони миллӣ тарбият мекард» [44, с.110].

Яке аз ҷавонони тарбиятёфтai он даврон Лоиқ Шералӣ аст, ки ба тадриҷ аз бузургони шеъру адаби тоҷикии порсии дарӣ гардид. Ӯ бо шеъри хеш тавонист бар пайкари мурдаи шеъри тоҷик рӯҳи тозае баҳшад ва дар қаламрави адаби порсии дарӣ коре шоиста анҷом дихад. Шеъри ӯ мувоғиқ бар рӯҳияи ҳаммеҳанонаш буд ва дар кишварҳои форсизабон, бавижа дар Тоҷикистон аз арҷ ва қурби босазое барҳурдор шуд.

Андешаҳои Лоиқ Шералӣ ба гунаи бисёр мубтакирона бар таърихи ниёкон ва бавижа Эрони қадим будааст, ки Лоиқ Шералӣ ба так-таки мағоҳири ин марзу бүм бо ифтихор ошно мешавад ва сипас бад-он фаҳр мекунад ва месарояд:

Решай ман маншаи аҷдоди ман,
Асли ман, Эрони ман, бунлоди ман.
Хомаи моро ту ҳоҳӣ панҷа кард,
Қӯраи ман, Коваи Ҳаддоди ман.
Ҳар дари ту масдари лафзи дарист,
Мактаби ман, мазҳаби ман, доди ман [44, с.487].

Рӯзгори Лоиқ Шералӣ аз фарозу нишебҳои фаровоне барҳурдор будааст. Ӯ шахсияти худро ба ҷомеаи шоирдӯсти Тоҷикистон чунон муаррифӣ мекунад, ки мардуми Тоҷикистон ӯро шахсияте шоирпеша, мусаммам, лоиқ, мубориз ва бо дироят медонанд.

Абдунаబӣ Сатторзода дар лобалои навишторашон дар пешгуфтори китоби Лоик, Лоикро бо як ҷумлаи кутоҳ чунин муаррифӣ мекунанд: «Ӯ дар воқеъ, «минбари вичдони халқаш» ва «ровии ормони халқаш» буд» [44, с.36].

Нуктаи муҳимме, ки А. Сатторзода дар муқаддимаи худ, дар Куллиёти ашъори Лоик зери унвони «Мероси дили шоири дилдода ва озода» гузоштаанд, ин аст, ки шоир як бори дигар ба сурудаҳояш бар мегардад ва сурудаҳои пешини хешро арзишгузорӣ мекунад. Ин кор дар тӯли таърихи шеъру адабиёти порсӣ се бор иттифоқ афтодааст, ки бо коре ки Лоик Шералий анҷом додааст, каме мутафовит аст. Ин бад-он маъност, ки се шоири дигар (Ҳофизи Шерозӣ, Яғмои Ҷандақӣ ва Фатҳалихони Кошонӣ мутахалис ба Сабо) ашъори заифи худро сӯзондаанд ва ё онро аз ҷашми чоп дур нигаҳ доштаанд.

Аз адабиётшинос А. Сатторзода меҳонем: «Нуктаи дигаре, ки дар шарҳ ва банду баст ва усули тадвини ин китоб – Куллиёти Лоик Шералий – таъкид карданӣ ҳастам, ин аст, ки Лоик нисбат ба худ ба сифати як қаламкаш ба овариданаҳояш бағоят саҳтгир ва серталаб буд ва ҳеч мунтақиди осораш бо ӯ кори баробаре накардааст. Шоир соли 1976 дар муколамае аз шеърҳои «Модарнома», «Хоки Ватан», «Бачагӣ», «Замини меросӣ» ва «Суруди хайрбод» ёд оварда, гуфта буд, ки ҳамаи ин «як кӯшиши шеъри хуб гуфтан, ба мардум даст рост кардан аст». Гузашта аз ин бо сипарӣ шудани се соли дигар ва ҳатто пас аз мушарраф гардиданаш ба Ҷоизаи ба номи Рӯдакӣ, эълон доштааст, ки бо шеърҳои маълумаш «як шоири миёнаҳол асту бас». Чунин саҳтгирии фавқулода аз дарки амиқ, баландмартаба ва пояи назми форсӣ аз тарафи муаллиф сар зада ва ӯ гуфтааст: «ман ҳеч вақт ва дар ҳеч ҷо даъвои шоирий накардаам. Ман розу ниёзи худ, печу ҳами худ ва ҳама дарҳостҳои эҳсос ва афкори худро бидуни даъвои шоирий мегӯям. Зоро медонам, ки дар назми форсӣ шоироне ҳастанд, ки ба даъвои шоирии ман қаҳ-қаҳ механданд. Ман ин ҳақиқати мутлақро барои он мегӯям, ки мо ҳадди худро барои назми бузурги инсонӣ омода созем, вагарна машқи шеърамон шиноварӣ дар мурдоб ҳоҳад буд» [44, с.36].

Лоик Шералий бо дарке воло аз шеъри форсӣ-дарии тоҷикӣ дар ҳавзаи тамаддунии порсизабонон ба гуфтаҳое пардохтааст, ки дар канори

шикастанафсие, ки дар вучуди ў будааст ба навъе воқеиятре низ напӯшидааст. Шоири дардманд аз рӯзгор навиштааст, ки дардмандиҳои хешро бештарина бар мавозини сужаҳои ватанӣ ва эҳсоси модарӣ бигунҷонад. Дар мавриди сужаҳои шеъри Лоик Шералӣ Алиашраф Мұчтаҳиди Шабистарӣ, раиси анҷумани дӯстии Эрон ва Тоҷикистон дар маросими ёдбӯд аз ҳафтодсолагии Лоик Шералӣ чунин мегӯяд: «Ин шоир, ҳамвора дарди ватан ва ҳувияти миллӣ дошт ва ин дард дар ашъори отифии ў низ дид мешавад. Рукни муҳими ҳудшиносии шоирро бояд дар забони модарии ў баршумурд. Ў ашъори бисёре дар иртибот бо забони модариаш дорад. Вай идома додааст: Лоик дар таъсиси марказе, ки аз табдил шудани забони модарӣ ба забони давлатии кишвари Тоҷикистон ҳимоят мекард, нақши босазое дошт. Ашъори ў на танҳо барои мардуми рӯзгори хеш ва замони ҳол муассир аст, балки барои насли оянда низ роҳ гушодааст» [134, 18].

Лоик Шералӣ таҷоруби зиёдеро пушти сар гузошта ва шеъраш басо аз мавориди пурвозех суруда шудааст. Ў эҷодиёти зиёде аз худ ба ҷо гузошта, ки як-як он бояд аз диди ҷомеашиносона ва адабиётшиносона баррасӣ шавад. Дар ин бора Гулназар чунин эътиқоде дорад: «Эҷодиёти Лоик Шералӣ худ як адабиёт аст» [54, с.21].

Шеъри порсии дарӣ аз танаввуи хосе бархурдор аст. Дар ин танаввӯй шоироне ҳам барои тағанун шеър сурудаанд ва шоирони дигаре дорем, ки аз сар тофтан меҳостаанд шеъре бисароянд, ки дар он ҳарфи нуқтадор вучуд надошта бошад ва ё кӯшиш менамуданд шеъре бинависанд, ки ба шакли як дараҳт бошад ва онро шеъри мушаҷҷар номиданд. Ҳамзамон, шоир ва нависандагони дигаре чун Устод Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Бобоҷон Ғафуруф ва... будаанд, ки муваффақона барои мардуми тоҷик мероссоз шудаанд. Аз сойти «Ҷаҳони китоб» навиштаи Шоҳмансур Шоҳмирзо меҳонем: «Мирзо Турсунзода (1911-1977) дар ҳақиқат ҳамроҳи аллома Садриддин Айнӣ бунёдгузори адабиёти муосири тоҷик дар ташаккул ва рушду пешрафти адабиёт ва фарҳангӣ Тоҷикистон нақше азим доштааст» [143, 9].

Ин андешамандон барои ояндагони кишвар, шогирдони бодарку эҳсос ва тавонманду туристеъдоде чун Лоик Шералӣ, Муъмин Қаноат, Бозор Собир,

Гулрухсор ва дигаронро тарбият намуданд ва роҳкарди адабу ҳунари порсӣ-дариро бонӣ шуданд. Гарчи Лоик Шералӣ аз парваришидидагони мактаби пешиниёни хеш аст, аммо худ низ осоре барои ояндагони хеш гузошта, ки тавонмандии ӯро дар адабиёт ва бавижа шеър нишон медиҳад. Аз Матлубаи Мирзоюнус, пажуҳишгари тоҷик чунин меҳонем, ки ӯ: «як марҳилаи тақрибан сисола дар шеъри муосири тоҷикро марҳилаи шеъри Лоик» донистааст ва Манижай Қурбон – рӯзноманигор, мепурсад, ки: «ҷӣ касе дар се даҳ соли ахир тавониста бештар аз Лоик дар осмони шеъри тоҷик парафшонӣ қунад» [150 - 29-майи соли 2006].

Аввалин ғулчини ашъори Лоик Шералӣ «Сари сабз» соли 1966 бо таҳрир ва раҳнамоии Сотим Улуғзода аз чоп баромадааст, ки дар мактубаш унвонии нашриёти «Ирфон» овардааст: «Шоири ҷавони хеле боистеъдод ва маҷмуаи ашъораш пурмазмун аст» [1, с.4]. Маҷмуаҳои Лоик аз шеър ба шеъре, аз силсилае то силсилае, аз маҷмуае то маҷмуае сайқал ва такмил ва ҷилои тоза пайдо кардааст. Шеъри ӯ садаи бистуми тоҷикро тобиши наве баҳшид ва оғаридаҳояш мамлӯ аз дастовардҳои адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ва эҷодиёташ ғаноманд бо гӯйишҳои шифоҳӣ ва мардумӣ мебошад. Ӯ шеъри ин замони Тоҷикистонро бо шеъри ҳазорсолаи тоҷикии порсии дарӣ пайванди ҷовидона задааст.

Лоик Шералӣ пас аз ҳатми таҳсил дар муассисаҳои зиёде дар Тоҷикистон, албатта дар иртибот ба риштаи мавриди алоқа ва таҳсилаш (забон, адабиёт ва фарҳанг) ба кор пардоҳт ва саранҷом дар 30-июни соли 2000 ҷашм аз дунё пӯшидааст.

А). Осори Лоик Шералӣ

Лоик Шералӣ шоир ва нависандай тоҷикистонӣ шоире, ки ҷиҳил сол аз умрашро бо адабиёт ва шеър сипарӣ намудааст. Ӯ дар ҳудуди сӣ дафтар шеъре дорад, ки бештаринаш ба ҳатти сирилик ба зевари чоп музайян шудааст ва ҷанд дафтар аз ашъораш дар Эрони кунунӣ ба ҳиммати донишмандони эронӣ ба алифбои навиштории роичи порсии дарӣ баргардон ва ба дasti чоп супурда шудааст. Муҳимтарин асари ӯ, ки ба порсӣ баргардон шудааст ҳамон

«Куллиёт» аст бо 652 барг, ки бо пешгуфторе аз Носири Сармадии Порсо (сафири вақти Ҷумҳурии исломии Эрон дар Тоҷикистон) ва навишторе ба муқаддима зери номи «Мероси дили шоири дилдода ва озода» аз профессор Абдунабӣ Сатторзода ба ҳиммати интишороти Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ба чоп расидааст. Куллиёти Лоик Шералий, он чи номаш мағхум мекунад, бояд тамоми ашъори ўро дар бар дошта бошад. Вучуди ин дафтар тавонистааст кори таҳқиқ ва пажуҳиш перомуни шеъри Лоик Шералиро барои порсизабонони Эрону Афғонистон сухулат бахшад. Носири Сармадӣ дар пешгуфтори Куллиёт дар мавриди Лоик чунин менигорад: «Марҳум Лоик ҷандин бор ба Эрон сафар карда буд ва маҷмуаҳо аз ашъори устод Лоик» дар Эрон ба ҳатти форсӣ мунташир гардида ва аҳли адаби Эрон низ бо ашъори эшон ошнӣ дорад» [45, с.5].

Носир Сармадӣ дар ҳамин пешгуфтор бештар ба қаломи Лоик таваҷҷӯҳ мекунад ва аз фаъолиятҳои адабии ў менависад ва нав будани шеъри Лоикро мухри таъийид мезанад ва ворид шудани сабку услуби нави шеър дар Тоҷикистонро натиҷаи коркардҳои Лоик медонад: «Лоик дар ибтидои фаъолияти адабӣ, бо ғаризаи шоирии худ тавонист дар сатҳи баланде қарор гирад ва сабку услуби наверо вориди шеъри тоҷикӣ намояд. Вай бо сурудани шеъри «Ном», ки соли 1959 дар маҷаллаи бонуфузи адабии «Шарқи Сурх» ба чоп расид, таваҷҷӯҳи аҳли адабро ба худ ҷалб намуд ва яке аз шеърҳои Лоик, таҳти унвони «Ба модарам» гувоҳи он буд, ки шоири қудратманд вориди майдони адабиёт шудааст. Лоик тавассути ҳамин шеър ба узвияти Иттифоқи Нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд» [45, с.5].

Профессор Абдунабӣ Сатторзода солҳои баҳрабардорӣ аз шеъру адаби Лоикро солҳои 60-ум ва 70 -ум медонад. Ў таъсиргузории адабиёти ҷаҳон бар шеъру андешаи Лоикро нодида намегирад ва мӯътақид аст, ки Лоик аз адабиёти ҷаҳон ва ба виже порсигӯёну донишмандони русу аврупоӣ бисёр омӯхтааст ва рушди шеъраш низ аз бардоштҳояш аз адабиёти ҷаҳон ба камол расидааст: «Солҳои 60-ум ва 70-ум барои Лоик солҳои омӯзиш ва баҳрабардорӣ аз

тачрибаи адабиёти ҷаҳонӣ, солҳои алоқамандӣ ба таърихи дуру наздики қавми тоҷик, солҳои шиносой бо шеъри муосири Эрон, Афғонистон, Ҳинд ва Покистон, солҳои сабактирий аз адабиёти мардумӣ (фолклор), солҳои луғатандӯзӣ ва забономӯзӣ, солҳои такмили силсилаи «Модарнома», «Дафтари ғазал», «Машқи ғазал», «Оғози оғариниш», «Ҷоми Ҳайём», «Катибаҳо» ва «Резаборон», солҳои эҷоди «Илҳом аз «Шоҳнома», намунаҳои барҷаставу зебои шеърҳои ошиқона ва ватанҳоҳонаи замонӣ буд. Дар ин муддат шоир, ба гуфтаи ҳудаш, моро шеърборон кард ва андар паси якдигар панҷ маҷмуаи ашъорро: «Илҳом», 1968, «Нӯшбод», 1971, «Соҳилҳо», 1972, «Хоки Ватан» 1975, «Резаборон», 1976 ва «Марди роҳ», 1979 ба табъ расонд. Подоши амали шоир соли 1978 барои маҷмуаи «Хоки Ватан» ва силсилаи шеърҳои «Илҳом аз «Шоҳнома» ба гирифтани Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ сарфароз гардид» [20, с.22].

Лоик Шералӣ бо пайгириҳои адабии худ тавонистааст овозаи шеъри худро бар марзҳои Тоҷикистон, дар ҳавзаи тамаддуни форсизабонон баланд нигоҳ дорад. Ҳамзамон, ки дар Тоҷикистон шеъри Лоик ҷойгоҳи худро пайдо мекард, дар Афғонистон ва Эрон низ шеъраш мавриди писанди ҷомеаи адабӣ-фарҳангии он кишварҳо низ воқеъ шуда буд ва қаломи Лоик аз тариқи родио, рӯзнома ва маҷаллаҳои адабӣ ба дasti форсизабонон дар Афғонистон ва Эрон қарор мегирифт. Аз профессор Абдунабӣ Сатторзода меҳонем: «Нашири китобҳои шоир чун: «Гулчин аз ашъори устод Лоик Шералӣ». – Техрон, 1372 (1993), «Дасти дуои модар». – Исфаҳон, 1373 (1994) ва «Рӯҳи Раҳш». – Техрон, 1379 (2000) дар Эрон ва нақҷоҳе ҳам, ки бар онҳо навишта шудаанд, маҳбубияту маъруфияти ӯро дар ин кишвар бештар аз пештар гардонид. То ин замон форсизабонон бо намунаҳои осори ӯ ба воситаи маҷмуаҳои нашршуда бо алифбои арабӣ (порсии дарӣ) «Ташнадил». – Душанбе 1974, «Хоки ватан». – Душанбе 1981, шеърҳое ки дар расонаҳои гурӯҳии он кишварҳо ба табъ расида буданд ва ё аз тариқи радио ва телевизион онҳоро ровиёни номдоре мисли Фарида Анварӣ (гӯянда-дикломатури радиои Кобул) қироат менамуданд, ошноӣ доштанд» [20, с.23-24].

«Зиндагинома ва хадамоти илмиву фарҳангии устод Лоик Шералӣ, адиб ва шоири Тоҷикистон» ном дафтари дигаре, ки зери назари осору мафохири фарҳанги Эрон соли 1400 дар Техрон дар 313 баргу бисту се баҳш [101] ва мақолаҳое аз шоирону нависандагони ҳавзаи ҷуғрофии адаби форсии дарӣ, зери унвонҳои «Лоик Шералӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ» (доктор Ҳасан Балхорӣ), «Лоик Шералӣ ва эҳёи асолати шеъри тоҷикӣ» (доктор Низомуддин Зоҳидӣ), «Лаёқати Лоик» (Ҳасан Қарибӣ), «Давраи қӯдакӣ ва донишандӯзӣ» (УсмонҷонFaффоров) ва мавориди дигаре ба чоп расидааст. Баррасии шоирон ва ё донишмандон, он ҳам аз бӯйдҳои муҳталиф метавонад дар қадами аввал арзиши фарҳангии он шоир ва ё донишмандро боло бубарад ва дар бӯди дувуми он ин гуна қадамҳо дар истилои фарҳангу адаб корест қобили ситоиш.

Нависандагони ин дафтар мавориди фарҳангӣ ва адабии зиёдеро дар мақолаҳои худ баррасӣ намудаанд. Ин маворид, ки баррасии коркардҳои Лоик Шералӣ мебошад, чун эҳёи асолати шеъри Тоҷикистон омадааст ва ҳамчунон ба мавориде аз Шоҳнома таваҷҷуҳ дорад ва зери номи «Лоик Шералӣ ва «Шоҳнома» -и Фирдавсӣ» гирд оварда шудааст. Аз ҳамин дафтар меҳонем: «Маъмулан дар баёни маҷмуаи ашъори Лоик Шералӣ, аз баҳшу порае сухан меоваранд ба номи «Илҳом аз «Шоҳнома» – камо ин ки дар китоби «Рӯҳи Раҳш», «Гулчини ашъори Лоик Шералӣ» ба қӯшиши Мирзо Шукурзода, баҳши севвум бо ҳамин унвон «Илҳом аз «Шоҳнома» номгузорӣ шудааст». Ин пора аз ашъори Лоик шомили ашъоре чун: «Писари ҳаждаҳуми Кова», «Рӯҳи Раҳш», «Ғурури Рустам», «Пуштибонӣ», «Гиряи Кова бар ҳафтдаҳ писараш», «Навҳай Таҳмина бар Суҳроб», «Охирин ҷангӣ Рустам», «Арвоҳи домангир», «Фирдавсӣ ва Темур» ва «Васияти Фирдавсӣ» аст» [101, с.10].

Дафтари дигаре ба номи «Рӯҳи Раҳш» гулчинест аз ашъори Лоик Шералӣ бо 627 барг ба ҳиммати Мирзо Шукурзода баргардон ба навиштори порсии дарӣ шудааст ва дар соли 1381 дар интишороти Шурои густариши забон ва адабиёти порсӣ дар Эрони кунунӣ ба чоп расидааст [43].

Дар муқаддимаи ин дафтар вижагиҳои шеъри Лоик Шералӣ дар танаввуъи мазомини шеър, чирадастии ӯ дар оғариниши мазомини шеъри нав, наздик

будани забони адабии ў бо забони меъёрии форсии дарӣ ва инъикоси рухдодҳои иҷтимоии гуногуни Тоҷикистони мусир ба таври мушарраҳ омадааст. Аҳаммияти ин китоб дар он аст, ки аз тарафи Шурои густариши забон ва адабиёти порсии дарӣ ба дasti чоп супурда шудааст. Эътиқоди мубрами Лоиқ Шералӣ ба русуму анъаноти Тоҷикистон чунон будааст, ки мақолае зери унвони «Дар боби анъана ва русуми нав» навишт ва арзишҳои миллиро арҷгузорӣ намуда, бақои ҳар миллатро дар бақои расму русуми он миллат донист. Ақбар Турсунов дар ин маврид дар мақолае зери унвони «Ҳамин як қалби ман омоҷгоҳи тиратон бошад» чунин менигород: «Лоиқ ба савғанди ҳӯрдаи худ, ки «Ман зинда хоҳам кард он расму таомулро» устувор монда, баъдан мақолаero таҳти унвони «Дар боби анъана ва русуми нав» навишт. Шоир дар мақолаи мазкур масъалаи ҳифзи арзишҳои миллӣ, аз ҷумла расму оинҳоеро, ки бақои миллату ахлоқи маънавии онро замонат медиҳанд, часуруна ба миён гузошт. Таъкиди шоир бар он буд, ки аз даст додани ойинҳои аҷодӣ таҳриби ҳувияти миллӣ аст» [65, с.40-55].

Асари дигари Лоиқ Шералӣ дафтари шеърии «Сари сабз» аст, ки бо хати сирилик дар соли 1966-и мелодӣ дар Тоҷикистон ба чоп расида, ки аввалин дафтари шеъри ўст. Ба ҳамин тартиб, маҷмуаҳои «Хонаи ҷашм», «Хонаи дил», «Резаборон», «Варақи санг» дар байни тоҷикон пурхонандатарин китобҳои рузгори худи ў будаанд. Лоиқ Шералӣ аз 59 соли умраш, ҷиҳил сол шеър суруд. Ў бо табъи равонаш тавонист ҳудуди сӣ дафтари шеъриро эҷод кунад, ки аз қарори зайланд:

«Сари сабз» (1966), «Илҳом» (1968), «Нӯшбод» (1971), «Соҳилҳо» (1972), «Ташнадил» (1974), «Хоки ватан» (1975), «Резаборон» (1976), «Марди роҳ» (1979), «Варақи санг», (1980), «Хонаи ҷашм» (1982), «Рӯзи сафед» (1984), «Хонаи дил» (1986), «Офтобборон» (1988), «Ману дарё» (1991), «Дасти дуoi модар» (1991), «Ҷоми саршор» (1991), «Аввалу охири ишқ» (1994), «Гулчине аз ашъори устод Лоиқ Шералӣ», Техрон (1994), «Дасти дуoi модар», Исфаҳон (1995), «Фарёди бефарёдрас» (1997), ва 2003, «Рӯҳи Раҳш», Техрон (2000), «Ангораҳо» (2001), «Куллиёти Лоиқ» (2001) ва (2008), «Мунтаҳаби ашъори

Лоиқ» (2004), «Девони дил» (2007), «Девони пирī» (2008), «Девони замон» (2011), «Саду як ғазал» (2013), «Илҳом аз «Шоҳнома» (2014). Ду китоб дар Эрони имрӯзӣ зери унвонҳои «Гулчине аз ашъор», Алхудо, 1372 ҳ. ш, ва «Руҳи Раҳш» дар интишороти Шурои густариши забону адабиёти форсӣ 1379 ҳ. ш. ба нашр расидаанд.

Лоиқ Шералӣ танҳо ба оғариниши шеър маҳдуд нашудааст. Бо он ки Лоиқ пурталоштарин шоири рӯзгори хеш ҳам шинохта шудааст. Аммо дар тарҷумаи ашъор аз забонҳои хориҷӣ ба забони тоҷикӣ порсии дарӣ кӯшишҳои фаровоне карда ва аз забонҳои дигари ҷаҳон ба тоҷикӣ шеъру навишта тарҷума ва баргардон кардааст. «Савтҳои форсӣ»-и Сергей Есенин – шоири рус, қисмате аз девони «Шарқӣ ва Ғарбӣ»-и Ёҳан Волфганг Гёте – шоири олмонӣ, «Тиру камон»-и Силва Капутиқян – шоирзани арманиӣ ва «Андешаҳои роҳ»-и Эдуардас Межелайтис – шоири литвониёӣ мебошад, ки аз ҷумлаи муҳимтарин осори тарҷума шудаанд.

Лоиқ Шералӣ аз ибтидои солҳои шасти асри гузашта, дар баробари навиштани очерку мақола ва эссеҳои проблемавии публицистӣ ва тарҷумаи бадеӣ, пайваста ба таълифу чопи шеър иштиғол варзида, таҳти сарпарастию ғамҳориҳои падаронаи устодони шеъри муосири тоҷик Мирзо Тусунзода, Боқӣ Раҳимзода ва Мирсаид Миршакар ба воя расидааст. Мақолаву гузоришоти ў дар боби таҷлилу тамҷиди ватан ва забони модарӣ, посдошти таъриху фарҳанги миллӣ, манзалати волои шеъру шоириӣ, падидаҳои нодири адабӣ, истилоҳу вожасозии навин дар болобурди савияи худшиносии миллӣ ва рушду камоли забони модарӣ саҳми беназире гузаштаанд. Ашъори Лоиқ Шералӣ ба забонҳои украинӣ, қазоқӣ, туркманиӣ, гурҷӣ, англисӣ, фаронсавӣ, чехӣ, олмонӣ тарҷума шудааст.

Лоиқ Шералӣ намунаҳоеро аз ашъори беҳтарини А. С.Пушкин, Ҳ. Ҳейне, В. Ҳюго, И. В. Гёте, П. Неруда, У. Уитмен, С.Есенин, М. Светлов, Р. Ҳамзатов, Е. Евтушенко, С.Капутиқян, Э. Межелайтис, Қ. Қулиев, Е. Милев, Г. Птицин ва дигарон ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Маҷмуаҳое аз шоирони порсигӯйи Афғонистон ба номи «Баҳори Кобул», «Диёри мардхез» маҷмуаи ашъори

Сулаймон Лоик, «Давронсоз» ва маҷмуаи ашъори Бориқ Шафеиро ба нашр супурдааст.

Офаридаҳои ноби устод Лоик ба чандин забони мардуми олам ва шуравӣ, аз ҷумла ба русӣ, дар маҷмуаҳои «Улыбка зари» (1969), «Завешенная земля» (1972), «Струни дождя» (1978), «Встречаю солнце» (1984), «Чаша Хайяма» (1985), «Моленье о дожде» (1989), ба узбакӣ дар гулчини «Муҳаббатим» (Тошканд, 1985) ва ғ. тарҷума ва чоп шудаанд» [100].

Лоик Шералӣ дар солҳои зиёд дар вазифаҳои давлатие, ки тайи ҳаёти хеш ба дӯш доштааст, ҳама иртиботи мустақим бо адабиёт, ва фарҳанг доштааст. Ӯ аз даврони донишҷӯйӣ ба суханварӣ пардохта ва дар Кумитаи радиою телевизиони давлатӣ, нашрияи «Комсомоли Тоҷикистон», моҳномаи «Садои Шарқ» ва идораи Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон суханварӣ намуда ва дар постҳои давлатии зер низ ифои вазифа кардааст: муҳаррири шуъбаи адабии радиои Тоҷикистон, корманди адабии рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон», мудири бахши назми маҷаллаи «Садои Шарқ», мушовири Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон, сардабири маҷаллаи мультабари адабии «Садои Шарқ» – нашрияи Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон, раиси Бунёди байнамилалии забони форсии тоҷикӣ (1991), узви Иттиҳодияи нависандагони иттиҳоди ҷамоҳири Шуравӣ (1995), намояндаи маҷлиси намояндагони шаҳри Душанбе (2000), узви қумитаи марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низ намояндаи Шурои олии Иттиҳоди Шуравӣ солҳои 1988, 1999 будааст.

Лоик Шералӣ ба ҷумҳуриҳои Шуравии собиқ, Иёлоти муттаҳидаи Амрико, Инглистон, Олмон, Итолиё, Фаронса, Эрон, Сурия, Лубнон, Афғонистон, Ҳиндустон, Покистон ва Чин сафарҳои хидматӣ доштааст.

Лоик Шералӣ барандаи Ҷоизаҳои «Комсомоли ленинӣ» (1976), Ҷоизаи давлатии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (1978), унвони Шоири ҳалқии Тоҷикистон (1991), Ҷоизаи байналмилалии «Нилуфар» (1999), нишони «Фаҳрӣ» (1982), нишони «Дӯстии ҳалқҳо» (1999) шудааст.

1.2. Латиф Нозимӣ ва нақши ў дар адабиёти мусоири Афғонистон

Латиф Нозимӣ (1325-и ҳичрӣ, баробари 1945-и мелодӣ) яке аз шаҳсиятҳои маъруф дар ҳавзаи тамаддуни форсизабонон ва маҳдудаи ҷуғрофиёи Афғонистон аст, ки бо ному коркардҳои ў донишмандону шуарои адаби форсии дарии тоҷикӣ ошнӣ доранд. Коркардҳову эҷодиёти Латиф Нозимӣ ўро бар сари забонҳо овард. Зодгоҳи Латиф Нозимӣ Ҳирот аст. Латиф Нозимӣ дар 21-уми саври соли 1325 ҳ. ш. дар шаҳри Ҳироти Афғонистон дида ба ҷаҳон кушудааст. Ҳирот яке аз шаҳрҳои машҳури Ҳурӯсони қадим аст, ки ба маркази ренесанси Осиё маъруф будааст. Ҳирот парваришгоҳи фарҳангӣ адаби форсии дарии тоҷикӣ мебошад, ки дар Авасто хостгоҳи забони «аряқ» ва ё «ари», «ориёй» ва (ҳарӣ) муаррифӣ шудааст [100, 289-290].

Ошноии Латиф Нозимӣ бо адабиёт ва шеъри форсии дарӣ аз масcidҳои хонагии шаҳраш оғоз шудааст ва ў аз овони ҷавонӣ ба шеър рӯй меоварад. Гарчи дар ин давра шеър дар Афғонистон аз салобати ҷандоне бархурдор набудааст ва шоирони он даврон бо бозмондаҳои шеъри қӯҳан машғул будаанд. Дар ҳамон замон Нозимӣ шеъре месарояд, ки ҳам аз назари синну сол ва ҳам аз назари муҳтаво чизе ҷолиб аз ашъори дигари ҳамрӯзгорони худи ўст. Ин шеър дар рӯзномаи «Иттифоқи ислом» (рӯзномаи субҳоҳии шаҳри Ҳироти бостон) ба ҷоп мерасад ва ў бо аввалин шеъраш ба маҳкамаи адабӣ кашида мешавад, то исбот қунад, ки он шеърро надуздидааст. Барояш дубайтиеро аз эҷодиёти шоири машҳур Салҷуқӣ пешниҳод мекунанд, ки дар ҳамин вазну қофияву радиф шеъре бадоҳатан иншо қунад:

«Эй шоири хучастасифат, эй адиби нав,
Аз шоирӣ шудӣ ба бузургон рақиби нав.
Иншод кардай, ту басо шеъри пуршаар,
Дорои сабки тозаву тарзи ачиби нав».

Аз муқаддимаи китоби «Сиёҳмашқҳои мадраса»-и Латиф Нозимӣ меҳонем: «Саҳт тарсида будам ва гумон мебурдам, ки фасли ҷудоии ман бо шеър фаро расидааст. Аммо иқбол ёрӣ кард ва аз қазо тавонистам ба гунаи

ичмолӣ ду-се байт ба ҳамон вазну қофия ва радиф бинависам ва бад-ин гуна аз нахустин озмун дар зиндагӣ пирӯз ба дар оям:

Эй фозил, эй адиби сухансанҷ, донамат,

Дар шубҳай, ба шоири ин ғариби нав.

Додӣ ба имтиҳон ба ман ин лаҳза як-ду байт,

Шеъри фахиму пухтаву назми ачиби нав.

Шоир наям, адиби сухансанҷ нестам,

Бар шоирони шаҳр маҳонам рақиби нав.

Пас аз ин рӯйдод буд, ки дигар арбоби матбуоти шаҳри ман барои чопу нашри сурудаҳои хому нобоби ман дағдағае дар сар надоштанд» [36, с.516].

Латиф Нозимӣ шоириро аз авохиро даҳаи сӣ оғоз мекунад. Аз ҳамон ибтидои кор, ӯ дар майдоне, ки тоза муаррифӣ шудааст, бо номи шоири хуб шинохта мешавад. Латиф Нозимӣ дар даҳае аз таърихи Афғонистон ҷашм ба ҷаҳон мекушояд, ки он даҳаро даҳаи демукросӣ ном мондаанд ва озодиҳое нисбӣ дар иҷтимоъу сиёsat вуҷуд доштааст. Имконоти илмӣ дар ин давра нисбат ба даҳаҳои пешини хеш бештар мешавад. Китобҳо ва рӯзномаҳои Эрон низ барои хондан ба дasti мардуми Афғонистон мерасад. Ҷавонони адолатталаб дар садади беҳбудии ҳамаҷонибаи сиёsat бармеҳезанд ва ташкилоти сиёсии зиёде бо тафаккороти ростӣ ва ҷаппӣ оғоз ба фаъолият мекунанд. Дар ин миён шоирони хубе ҳам сар боло мекунанд ва шеъру адабиётро бузург медоранд ва корҳои ҷадидеро дар ростои забон ва адабиёт ҷовидона мекунанд. Яке аз шоирони рӯзгори Латиф Нозимӣ устод Восифи Боҳтари аст. Шоири нақднависи пурвозаи Афғонистон, ки бисёр бо Латиф Нозимӣ зистааст ва худаш низ коркардҳои адабии зиёду пуарзише дорад. Ӯ рӯзгори Латиф Нозимиро чунин мегушояд: «Қӯдаке, ки дар фарҳанги Ҳирот парварида шуда буд, аз ҳамон овони дабиристонӣ шудан арсаи маънависароёнро бо суруду сухани Фирдавсӣ, Носири Ҳусрав, Низомӣ, Ҳоқонӣ, Аттор, Мавлонову Саъдӣ ва Ҳофиз даромӯҳта ва аз баробари мадрасаҳое боре убур карда, ки рӯзгоре садои Фаҳриддини Розӣ дар равоқи шабистон танин меафканда. Қӯдаке, ки дар гаҳвораи фарҳанги ҷавҳари Ҳирот

парварида шуда буд, дар вопасин солҳои дабиристон қалам ба даст гирифта, оғариданӣ зебоии қаломе ва ба таъбири шоири амрикӣ сарбозони мутамаррадшударо дар суфуфи мунаzzам вогузаштааст» [97, с.18-23].

Ҳамчунон, Восифи Бохтарӣ дар муқаддимаи «Сояву мурдоб»- дафтари шеъри Латиф Нозимӣ чунин менигород: «Дар бисту як сол пеш аз ин дар маҷаллаи «Паштун жағ»-и он рӯзгор шеъре хондам аз Латиф Нозими Ҳиравӣ ва номае, ки ба гардонандай маҷалла фиристода буд, шеъре гаронсанг ва номае гувоҳи фарҳехтагиву огоҳӣ ва ба қавли Авҳадӣ: Чома ширину дилнишин чун асал, Нома хайрулкаломи қилу дил» [94, с.6-8].

Нозимӣ баъд аз гирифтани санади синфи дувоздаҳум ба факултаи адабиёти Донишкадаи адабиёти форсии дарӣ идомаи таҳсил меқунад. Ӯ аз муваффақияти хеш дар Кобул истифода меқунад ва ашъору мақолаҳои худро дар рӯзномаҳои Кобул ба нашр мерасонад. Нахустин ғазалҳояш ин базраҳои навғазалсароӣ дар қишишарон пас аз бозтоб дар нашрияҳои сангини пойтаҳт хонда ва дар ҳалқаҳои саҳтири адабӣ хонда шудаанд. Ҳангоме ки фарзанди шоистаи Ҳирот ба Кобул меояд ва донишомӯзи Донишгоҳи Кобул мешавад, огоҳии ӯ аз улуми балоғиву таъриху арабият ва улуми қадима муҷиби эъҷоб ва шигифтии устодони гесӯсапеди донишгоҳ мегардад. Дар ин маврид Восифи Бохтарӣ чунин менигород: «Салом бар ту, эй Нозимӣ, эй пажуҳандаву суханофарини бузург! Салом бар ту, эй инсон, эй дӯст! Салом бар ту, ки ҳамвора шаъни илмро баланд нигаҳ доштай! Салом бар ту, эй Ҳирот! Эй абаршаҳр! Осиматулбилиди фарҳанг, ки меҳнатҳову мароратҳое, ки дидай ва ҷашидай, эй ҳанӯз ҳам фарзандоне аз ин даст мепарварӣ!» [96, с.17-31].

Чоп шудани шеър дар маҷаллаҳои пойтаҳт барои бисёре аз шуарои он даврон мумкин набуд ва нашрияҳои пойтаҳт ҳам ҳар шеъру навиштаеро нашр намекарданд, магар ин ки хунари басазое дар он ламс шуда бошад. Парстав Нодирӣ шоир ва нависандай Афғонистон, ки дар рӯзгори Латиф Нозимӣ мезияд, дар мақолааш зери унвони «Дурудеву паёме» дар ҳафтодумин солрӯзи Латиф Нозимӣ навиштааст: «Ҳеч тардиде нест, ки устод Нозимӣ на танҳо як номи баланд ва бошукуҳ дар шеъри мудерни порсии дарӣ дар Афғонистон аст,

балки ин ном шеъри порсии дарии муосири Афғонистонро ба зебоиву шукӯҳ дар ҳавзай густардаи забони порсии дарӣ муаррифӣ карда ва метавонад зеботар аз ин низ муаррифӣ кунад. Мехоҳам бигӯям, ки ӯ танҳо шоири Афғонистон нест, балки шоири ин ҳавзай бузург аст» [158, 12-13].

Нозимиро ба сабаби ин ки муддатҳо дар Донишгоҳи Кобул тадрис намудааст, шогирдонаш устод гуфтаанд ва ҳамин номро низ аҳли дониш бар ӯ ниходаанд ва акнун ӯро дар ҳавзай форсизабонон ба номи устод Латиф Нозимӣ мешиносанд. Яке дигар аз мавориди арҷгузорӣ ба Латиф Нозимӣ ҳамон шахсияти адабии ӯст.

Аз Ҳомид Алипур нависанда ва пажуҳишгари адабии Афғонистон дар иртибот ба шахсияти адабии Латиф Нозимӣ меконем: «Номи номии Нозимӣ ба муаррифии фаровон ниёз надорад. Ӯ беш аз чаҳор даҳа қабл моро ҳафтавор дар паҳлуи родиоҳоямон нигаҳ медошт, то ба «Тарозуи тиллой», ки ба кӯшиши ӯ нашр мешуд, гӯш диҳем. Ӯ бидуни ҳеч гуна адои равшанфикрӣ даровардан моро бо ду се порча аз Бетховен ва Мосарт ҳам ошно соҳт. Ин порчаҳо ҳамеша дар пасманзари декламаи шеър шунида мешуд ва ҳаловати хоси худашро дошт, ҳарчанд мо он рӯз ҳам намедонистем, ки Бетховен кист? Имрӯза ҳарчанд барномаи «Даме бо Нозимӣ»-и устод Нозимиро мешавад аз тариқи родиои «Дойча вела» шунид ва чанд шеър аз эшон дар лобалои сафаҳоти интернет бо каме ҷустуҷӯ ба даст меояд, аммо ҳар се - чаҳор маҷмуаи шеърии эшон дигар ноёб шудааст. Ҳайфи он ғазалҳои нобу зебояшон, ки аташи ин ҳама ғазалдӯст ва ғазалҳони форсизабонро сероб нақунад» [165, 19].

Шуҳрати номи Латиф Нозимӣ бо коркардҳояш ӯро ҳамеша дар ростои нақду таъриз қарор додааст. Бисёре аз нависандагони Афғонистон дар навиштаҳояшон аз ӯ истинод мекунанд ва ҷоҳое ҳам ӯро ситоиш карда, бар коркардҳояш арҷ мегузоранд. Парстав Нодирӣ чунин таъкид мекунад: «То ёдам меояд, дар он рӯзгори ҷавонӣ, ки ҷунон ошиқе дар миёни баргаҳои рангини маҷаллаҳо пайваста ба дунболи шеър саргардон будам, ғоҳе ин сурудҳои ҳаёлангези устод Нозимӣ буд, ки дастони маро мегирифт ва мебурд ба он сӯи сарзаминҳои дуру ношинохта ва баъд ҳама чиз дар назарам мағҳум ва ранги

дигар меёфтанд. Шеърҳояшро чунон меҳондам, ки гӯй ташнакоме дар тобистони доғӣ ба ҷашмаи гуворое расида бошад. Гоҳе сурудаҳои ўро аз родиу дар барномаи «Замзамаҳои шабҳангом» мешунидам, бо садои ширини он ривоятгари айёрони Кобул, ҷаноби доктар Акрами Усмон ва бону Фарида Усмон Анварӣ ва баъд эҳсос мекардам, ки чунон парандай сабукболе карон то карони осмонро зери пар гирифтаам» [156].

Латиф Нозимӣ дар соли 1349 ҳ.ш. лисонси хешро дар риштаи адабиёти форсии дарӣ ба даст овард. Вай кори нависандагӣ ва фаъолиятҳои фарҳангиро аз ҳангоми таҳсил оғоз карда буд ва баъд аз фароғат аз донишгоҳ бар доманаи он вусъат дод ва кори нақди адабиро низ бар он афзуд. Ӯ танҳо наққодест, ки салоҳияти ин кор ҳамеша доштааст ва аз нақди ў бӯи нақд бармехезад. Пастиву баландиҳои сабкшиносиҳои асарро ба хубӣ метавонад ташхис кард. Дар мавриде аз Латиф Нозимӣ дар бораи шеър ва наққодӣ пурсиш мекунанд ва ў чунин посухе додааст: «Шеър як навъ зарурат аст, шеър монанди тамоми падидаҳои дигар, як падидаи таъриҳӣ ва зарурати инсонист, ҳам аз лиҳози зебоишиноҳтӣ ва ҳам аз лиҳози андешай. Чун нақде вучуд надорад, бозори мубтазилот гарм аст ва дар натиҷа шеъру ҳунар суқут кардааст. Бояд тавзех бидиҳам, ки ғараз аз худи сонсурӣ ба маънни сонсuri сиёсӣ ва иҷтимоӣ нест, балки сонсuri ҳунарӣ мавриди назари ман аст, яъне вақте шоире шеъре месарояд ва мебинад, ки шеъри хубе нест ва беҳтаре аз он қаблан суруда шуда, зарур нест, ки онро нашр кунад. Балки онро дур бирезад» [155, 32-33].

Латиф Нозимӣ бар ин бовар аст, ки муҳочириатҳо бар бебандубориҳои ҳунарӣ кумак кардааст ва арзёбихои ҳунарии собиқ дигар вучуд надорад. Аз ин рӯ, ҳунармандони дирӯз бо осорашон мондагор шудаанд. Аммо чун ҳунармандони имрӯз аз чунин раванде бархурдор нестанд, барои беҳтар соҳтани ҳунарашон бояд ба худсонсурӣ даст зананд. Ӯ дар мавриди нақди адабӣ низ чунин мегӯяд: «Мутаассифона дар адабиёти муосири мо нақде агар вучуд дошта, бисёр камранг буда ва ба масобаи як навъи адабии таъсиргузор ҷойи худро боз накардааст. Дар гузаштаҳои дур нақди шеър тавассути шоирон вучуд дошта, як шоир шоири дигарро нақд менамуда ва ин кори шоирони

аввалини форсигӯ будааст. Бо мутаворӣ шуданҳо ҷараёнҳои адабии қишвар гусаста ва навъе ноҳинҷорӣ ва бебандуборӣ падид омад. Ҷунончи тазаккур додем, баррасӣ ва ё худсонсурӣ ҳунарӣ ҳузур наёфта ва ин сабаб гардид, ки нақде вучуд надошта бошад. Ниҳоди фарҳангӣ таъсиргузорие чун ҷатри фарҳангӣ ба фарҳангии қишвар эҷод нашуд ва ҳама меъёрҳо таи ин се даҳа аз ҳам пошид» [155, 37].

Албатта ба идомае бояд гуфт, ки мо нақднавис кам дорем ва аз сӯйи дигар шоирон ва нависандагони мо бо нақдгӯйӣ ва нақднависӣ камтар ҳӯ гирифтаанд. Дар ривояте дигар ин кор боиси озурдагии шоир ё нависанда низ мешавад. Нақди адабӣ барҷастасозии маҳосин ва маъойиби ҳунар аст ва муңтакид дар он ҳеч гуна ҳуб ва бâъзера ҷой намедиҳад ва коршиносона ба барҷастасозии мавориди зикршуда мепардозад. Партав Нодирӣ дар ростои нақди адабӣ дар Афғонистон Латиф Низомиро савумин шахс медонад: «То ҷойе ки медонем, нахустин касе, ки дар арсаи нақди адабӣ дар Афғонистон қалам зада Корӣ Абдулло аст, ки дар миёнаи нақдҳои Алихони Орзу ва Саҳбойӣ дар пайванд ба шеъри Ҳазини Лоҳичӣ ба доварӣ барҳостааст. Бо ин ҳол нахустин китобе, ки дар Афғонистон бар пешонии он вожаи нақд навишта шуда, ҳамон китоби маъруфи «Нақди Бедил» навиштаи донишманди бузург аллома Салоҳиддини Салҷуқӣ аст. Пас аз ин то ҷойе ки ман мепиндорам, устод Нозимӣ дар заминаи нақду нақднависӣ ба мағҳуми мудерни он шояд нахустин нависанда дар қишвар буда бошад. Нозимӣ ҳам дар пайванд ба чистии нақд пажуҳишҳое дорад ва ҳам дар пайванд ба нақди мушаҳҳас» [156].

Латиф Нозимӣ пас аз фароғат аз донишгоҳи Кобул ба ҳайси устодёр дар Доғонишгоҳи Кобул шомили вазифа шуд. Ҳамчунон ӯ дар соли 1350 ҳ. (1969 м.) дар идораҳои адабиёт ва ҳунари радиои Афғонистон муқаррар гардид ва пас аз шаш моҳ ба ҳайси муовини мудирияти умумии ҳунар ва адабиёт иртико ёфт. Дар соли 1352 ҳ. (1971 м.) корманди илмии доғонишгоҳ шуд ва сипас ба ҳайси устоди забон ва адабиёти дарӣ дар доғонишкадаи адабиёт ба кор идома дод. Ӯ дар соли 1357 ҳ. (1976 м.) ба ҳайси раиси бахши фарҳанг дар Вазорати иттилоот ва фарҳангии Афғонистон тақрیر ёфт ва пас муддате бино ба дaloили зиндонӣ ва

пас аз раҳоӣ аз зиндон ба ҳайси раиси нашароти радиои Афғонистон муқаррар шуд. Муҳаммад Ҳусайн Муҳаммадӣ истеъфои Латиф Нозимӣ аз раёсати кумитаи фарҳангро чунин менигород: «Вазорати иттилоот ва фарҳанг дар он рӯзгор ба ду кумита – (Кумитаи давлати иттилоот) ва (Кумитаи давлатии култур) тақсим шуда буд. Нозимӣ ба унвони раиси Кумитаи давлатии култур интихоб шуда буд. Ӯ, ки намехост ғайр аз донишгоҳ кори давлатии дигаре дошта бошад, ба дидори садри аъзам Султон Алӣ Киштманд рафт, то аз ин вазифа маъофаш бидорад, аммо пешниҳоди вай пазируфта нашуд ва мачбур шуд дар Кумитаи давлати култур машғул ба кор бошад. Аммо ин ҳамкорӣ дере напойид ва амалкарди Нозимӣ аз сӯйи мақомот хуш наёомад, ба вижа, ки Нозимӣ дар ҳамон оғози кораш мушовири русро аз ин раёsat ихроҷ кард, ки бар русҳо ва мақомоти кишвар гарон омад. Ин норизоятии мақомот мучиб шуд, ки Нозимӣ пас аз муддати кутоҳе истеъфо дихад» [113, с.24].

Нозимӣ солҳо гардонандай барномаи «Тарозуи тиллойӣ»-и радиои Афғонистон буд. Ва аз соли 1350 ҳ. (1969 м.) то 1352 ҳ. (1971 м.) барномаҳои нақди адабиро дар радиои Афғонистон навишта ва аз он сол то 1368 ҳ. (1987 м.) устоди нақди адабӣ ва адабиёти муосир дар Донишгоҳи Кобул буд. Беш аз ду сол устод мөҳмон дар Донишгоҳи (Ҳумбулд) шаҳри Берлин буда ва дар арсаи забоншиносӣ ва адабиёт низ омӯзише дидаст. Нақди адабӣ дар радиои Афғонистонро Муҳаммад Ҳусайнни Муҳаммадӣ чунин менигород: «Нозимӣ саранҷом аз донишгоҳи адабиёт форигуттаҳсил шуд. Бинобар қонуни дохилии донишгоҳ бояд ба унвони узви илмии донишгоҳи Кобул истиҳdom мешуд. Аммо ба мухолифати яке аз устодони пурнуфуси донишгоҳ, ки Нозимӣ нақде бар яке аз навиштаҳояш мунташир карда буд, ба таври расмӣ истиҳdom нашуд, аммо ба унвони дастёри устод машғул ба кор шуд ва соле дар донишкадаҳои таъриху журнолизм, забон ва адабиёти форсӣ дарс дод» [113, с.20].

Аз он ҷойе, ки нақднависӣ дар рӯзгори Латиф Нозимӣ ҳанӯз ҷойе барои худ надоштааст ва ҳанӯз хеч коркарде аз ҷашми заррабини нақд нагузашта, нақднависии Нозимӣ барои соҳиби асарҳое, ки аз лангиши адабӣ бебаҳра

набудаанд, навъе бидъат талаққӣ мешудааст ва ҳатто дар байни устодони донишгоҳ низ қобили ҳазм набудааст ва дар як маврид комилан муғризона аз он бардошт шудааст, ки тавониста ақидамандона бар ҷойгоҳи ҳуққаи Нозимӣ халале ворид кунад.

Восифи Бохтарӣ такя задани Нозими чавонро ба курсии устоди донишгоҳ як ҳодиса медонад ва чунин менигород: «Боре такя задани донишманди ҷавонсоли мо бар курсии устоди донишкадаи адабиёти Донишгоҳи Кобул ҳодисае буд дар таърихи ин донишгоҳ. Ҳам устоди тозанафасу навҷӯю навандеш дар сафи ҷанд устоди ростини дигар биистоду ҳам панҷараҳое ба рӯйи шогирдоне, ки аташи фаро гирифтан доштанд, гушуда шуданд, то уфуқҳои наверо бингаранд ва номҳои наверо бишнаванду бо услубҳои тозаи пажуҳиши адабӣ ошно шаванд. Боз дар ҳамин сол аст, ки донишвари ҷавон дар канори сароиш ва таҳқиқу тадриси кори саъб ва... дар айни ҳол дақиқу зариф ба нақд даст меёзад, коре ки ҳатто ғоҳе бар дӯстони сабукруҳ низ гарон меояд, чи расад ба муонидони гаронҷон. Аммо дар сухани ў салобате, дар мантиқи ў кудрате ва доварии ў адолате мутаваҷҷех аст, ки ғолибан суханварон ва нависандагон назарҳо ва қазоватҳои ўро пазиро мешаванд» [95, с.1].

Латиф Нозимӣ аз нимаи соли 1361 (1980 м.) то поёни соли 1363 (1982 м.) дар донишгоҳи Ҳумбулди Олмони Шарқӣ ба тадриси забон ва адабиёти форсии дарӣ пардохтааст. Ў ҳамзамон ба таҳсил дар мақтаъи фавқуллисонс оғоз кард ва рисолаи фавқуллисонси хешро навишт. Ў пас аз бозгашт ба ватан ду сол ба тадрис дар факултаҳои адабиёт ва журнолизм масруф буд ва бо күшвиши фазои сиёсӣ ва роҳ ёфтани шаҳсиятҳои ғайриҳизбӣ ба ҳукumat ба ҳайси раиси Кумитаи давлатии фарҳанг муқаррар ва пас аз ду моҳ ба дунболи даргирий бо мақомоти вақт аз ин уҳда истеъло дод ва пас аз муддати кутоҳе бо хонавода озими Ҳинд шуд ва дар идомаи сафар раҳсипори Олмон гардид ва аз соли 1990 м. то кунун дар Олмон иқомат дорад.

Рӯзгори Латиф Нозимӣ ҳам аз фарозу нишебҳо бархурдор буда, ки таъзику фишори даврон бар ў таҳмил кардааст. Ў дар овони ҷавонӣ ба иттиҳоми даст доштан дар заминаи як тазоҳурот алайҳи ҳукумати вақт дастгир мешавад ва

барои таҳқиқ аз Ҳирот ба Кобул фиристода мешавад ва дар ин бобат Муҳаммад Ҳусайнӣ Муҳаммадӣ чунин гуфтааст: «Солҳои таҳсилаш дар донишгоҳ барои ў ва ҷомеаи равшанфикру фарҳангӣ ва мардум солҳои пуритихобе буд. Солҳои пуритихобе, ки аз саввуми ақраби 1343 ҳ. (1962 м.) оғоз шуда буд ва ҳар ҷанд гоҳе дар Кобул ва ба виже дар Донишгоҳи Кобул тазоҳуротҳои эътиrozӣ сурат мегирифт, ки гоҳ ба баста шудани муваққати донишгоҳ меанҷомид. Дар яке аз ин таътилҳо буд, ки ў ба зодгоҳаш баргашт ва буданаш дар Ҳирот бо тазоҳуроти ҳашмгинонае ҳамзамон шуд ва бо он ки ў саҳм ва ширкате дар он надошт, шабона дар хонааш дастгир ва бо ду тани дигар бо ғулу дастбанд ба Кобул фиристода шуд. Вале аз он ҷойе, ки ҷурми машҳуде надошт ва мадраке низ алайҳи ў надоштанд, пас аз ҷанде раҳо шуд» [113, с.21].

Дар соли 1365 ҳ. (1984 м.) дафтари шеъре аз Латиф Нозимӣ ба ҳиммати Анҷумани нависандагони Афғонистон ба дasti чоп супурда мешавад. Аммо аз он ҷойе, ки ҳокимиияти вақт шуаро ва нависандагонро аз заррабини сонсури худ берун намегузозт, ба яке аз шеърҳои Латиф Нозимӣ ҳам гумону шак оварда мешавад. Зимни ҷамъоварии китоби «Соя ва мурдоб»-и ў аз китобхонаҳои Кобул, худашро низ мавриди бозҷӯй қарор медиҳанд. Қисмате аз он шеъри «Барфи сурҳ» чунин аст:

Тани урёну заҳмогини шаҳри ҳастаи моро,
Тамоми рӯз барфи сурҳ мепӯшид
Ва шаб бо сурмаи борут ҷашмашро сияҳ мекард,
Садои ҷакмапӯшони камарчармини сангиндил.
Шаранги ҳашм бо ҷоми сукути хонаҳои шаҳр меафшонд,
Ки мо аз шаҳри микоил меоем,
Ва аз хуршед мегӯем.
Касе аммо намеёрист гуфтан шармтон бодо!
Ки аз хуршед мегӯед ва худ хурshedro бар ҷӯбаи андоми шаб
Маслуб месозед,
Дигар озармтон бодо аз ин тарфанд... [34, с.1-3].

Латиф Нозимӣ дар муддати ҳаёти хеш, бо тамоми мушкилоте, ки вучуд дошт, шеър суруд ва воқеиятҳои иҷтимоӣ, адабӣ ва сиёсии кишварро дар қолаби шеър ва ё наср бозтоб додааст.

A). Осори Латиф Нозимӣ

Латиф Нозимӣ яке аз пешгомон ва бунёдгузорони ғазали нав, шеъри Нимоӣ ва нақди мусосири адабӣ дар Афғонистон аст. Ӯ тақрибан тамоми умри хешро бо адабиёт ва шеър ба сар бурдааст ва чунонки дар боло хондем, ӯ аз санини 12-13 солагӣ ба шеър рӯй овардааст. Аввалин кори ҳунарии Латиф Нозимӣ дафтари шеъри «Соя ва мурдоб» аст, ки дар интишороти Анҷумани нависандагони Афғонистон дар соли 1365 ҳ. (1984 м.) дар матбааи давлатии Кобул бо 114 саҳифа ба зевари чоп музайян шудааст. Ин маҷмуа ба ҳарфҳое аз Восифи Бохтарӣ зери унвони «На тақвиму на таъриҳ», бо кутоҳҷумлае аз номаи Ниче ба Ҳауст Ҳауф чунин оғоз мешавад: «... Ва турфа мардумеанд ин шоирон, ки агар қалам дар даст гиранд, лавҳи макнуноти худро бар гирди сари хеш мегардонанд ва ба ҳар сӯе, ки хоҳанд меафкананд». Восифи Бохтарӣ дар давоми суханаш дар иртибот ба Латиф Нозимӣ чунин менигород: «Ровпонд гуфта буд: Шеър на тақвим асту на таъриҳ, аммо ҳар дуст. Шеъри Нозимӣ низ на тақвим асту на таъриҳ, аммо нақши гоми чӣ рӯзону шабони гузаштаи худро дар он менигарем, ки ҳеч тақвиме нагунҷонидаанд ва бозтоби руҳдодҳоеро дар он мебинем, ки дар ҳеч таърихе навишта нашудааст. Фаре бар Нозимиву шеъри ӯ!» [34, с.6].

Намедонам, ки он шаб бодҳо диданд ё як лаҳза фаҳмиданд,
Ки ман дар сӯги талҳи баргҳо,
Ин бегуноҳон, ин бегуноҳон
То хурӯси бомдодон гиря мекардам...» [33, с.12].

Ин чанд мисраи боло аз дафтари дигаре аз Латиф Нозимӣ зери унвони «Бод дар фонус» аст. Ин дафтар 60 барг аз муҳтавои даруни шеърии баланде барҳурдор аст, ки дар соли 1398 ҳ. (2019 м.) дар шаҳри Мюнхени Олмон (Германия) ба дasti чоп супурда шудааст. Ин дафтар ҳовии ашъоре аз навъи

классик бо дарунмояҳои нав ва ашъоре бо суваре нав аз навъи Нимоии он тартиб ва тадвин шудааст.

«Аз боғ то ғазал» савумин дафтари шеърии Латиф Нозимӣ мебошад, ки дар ғурбат ба чоп расидааст. Ин дафтар на таърих дораду на ҳам муқаддимае. Пешгуфтore аз шоир ҳам ба ҷашм намехурад. Аммо бар хилофи урфи китобат бар барги 165-и ин маҷмуа понавиште ба қалами шоир навишта шудааст, ки ҳолати инзичор аз ғурбатро таъйид менамояд. Аз баргай 165, ки ба қалами шоир навишта шудааст, меҳонем: «Ғазалҳои ин дафтарро аз миёни шеърҳое баргузидам, ки аз баҳори 1372 ҳ. (1992 м.) то зимистони 1378 ҳ. (1997 м.) суруда ва пайдо нест, ки аз чӣ рӯе ин дилсупурдаи услуби (Нимоӣ) дар солиёни ғурбат ба домани ғазал овехтааст ва тангдилиҳои табъидро дар қолаби ин гавҳари барини шеъри форсии дарӣ рехтааст? На дар пои шеърҳоям ҷои сароишро, ки ҳамон ғурбатсари Фарб аст, навиштам ва на ҳам замони сароишро, ки солҳои ошӯби сарзамини ман ва фасли дағдағаҳои хотири ман будааст, забт кардам» [35, с.165].

Дафтари чаҳоруми шеъри Латиф Нозимӣ зери унвони «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд»-ро хуб мешиносем. Ин дафтар дар соли 1392-и ҳ. (2011 м.), дар Ҳомбурги Олмон (Германия) ба ҳиммати интишороти Муслиҳи Салҷуқӣ дар 278 барг ба чоп расидааст. Каломи нахусти ин дафтар таъриз аз шеър аст, ки аз Айнулқуззоти Ҳамадонӣ оварда шуда ва чунин омадааст:

«Ин шеърҳоро чун ойина дон,
Охир донӣ, ки ойинаро сурате нест дар худ,
Аммо, ҳар ки дар ў нигоҳ кунад, сурати худ тавонад дид» [37, с.3].

Ба расми ёдоварӣ ва таъииди мавориде, ки бори дувум сурати чопро ба худ гирифтааст, Латиф Нозимӣ дар ин дафтараш зери унвони «Дар ҳошияи чанд шеър» чунин менигород: «Дар ин дафтар ду шеър аз дафтарҳои пешинам бозчоп кардаам – нахуст шеъри «Қӯҷ»-ро, ки дар дафтари (Соя ва мурдоб) се байти он аз чоп бозмонда буд ва ду дигар сурудаи «Марг дар милод»-ро, ки дар (Бод дар фонус) дуруст чоп нашуда буд, аммо дар яке ду тазкираи шеърӣ онро

бо сурдаи дигаре аз ман даромехта буданд ва малғамаи музхике аз он сохта буданд» [37, с.3].

Шояд барои аввалин мартаба воҳӯрдаам, ки шоир ё нависандае мушкилотеро, ки дар китоби қаблиаш вучуд доштааст, дар дафтари баъдиаш бад-он баргардад ва ислоҳаш гирад. Ин баҳс метавонад, ҳарфи наверо ба андешмандони шоир ва нависанда бо худ ба ҳамроҳ дошта бошад ва чунин тазаккуре метавонад бисёре аз суитафоҳумоте, ки аз хондани ашъор ва ё навиштаҳои бузургворони андешманд ба вучуд меояд, бартараф созад.

Дафтари панҷуми эҷодиёти Латиф Нозимӣ маҷмуи «Сад рубой» зери номи «Хоби алаф» аст ва ин дувумин дафтарест, ки дар шаҳри Ҳомбурги (Германия) ба ҳиммати интишороти Муслиҳи Салҷуқӣ, дар соли 1395-и ҳичрӣ (2016 м.) ба дасти чоп супурда шудааст. Бар барги «Б»-и ин дафтар сухани ношири ба ҷашм меҳурад, ки қисмате аз онро бо ҳам меҳонем: «Имрӯз дафтари шеърии дигареро аз устод Латиф Нозимӣ рӯнамо мешавем, ки унвони (Хоби алаф)-ро ба худ ихтисос додааст ва маҷмуи «Сад рубой» аз сурдаҳои устод мебошад. Ҳамин дафтари «Сад рубой»-ро, ки дар даст доред, метавонад аз дидгоҳи иҷтимоии сиёсӣ ба навъи худ гувоҳи таърихии саргузашти фарҳангии сиёсии кишвари мо бошад. Шояд бо ҳамин эътиқод устод Нозимӣ рубоиҳои ин маҷмуаро бо дарчи таърихи сурудаҳояш пешкаши ҳузуратон намудаанд. Меандешам, ки дар ҳар як аз рубоиҳо, ки шароити кишвар бар ҳамон минвол мечарҳидааст, ба гунае дар шеърҳо бо забони истиъорӣ ва ё кинояву тамсил бозтоб ёфтааст» [39, с.3].

Муқоисаи ғазал бо рубоиҳои Латиф Нозимӣ дар нигоҳҳои мутааддади шеър низ дар ҷумлаи аввали ин китоб ба ҷашм меҳурад ва сухани ношири кутоҳ бад-он пардохтааст: «Чунонки ғазалвораҳояшон аз ҷаззобияти хоси худ барҳурдор аст, рубоиҳои ошиқонаи устод низ бар ҳамон минвол лаззати хоси худро дорад ва сужаҳои бикр бо қаломи пухта ва вазндори муҳтавои ин дафтар бар баландои адаб раҳнамун мешавад. Ҳамчунон садои баланди шеъри устод дар баробари нобасомониҳои рӯзгор ҳамеша ба баёни мусибат пардохтааст ва ҷойгоҳи эътиrozro бар ҳамаи ситампешагон яксон дидааст» [39, с.2-3].

Дар соли 1399 ҳ.ш. (2020 м.) интишороти «Ток» маҷмуи ҳафт дафтари шеърии Латиф Нозимӣ («Соя ва мурдоб», «Бод дар фонус», «Аз боғ то ғазал», «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд», «Хоби алаф», «Бутиқои садо», «Сиёҳмашқҳои мадраса»)-ро дар як дафтар зери унвони «Ман боғи оташам» ба чоп расонидааст. Ин амр барои хонандагону хоҳандагони шеъри Нозимӣ сухулат эҷод кардааст, ки метавон ашъори чанд дафтарро дар як дафтар бозхонӣ кард. «Бутиқои садо» ва «Сиёҳмашқҳои мадраса» ду дафтар аз ашъори Латиф Нозимӣ будааст, ки барои аввалин мартаба ба зевари чоп музайян мешавад.

Китоби муштраке аз Латиф Нозимӣ ва Эдуард Хандякуф (шоири рубоисарои Ҷумҳурии Федеросиони Руссия), ки тарҷума ба форсии дарӣ шудааст ва баръакси он ки рубоиёти Латиф Нозимӣ ба русӣ тарҷума шудааст, «дар сентябри соли 2014 дар Москав аз тарафи нашриёти «Никитинских ворот» ба чоп расидааст. Ин дафтар тавонистааст ҷоизаи маъруфи Ҷумҳурии Федеросиони Руссия ба номи Пушкинро аз они худ кунад» [163].

Латиф Нозимӣ дар радифи дафтарҳои ашъор асарҳои «Равиши имлои забони дарӣ» ва «Масъалаи достоннависӣ дар Афғонистон»-ро таълиф кардааст, ки дар ин асарҳо масъалаҳои дуруст навиштани қоидаҳои навиштории забони порсии дарӣ ва қазияи достоннависиро дар Афғонистон матраҳ кардааст.

Гарчи Латиф Нозимӣ навовариҳои зиёде дар шеъри хеш доштааст, аммо чанд мавзуро ба расми намуна ёдовар мешавем: ӯ яке аз нахустин пешgomони шеъри нав ба маънои нимоии он будааст, ки дар дафтарҳои шеърии Нозимӣ зиёд ба назар мерасад. Дар ин росто метавон ӯро яке аз бунёдгузорони ғазали нав, аз пешкисватони чаҳорпоранависӣ донист, ки дар маҷмуъ ғазалҳояш аз нигоҳи наву чаҳорпораҳояш як-як бӯи дехқадаи нави шеърро мерасонанд. Нозимӣ дар коркардҳои иҷтимоии хеш низ тавонистааст навовариҳое дошта бошад, ки аз ҷумла, бунёдгузории достони кӯтоҳ дар радиёи вақти Кобул мебошад. Гарчи Нозимиро касе бо номи намоишноманавис намешиносад, аммо ӯ яке аз намоишномаҳои бисёр пурбинандаро навиштааст ва ҳамон намоишномаро фильм сохтаанд, ки нахустин фильм баланди таърихӣ ва

ошиқонаии кори Афғонистон шуд ва ба номи «Робиаи Балхӣ» маъруф аст. Ӯ дар ғурбат низ ба эҷоди анҷумани пажуҳишӣ дар ростои коркардҳои Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣ дар Франкфурти Олмон бунёд гузаштааст. Ҳамчунон, аз бунёдгузорони конуни Носири Хисрав ва аз бунёдгузорони анҷумани фарҳанги Ҳирот мебошад.

Хулоса, вақте баҳси рӯзгори шахсиятҳои адабӣ-фарҳангии як ҳавзаи тамаддуни ӯ ба миён меояд, ноҳудогоҳ воқеот ва воқеиятҳои даврони ҳаёти он донишмандон дар назар мӯжассам мешавад. Дар аввалин фурсат пурсише дар зеҳни инсон хутур мекунад, ки ин донишманд ӯ дар чи шароите зиндагӣ кардааст ва гузари замон бар ӯ чигуна гузаштааст? Ин пурсиш дар фасли рӯзгори шоирон ба тафсил оварда шудааст ва шарҳи рӯзгори ду андешманд мавриди назари ин пажуҳиш баррасӣ шудааст. Аммо дар назари дигар омми ҷомеа адабиётро ҷудо аз сиёsat медонанд ва ба ин бовар ҳастанд, ки адабиёт дасте дар ҳавзаи сиёsat надорад ва дар нигоҳи адабӣ ҳарфҳое барои гуфтан надоранд. Ин бардошти ғалат дар байни ҷавомеъ то ҳадде ба ғалат мавриди қабул қарор гирифтааст.

Дар баҳшҳои боло ба таҳқиқи рӯзгору осори Лоик Шералий ва Латиф Низомӣ пардохтем. Ба вазоҳат метавон гуфт, мавриди зиёде дар шеъри Лоик Шералий ва Латиф Низомӣ вуҷуд дорад, ки рангу бӯи худро аз ҷанбаҳои сиёсӣ ва иҷтимоии ҳамон даврон пазируфтааст. Тавре ки ба назар мерасад, ҳар ду шоир дар эҷодиёти худ ҷанбаҳои фарҳангиву адабии муҳталифро ба кор гирифтаанд. Бештар бар ҷанбаҳои фарҳангӣ ва мавзуоти муҳталиф такя зада, дар қаломи хеш гоҳе чунон вонамуд кардаанд, ки аз фарҳангу сиёсати ҷанд даҳаи аҳири қишвар ба навъе норозӣ будаанд. Гоҳе чунон дида мешавад, ки барои ислоҳи ҷомеа роҳҳои мутааддадеро пешниҳод мекунанд. Аммо ин маъзулро тофтае аз берун намедонанд ва омили аслии камбузидҳои фарҳангии иҷтимоӣ ва сиёсиро коркардҳои худи фарҳангииён ва сиёсатмадорон медонанд. Дар баязе аз ашъор чунон баҳси бузург мешавад ва ҷанбаҳои мутааддади ҷомеаро бар мардуми хеш мубарҳан менамоянд, ки аз шеърҳо ва навишторҳояшон чунин бардошт мешавад, ки фарҳанг ва адаб дар сайри оғоқи

хеш чунон малмус набудааст, то ризояти хотири шоир ва нависандаро дар пай дошта бошад.

Чангу парешонҳолиҳои рӯзгор Лоик Шералиро низ бар ин иддио муҳри таъйид мегузорад. Шеъри ӯ дар ҷанбаҳои муҳталиф таъсирпазир аз ҷомеаи даргири ҷанг мебошад. Донишмандону фарҳангиёни дар ҳар ду кишвар дар маърази диди сиёсатмадорон қарор доштанд ва фаъолиятҳои худро ҳамеша бо навъе худсонсур ва тарс идома додаанд.

Бозтоби андешаҳои Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар мавориди иҷтимоӣ бисёр бузург ва пурбор аст, аммо дар назари сиёсӣ гоҳе камнависӣ ва худсонсурӣ ва ё дар ибҳом ва лифофа гуфтани вучуд дорад, ки худ зери назар будани шоирро исбот меқунад.

Дар ин фасл натиҷа он аст, ки дар рӯзгори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ умури сиёсии ҳарду кишвар, ҳарду шоирро ба қайду бандҳои сиёсии худ даргир намуда, ҳарду аз авзои рӯзгори хеш огоҳ будаанд ва аз осори ҳунаришон ҷунин истинбут мешавад, ки ҳарду кӯшидаанд, то мунтақиди шароити рӯзгори хеш бошанд ва ба мардуми ҷомеаи хеш бо қаломи зебову дилписанд шеър ба майдон оваранд.

БОБИ II.

ТАҲҚИҚИ ҚИЁСӢ ДАР АШ҃ОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ

2.1. Мундариҷаи ашъори Лоиқ Шералӣ ва баррасии он

Корҳои фарҳангӣ-адабии Тоҷикистон дар чанд садаи ахир нафаси тозае ба худ гирифт ва ҷони тозае дар пайкари шеър ва адаби форсии дарии тоҷикӣ дамида шуд. Адабиёти ин хитта бо ҳузури шоироне чун Лоиқ Шералӣ ба самти иҷтимоӣ шудан ҳаракат кардааст. Гарчи давлатҳои таҳти султа намегузоштанд, зеҳнияти мардум бештар аз оне ки меҳоҳанд рушд дошта бошанд. Шеъри форсии дарии тоҷикӣ ҳам дар даврони фишорвариҳо дар Тоҷикистон натавонист ба таври шояд ва бояд аз ин доира пой берун гузорад. Дар чанд даҳаи ахир дар Тоҷикистон бо омадани озодии баён вазъ дигаргун шуд, шоирону нависандагони тавонманд тавонистанд масири суханони адабии хешро бар мабнои озодии баён таъйин намоянд. Гарчи дар ин чанд даҳа шоирону нависандагони муваффақи зиёде сар баровардаанд, аммо аз он ҷое, ки баҳси ин андеша бештар перомуни Лоиқ Шералӣ ва коркардҳои ўст, ба хусус тамаркузи бештари мо дар ҳамон ҳавлу ҳуш мемонад.

Лоиқ Шералӣ шоирест, ки дар шаш даҳаи ахири қарни бисту як мезистааст ва он чи дар шеъри ў меконем, баёнгари шароити иҷтимоӣ, сиёсӣ ва адабии ин даврае ба нисбати кутоҳ будааст. Гарчи аксари ашъори Лоиқ бо забони равони тоҷикӣ суруда шудааст, аммо ин ашъор тавонистааст пайванди бисёр наздики бо шеъри муосири форсии дарӣ дошта бошад. Шеъри Лоиқ Шералӣ навовариҳои фаровоне дорад, ки баҳси мо ҳам шикофтани ҳамин маворид аст. Пас, дар нахуст бояд пурсид, ки:

- Чи навовариҳо ва чи бардоштҳо аз шеъри муосири форсии дарӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ дида мешавад?

Он чи дар таърифи шеъри муосири имрӯз медонем, меҳоҳем онро дар ашъори Лоиқ Шералӣ ба таҳлил бигирем.

Пас, беҳтар хоҳад буд, то андешаҳои баъзе аз андешмандони адаби порсии дариро боздехи шеъри муосири порсии дарӣ муруре дошта бошем ва баъд баргардем ба бозшиносии шеъри Лоик Шералий.

Шеъри муосир аз назари суварӣ бо ғазалсароӣ ва анвои дигари шеър идома додааст. Вале муҳтавои ин ашъор аз назари дарунмояҳои шеърӣ, пайванде мустақим бо воқеиятҳои чомеа ва рӯзгори шоир дорад, ки ба забони наве аз шеър ироа мешавад.

Барои боз шудани мавзуъ, беҳтар медонем то чанд назария аз донишмандони адаби форсии дариро дар таъриф аз шеъри нав ёдовар шавем ва баъд ҷузъиёту қуллиёти онро бо дарки муфассал аз шеъри нав дар ашъори Лоик Шералий ҷустуҷӯ кунем. Доир ба масъалаи мазкур дар адабиётшиносии Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон муҳаққиқон X.Мирзозода, X.Шарифов, А.Сатторзода, Р.Мусулмониён, X.Асозода, Ш.Раҳмонов, М.Қаноат, Л.Шералий, Н.Юшич, А.Шомлу, С.Шамисо, М.Ш.Кадканӣ, М.Муҳаммадӣ, X.Т.Дористонӣ, В.Боҳтарӣ, П.Нодирӣ, К.Козимӣ, Л.Нозимӣ ва дигарон андешаҳои муҳим баён кардаанд. Ҳомид Таваккулии Дористонӣ дар иртибот ба шеъри муосир ва ё шеъри нав ҷунин менигород: «Ба эътиборе агар бихоҳем сирф муосир будан (*contemporari*) аз манзари «бозаи замонӣ»-ро меъёр қарор дихем, метавон ҷунин гуфт, ки оғози соли 1300 ҳуршедӣ (1910 м.), оғози адабиёт ва шеъри муосири кишвар аст. Аммо агар бихоҳем, аз манзари дигардесӣ дар забон, мағоҳими шеърӣ, дарунмояҳои ҷадид ва эҷоди шеърҳои «тоза» -ву «нав» ба баррасии шеъри муосир бипардозем, метавон гуфт, ки шеъри «машрут» (дар Эрон) оғози шеъри муосир аст, гарчи бархе аз шоирон бо барчасб шоири нав шинохта мешуданд» [166]. Дар адабиётшиносии муосири тоҷикӣ аксари донишмандон, аз ҷумла X.Мирзозода, X.Шарифов, А.Сатторзода, Р.Мусулмониён, X.Асозода, Ш.Раҳмонов, аз шоирон М.Қаноат, Л.Шералий ва дигарон бар он ақидаанд, ки шеъри нав ба адабиёти муосири тоҷикӣ аз шеърҳои устод Садриддин Айнӣ шурӯъ шудааст, ки бархе ашъори инқилобӣ ва қисме шеърҳои маъмулӣ буда, дар соҳт, дарунмояи шеър, мағҳумҳо, таркибҳо ва маъниҳои наву тозаро

чойгир намудаанд. Дар шеъри муосири Афғонистон низ дар ҳамин марҳила ва каме дертар шеъри нав вориди майдони аабиёт гардидааст.

Мавзуоти мафҳумӣ ва ривоятҳо дар шеър чунон аст, ки ҳувияти шеърро бар ҳамон паймона боло мебарад. Эътибори мафҳум дар назари уфуқи амудии шеър, ҳикояти шеърро бо қироати ҷадиде намоён месозад, ки шоирони пурандеша ва пуртакайюл бар он паймона месароянд. Дарунмояҳои нав бо суваре озод аз қайди қофия, дар вучуди Нимо ҳам талотум кардааст ва аз назари ӯ ҳам шеъри имрӯзин бояд аз ривояте нав ва сухане нав бархурдор бошад. Аз ӯ меҳонем: «Ҳамон гуна ки дар достон ва румон шоҳиди ривоят (narration) ҳастем, дар шеър низ бояд ривоят вучуд дошта бошад. Намодҳо дар як шеър чунон нақше мегиранд, ки фишурдагӣ ва эҷозе беш аз эҷози достон муяссар мекунанд. Дар шеър имтизоzi вожагонӣ ин имконро фарҳам мекунад, ки миёнбарҳо ва паршҳои замонӣ ва илали маълулӣ, воқеъ ва таҷрибаҳои достониро боварпазир кунанд. Он заминасозӣ, ки як достоннавис бад - он муҳтоҷ аст, то воқеъ ва таҷрибаҳои достониро боварпазир кунад, дар шеър ба қӯмаки ҳисси мунташир дар он анҷом мешавад. Аз тариқи интиқоли ин ҳаст аст, ки истиораҳо мисли ҳаводиси достонӣ метавонанд муассир ва воқеъбинона воқеъ шаванд» [133, с.176-177],

Ин таъориф метавонад то ҳадде нав будани шеъру муосир будани шеърро бишкофад ва барои пурсиши боло заминаҳои интихобро мубраҳан созад. То ин мақтаъ тавонистем, ки тафовути байни шеъри муосир ва шеъри навро боз намоем, то ҳар қадомро дар ҷойгоҳи худаш дар шеъри Лоиқ Шералӣ ба таҳлил бигирем.

Аз назари муосир будани шеъри Лоиқ Шералӣ таъриҳи худ қазоват дорад, ки ӯ шоири қарни бисту як аст ва дар замони хеш муосир воқеъ шудааст. Гарчи шеъри Лоиқ Шералӣ шояд ҷовидона бимонад ва дар ҳар замон муосир афтад, аммо баҳси ин пажуҳиш муосир будани худи шоир аст, ки ба қарни бисту як муҳри таъйид мепазирад.

Дар нигоҳи дигари пурсиш таъбири нав будан мафҳуми пуркорбурд ва мутадовил аст. Пас, барои исботи нав будани шеъри Лоиқ Шералӣ бояд

муаллафаҳои шеъри муосири навро аз манзари забонӣ, замонӣ ва навъи нигоҳ боз намоем.

Ашъори Лоик Шералий хеле равону зебо, фарогири мавзуоти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, дорои ривояту андешаҳои фолклорӣ ва аз нигоҳи дар бар гирифтани масъалаҳои ишқу ошиқӣ, зебописандӣ, тараннуми Ватан, муҳаббат ба забону фарҳангӣ миллий, таърих, ситудани ашҳоси бономи таърихӣ, нозу истиғнои маъшуқа ва густариши масоили иҷтимоӣ, фарҳангӣ аст, ки худ маҳсули ҷамоаи Тоҷикистон дар рӯзгори Лоик ба ҳисоб меравад. Ғазал – бештар навъе аз шеъри дилҳоҳи Лоик Шералий будааст. Гарчи анвои дигари шеър ҳам дар ашъори Лоик Шералий ба вуфур вуҷуд дорад. Аз он ҷумла ҷаҳорпора, маснавӣ, рубоӣ, дубайтӣ, қитъа ва шеъри нимоиро метавон ном бурд.

Ҷомеаи фикрии адабии Тоҷикистон баъд аз фишоровариҳо, ҷунон омодаи пазириши навгароӣ будааст, ки шоиронро ба эҷод ва навпардозӣ тарғиб кардааст. Навгароӣ дар биниши адабии ин ҷомеа тавонист ба зудӣ худ муаррафи худ шавад ва тугёни навгароӣ ва оғаринишгарии ҳамаро ҷунон масҳури худ соҳт, ки бештарини донишмандон ва шоирони имрӯзи ҳавзаи ҷуғрофиёи адаби форсии дарӣ идомаи ин равандро ба пеш гирифтаанд. Гарчи аз ибтидои пайдоиши шеър ҷараёнҳое вуҷуд доштааст, ки қавоиди арӯз ва сарфу наҳвро тард кардаанд. Аммо дар Тоҷикистон пайдоиши шеъри нави муосир (шикасти афоъил) бо муҳтавои нав то ҳадде мутаассир аз адабиёти рус ва олам будааст. Баъд аз озодии баён дар Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ шоирони тоҷик, ки мутаассир аз шеъри шоирони рус ва дар маҷмуъ олам буданд, ҳамчунон ишқ ба забони ниёкон ва алоқамандӣ ба шеъри клоссики форсии дарӣ вуҷуд доштааст. Дар ин ҷода баргузор шудани Симпозиуми шеъри форсӣ, соли 1967 дар шаҳри Душанбе, ки бо иштироки шоирони ҳавзаи форсизабонони олам, аз Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, Покистон ҷараён гирифт ва як алоқамандии назаррасеро дар адабиёт бозгӯи намуд, барои пешрафт ва густариши шеъри муосири тоҷикӣ таъсири амиқе гузошт.

Ин алоқамандӣ дар шеъри Лоик Шералий тавониста бисёр малмус бошад. Ҳамзамон бо побандӣ ба шеъри клоссик, Лоик сурудаҳои зиёде ба сабкҳои

чадиди шеърӣ дорад ва халлоқиятҳояш тавониста ӯро дар радифи шоирони навпардози адаби порсии дарии тоҷикии қарни бисту як қарор диҳад. Аз ӯ меконем:

Ин манам бохтадил

Ошиқи ҷон ба гарав,

Ошиқи тозагуле,

Аз ҳама кухнаву нав.

Соқиё, ҷоми дигар, ҷоми дигар, ҷоми дигар,

Ки дилам хун шуда аз ишқи гуландоми дигар [45, с.391].

Лоик Шералий мӯътақид буд, ки: «Шеъри сапед дар адабиёти тоҷикӣ решаша наҳоҳад давонд» [58, 126-127].

Ҳамчунон, ӯ мӯътақид будааст, ки ҳазор сол ба арӯз хоки мо бардошта шуда ва мусиқии мо бо арӯз ҳамроҳ аст ва чунон мепиндорад, ки шеъри сапед шоирро бе банду бор мекунад, ки ин нукта андешаи ӯст. Лоик Шералий шеъри худро дар як ваҷабии Бухоро мейбад ва роҳи аҷдоди хешро бо саре пуршӯр идома медиҳад ва ақида дорад, ки то кучоободиҳо ба дунболаш хоҳад рафт:

Аз Бухоро то дили ман як ваҷаб роҳ асту бас,

Роҳи назми Рӯдакиву роҳи аҷдоди ман аст.

Ман ба ин раҳ меравам пуршӯртар

Меравам бар дурттар, бар дурттар [8, с.16].

Дар ин шеър Лоик Шералий меҳоҳад бигӯяд, ки дар роҳи ниёгонам қадам бардоштаам, аммо пуршӯртар ва дар ин роҳ гомҳои баландтаре хоҳам гузошт, ки то дурдастҳо бирасад. Навпардозиҳои Лоик Шералий дар шакли чаҳорпорасароӣ ва дарозу кутоҳ кардани мисраъҳо маҳдуд намешавад. Халлоқияти шеъри Лоик Шералий дар басо аз мавориде бар он аст, ки ӯ ҳамвора аз вожаҳо ва навъи гӯйиши тоҷикӣ ва фарҳангги гуфтории Тоҷикистон истифода намуда, ин навъи истифода аз баён тавониста ибтикор дар шеърашро боло бибарад:

Гаҳ-гаҳ зи сари девор ҳандида назар мекард,

Гулхандай тобонаш аз ишқ хабар мекард.

Гоҳе зи сари девор як себча меафканд,

Гоҳе зи ҳаёти мо дуздана гуле меканд.

Подоши сабуриҳош бурданд ба дуриҳош,

Он духтари ҳамсоя баргашта намеоя... [45, с.374].

Вожаҳое чун себча, дуриҳояш ва намеоя зебоиҳои шеърро пур аз эҳсос ва ривояти шеърро пурбор мекунад.

Оё шеъри муосири нав, ки маҳсули ибтикороти шоирони қарни бисту як аст, дар шеъри Лоик ҷигуна асарҳое доштааст ва ин пурсиш эҷод мешавад, ки муҳтавои шеъри Лоик Шералий дар раванди навсозии дарунмояҳои шеър чи ҷойгоҳеро аз они худ кардааст?

Вақте сухбат аз муҳтавои шеъри наву муосир мешавад, бояд мутазаккир шавем, ки ҳар шеър дар замони худ муосир воқеъ шудааст ва бар ҳамин минвол ҷо дорад, то таҳаввулоти шеъри форсии дариро аз оғоз каме бишкофем ва маворидеро, ки бар таҳаввули шеъри Лоик Шералий нақш доштааст, муаррифӣ кунем.

Дар байни шоирони адаби форсии дарӣ дар ҳар марҳила, қасоне буданд, ки шеъри нави муосир бисароянд ва навовариву таҳаввул дар шеърашон ҳузури мустаҳкам дошта бошад. Аз Нодира Бадеъӣ дар муаррифии китоби «Гулчине аз ашъори Лоик Шералий бо унвони «Дар шеър зистан ва дар шеър мондан» меҳонем: «Хондам, то аз даруни шеър, ки ойинаи руҳи тоҷикон аст, равони худро бо тозагиҳо ва латофатҳо ва нармии тоҷиквори онон пайванд занам, хондам якшаба ва бо нармише тоҷиксон, ки ба фармудаи пири Балҳ:

Як ҳамлаву як ҳамла, к-омад шаби торикӣ,

Чустӣ куну туркӣ кун, не нармиву тоҷикӣ.

Хондам, бо нармише тоҷиксон, меҳостам аз ҷехрае, ки дар ин ойина ҳувайдо аст, хоки сарзамини таърихи нишон ва таърихсози Тоҷикистонро бибӯям ва бӯи ёрони меҳрубонро бишнавам... Гӯй сухани Рӯдакии бузургро дар сапедадамони оғозини шеъри пас аз ислом мешунидам ва сарангом ҷехраи Лоикро аз даруни шеърҳои устод Лоик медиdam, ки меросдори сарзамини

фарҳангхези Буҳафсу Рӯдакӣ аст ва чи хуш, забони форсӣ ва вожаҳои хушоҳанги онро ба кор гирифта, то аз таъриҳ бигӯяд, аз модару забони модарӣ бигӯяд, аз ишқу инсон бигӯяд ва аз ормонҳоҳии инсон низ» [92, 18].

Раванди таърихии шеър ин фурсатро медиҳад, то шоирони мо дар ҳар асрӯ замон ҳоҳони таҳаввул дар ҳунари шеъри худ бошанд ва мавориди зиёдеро тағйири бунёдӣ ва сифатӣ диханд. Ҳар гоҳ шеър аз марҳилае ба марҳилае сууд карда бошад, дастовардҳои фаровонеро дар пай дорад, ки дар бистари шеъри муосири форсии дарии тоҷикӣ چое боз кардааст. Ин амр боис шуда, то шоирони мо қарнҳо бидуни қадом ҳастагӣ ва қуҳнаандешӣ ба шеър алоқаманд бимонанд ва ҳамвора шеър бисароянд. Ба гуфтаи Лоиқ Шералий:

Ҳар чи натвон аз забони хеш гуфт,

Метавон гуфт аз забони ину он.

Безабонтар нест аз шоир қасе,

Гар нагӯяд шарҳи дарди дигарон [45, с.597].

Пешрафтҳо ва таҳаввулоти азиме, ки дар ин авохир дар пайванд бо шеъри муосир рух дода, муҷиби падид омадани таҷрибаҳои нави шеърӣ шудааст. Ин равандро ба вазоҳат дар шеъри Лоиқ Шералий метавон ҷуст. Ӯ аз забони омиёна, ончи аз дили ӽ барҳоста ба забон овардааст. ӽ дар баъзе аз маворид дар қайди қофия ва радиф ҳам набудааст ва дар бисёре аз маворид ба санъатҳои шеърии муосири нав таваҷҷуҳе надоштааст.

Аз таъорифи наве, ки дар иртибот ба шеъри нави муосир ҳондем, метавон гуфт, ки шеъри муосир бояд шеъре бошад, ки ба ғайр аз мавориди маънӣ ва вожагонии шеъри классик сар бар овард. Муҳтавои дарунии он ба рӯзгори имрӯзин иртибот барқарор қунад. Агар шеъре дар ин аср ҳам суруда шуда бошад, ки бо маънӣ ва навъи гуфтори қарнҳои пешин бошад. Бояд гуфт, ки ин шеър ҳудашро худ бо вожагони классики хеш аз бости шеъри муосири имрӯз берун мекашад. Ҳонанда дар аввалин фурсат ба классики будани он таваҷҷуҳо ҳоҳад кард. Пас, шеъри муосири нав ҳамон шеърест, ки бо муҳтаво ва вожагони навин бозёбӣ шуда бошад. Аз Лоиқ Шералий меҳонем:

Меситетӣ,

Мегурезӣ,

Менавозӣ,

Мегудозӣ.

Панчаҳоят мешуморад рӯзҳои рафтаро,

Мекунад ошуфтадилтар шоири ошуфтаро.

Бо парешонбозиҳои кокулони тобдор,

Ёдам орӣ аз парешонбозиҳои рӯзгор... [45, с.202-203].

Бардошт аз шеъри «Раққоса»-и Лоик Шералӣ, ки аз муҳтаво ва сувари нав бархурдор аст, мешавад ин шеърро, шеъри нави имрӯз бо таҳаввулоти хоси худаш номгузорӣ кард. Шеъре, ки дорои хусусиятҳои вожагонии навин аст ва аз завоё ва дидгоҳҳои низомманд ва маъониофарин дар партави назарияҳои адабии муосир гоми устувор барҷо ниҳодааст.

Ин шеър бо каму зиёд будани афоъил ва забони наве, ки дар худ ҷой додааст, аз ашъори клосики форсии дарӣ фосила гирифтааст. Ҷанд мисрае аз шеъри «Модарам, эй модари дунёнадида»-и Лоик Шералӣ мехонем:

Рӯзҳои шоду беосебамон буд,

Як дарахти себамон буд.

Зери боли шохҳояш,

Ҷойгоҳи хобамон буд.

Нонамон буд, обамон буд.

Модарам дар ҷода мегашт,

Хушқадам в-озода мегашт,

Аз таҳи рӯймоли гардӣ,

Миларо сар дода мегашт.

Як дарахти тутамон буд,

Моядори будамон буд,

Донамон буд бо ҳама бедонагӣ,

Шиниаш сармоядори кутамон буд.

Кӯлии пургандуме ҳам доштем,
Рангурӯи мардумӣ ҳам доштем,
Нони рӯйи хонамон буд,
Хунамон буд, чонамон буд... [45, с.101-102].

Аз солҳои шастуми даҳаи бисти қарни бисту як, ки солҳои озодии нисбии баён дар адабиёти Тоҷикистон шинохта шудааст, давраи таҳрикоти ҷадиде буда, ки андешаҳои нав дар шеъри Тоҷикистон зухур кардааст. Суҳанварони ба номи имрӯзи тоҷик дар байни ҳамин ҷаҳор даҳа по ба арсаи суҳансароӣ гузоштаанд. Пеш аз ин давра, шеъри форсии дарии тоҷикӣ дар Осиёи Миёна ба навъе аз рукуди адабӣ ранҷ мебурдааст. Шоирону нависандагони адаби форсии дарии тоҷикӣ дар муҳитҳои хонаводагӣ низ ба забони русӣ ҳарф мезаданд. Гарчи ин маврид ҳанӯз ҳам дар муҳити имрӯзии Тоҷикистон то ҳадде малмус аст. Дар он давра сиёсати ҳизби камунист бар оmezishsosii arzishxoi farhangii millatxoi digar dар farhangu zaboni rusij будааст. Bo omadani ozedii nisbiy, shoironu nависандагоне ба забони niёkon arq nichodand va gӯe andeshavarzoni тоҷик muntaziри fursate буданд, то afkori xeshro buruz diҳand va dar vasfi sarzaminu marдуми hуд binavisandu bisarоянд va давраи ҷадidero dар adabiёti тоҷик ofoz namоянд. Dar in charaён Loik Sherali dар ҳадди hуд saҳmi basazoe ба dӯsh doшtaast. In shӯr va ҳalҳala tavonist baroi zaboni az dast raftai тоҷик xuvияти duboraero bozsoj kунад va onro az suқuti ҳатмӣ berun bikaşad. Loik Sherali arqguzorӣ ба забони modariro asl medonad va hitob ба onone ki ба забони modarӣ arq nameguzorand, chunin surudaast:

Ҳар ки дорад дар ҷаҳон гумкардае,
Дар замину дар замон гумкардае.
Бок не, гар доварӣ гум кардааст,
Ё умеди сарварӣ гум кардааст...
...Захр бодо шири модар бар касе,
К-ӯ забони модарӣ гум кардааст...

Баъзе аз нависандагони Тоҷикистон мавчи адабии ҷадид дар Тоҷикистон ва баромади шоироне чун Лоиқ Шералиро маҳсули таъсиргузории адабиёти Эрон ва Афғонистон бар шуаро ва нависандагони Тоҷикистон медонанд. Муҳаммадҷон Шакурӣ чунин муътакид аст: «Истилоҳи шеъри нав дар Тоҷикистон пас аз ҷандин соли дигар, таҳминан аз солҳои шаст шуҳрат ёфт, аз Эрону Афғонистон омад ва бо худ ҳусусиятҳои беназир дар шеър овард, аммо пайдоиши истилоҳи шеъри нав дар адабиёти форсии тоҷикӣ ба солҳои пеш аз инқилоб 1917-1920-и мелодӣ мерасад...» [136, с.165].

Худойназар Асозода ҳам муътакид аст, ки шеъри нав шеърест, ки аз мазмун ва муҳтавои нав бархурдор бошад. Ӯ шеъри муосири нав дар Тоҷикистонро ҳамон таъсирпазирӣ аз шеъри Эрон ва Афғонистон медонад: «Истилоҳи шеъри нав дар адабиёти форсизабонони қарни бист, солҳои бистуми мелодӣ арзи вучуд карда, аммо он марҳилаҳои гуногунро вобаста ба муҳити иҷтимоии ҳавзаҳои фарҳангии Эрон, Афғонистон ва Тоҷикистон сипарӣ намуда ва агар дар муҳити фарҳангӣ Эрон ва Афғонистон дар даҳ соли аввали қарни бистум мавҷудият дошта бошад, дар адабиёти форсии тоҷикӣ дертар, яъне солҳои 1960-и мелодӣ арзи вучуд намудааст, ки яқинан дар ин баҳш, таъсири шеъри нави Эрон ва Афғонистон бар шеъри нав дар адабиёти тоҷик, бисёр ёригар ва мусоид будааст» [51, с.123].

Мундариҷаи ашъори Лоиқ Шералий чунон менамояд, ки роҳкорҳои шеъри муосири нави порсии дариро пай гирифтааст. Қисме аз шеъри Лоиқ Шералий исёнгари даврони ҷанг ва фишоровариҳо дар Тоҷикистон буда, дар солҳои Истиқлолият минбари ҳалқи тоҷик шудааст.

2.2. Тахқиқи қиёсии муҳтавои ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ

А). Тахқиқи муҳтавои ашъори Лоик Шералӣ

Муҳтаво яке аз унсурҳои муҳим ва ташкилдиҳандай шеър аст, ки рангу рӯи худро аз гузашти замон ва рӯйкардҳои иҷтимоӣ-сиёсии кишваре бар мегирад, ки шоир дар он муҳит зистааст ва баробариҳову нобаробариҳои иҷтимоӣ - сиёсиро дар вучуди худ эҳсос карда бошад. Бо ин тартиб таъсироти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ тавонистааст рӯи муҳтавои шеърро ба самт ва сӯйи хеш бигардонад. Шоирон тасвирҳои дарунзехнӣ худро ба намоиш мегузоранд, ки худ таъсири он чи бар ҷомеа ва мардум мегузарад, нишон медиҳад. Рӯи ҳамин асл аст, ки ҷамоаҳои гуногун, бо саргузаштҳои муҳталифи иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ метавонад муҳтавои шеъри шоиронро гуногун созад. Ин воқеиятро метавон дар бардоштҳои шеъри шоирони як-ду қарни охир ҷустуҷӯ кард. Дар ҳавзаи тамаддунии адабиёти форсии дарии тоҷикӣ, ҷун сиёсатҳои мутафовуте ҳоким будааст, мешавад ба роҳатӣ ташхис дод, ки муҳтавои шеърии шоирони ҳар хитта андешаҳои худ ва ҷомеаи худро доро мебошад.

Вижагиҳои забонии Тоҷикистон то ҳадде муҳталиф аз Афғонистон ва Эрон воқеъ шудааст, гарчи дардҳо ва нобасомониҳо ҳамагонӣ аст ва дар таъсироти инсонҳо вучуд дорад. Дар воқеъ, ин нобасомониҳо дар тамоми кишварҳо ҳамранганд. Ба таври мисол: меҳри модар, муҳаббати Ватан, ишқ, мушкилиҳо аз ҷанг, муқовимат, адолат ва нобаробарии ҷомеа ва...

Муҳтавои шеъри Лоик Шералӣ аз устураҳои адаби форсии дарии тоҷикӣ ва фазои ҳамосии онҳо баҳраи басазое бурдааст. Ӯ мардуми дурмонда аз устураҳои адабиёти забони ниёғонро як бори дигар ба онҳо наздик кардааст. Каломаш мамлу аз эҳсоси рӯҳӣ ва равонӣ аст. Барои пайванд додани он чи дар гузаштаи начандон дур ба ифтихороти ин сарзамин пайванд доштааст, падидор намояд. Эҳсоси каломи ӯ пайванди рӯҳӣ ва маънавӣ бо мероси фарҳангииаш ба вучуд меоварад, то дилтангиҳои шоиронаашро таскин бахшад. Аз ӯ меконем:

Оташи Зардушт дар ҷашмони туст,

Оташи ишқи нахустэҷоди ман.

То ба даргоҳи абад хоҳад расид,
«Маснавӣ» -ю «Шоҳнома» -зоди ман [18, с.50].

Чу аз насли Фаридунем,
Аз як реша як хунем.
Чу аз хуни Сиёвушем,
Ҷовидон ҳамоғӯшем.
Дирафши Ковиён бо мост,
Фарри Ориён бо мост [18, с.52].

Мондай гар нимачону нимазинда то ба ҳол,
Бо суруди Рӯдакӣ, бо тибби Сино мондай.
Мондай гар покҷону покимон то ҳанӯз,
Бо китоби Ҳофизу осори Мавло мондай... [45, с.252].

Корбурди вожаҳо ва ҷумалоти русӣ дар миёни тоҷикон дар нутқи гуфторӣ
бисёр зиёд вучуд дорад, ҷунонки вожаҳои арабӣ дар байни эрониҳо ва афғонҳо.
Аз байн бурдани он кори душворест ва наметавон онро ба зудӣ аз мардумони
ин сарзамиҳо ҷудо кард. Аммо ҷунон аст, ки мардуми Тоҷикистон бидуни
шеъру адаби форсии дарӣ ҳам зиндагӣ карда наметавонанд. Аз ҷавонони
хурдсин то пирони пир ҳама ва ҳама дар зеҳни хеш шеъре аз адабиёти қуҳани
форсии дарӣ ҳифз доранд ва бад-он ваҳшатнок ишқ меварзанд. Адабиёт ва
забон дар ҷомеаи Тоҷикистон ба навъе як ниёз шудааст, ки ҳалқи тоҷик саҳт
ниёзманди онанд. Ҕомеаи тоҷик аз фарҳангӣ иҷтимоӣ ва адабии волое
бархурдор аст. Ҕунончи, Лоиқ Шералий дар байта аз ашъораш ба онҳое ки ба
забони модарӣ арҷе нанҳодаанд, тохтааст ва ҷунин месарояд:

Ҳалқи мо аз батни модар шоир аст,
Шоири аз кулли шоирҳои дунё қодир аст.
Лек гарчи Рӯдакӣ, Ҳайёмҳояш будаанд,
Лек гарчи Айниву Лоҳутиву Мирзои Турсынзода дорад,
Боз ҳам дорад ба шоир эҳтиёҷ,

Боз бурро,
Боз гиро,
Боз олитар бигүяд...» [4, с.40].

Профессор Абдунабай Сатторзода дар пешгуфтори «Куллиёт»-и ашъори Лоик Шералий зери номи «Мероси дили шоири дилдода ва озода» муҳтавои шеъри Лоикро чунин баррасӣ кардааст: «Шоири хунинчигар (ӯ худро ҳамин тавр номидааст, яъне (Лоик Шералий) – С.М.Қ.) бо тамоми тавоной ва ҳунаре, ки дар шеъру шоирӣ дошт, зангулаи бедорӣ ва ҳушӯрӣ мезад ва мардуми пошхӯрдаи Ватани пора-пораашро ба вахдат, ба якпорчагӣ ва ягонагӣ, ба инсофуadolat, ба раҳму шафқат нисбат ба яқдиигар даъват менамуд. Шоири номӣ бо он ҳама маҳбубият ва маъруфият, ки дар кишвар ва дар байни мардумаш дошт, гоҳ худро дар муқобили фочеаи замона тани танҳо ва бечораву дасткӯтоҳ диддааст ва шикоятҳо кардааст, ки дарде дорад ва дардошное не, розҳои ногуфтае дорад ва гӯши шунавое не:

Чон ба қурбони ту, эй меҳани хунинкафанам,

Буди байтушшарафам, гаштай байтулҳазанам.

Душманат чор тараф аҷнабиву хонагианд,

Тани танҳо ба чӣ неру сафи аъдо шиканам?!

Ё:

Гаҳе дар ҳасрати вахдат гиристам,

Гаҳе аз хорию зиллат гиристам.

Ё:

Болида доштам диле аз фарри тоҷикон,

Аз ҳолу рӯзи паст кунун дилшикастаам» [44, с.33].

Дар тасвири шеъри Лоик ҳисси ҳувиятҳоҳӣ ва миллигароӣ бо гӯиши мушкилоти Ватан омадааст. Ӯ аз ишқи баланде, ки ба сарзаминаш доштааст, бештарини муҳтавои шеъри худро ба мазмуни муҳаббат ба мардум ва ишқ, ба Модар - Ватан таҳсис додааст. Ғазалҳояш баёнгари чунин воқеиятҳоест, ки дар даҳаи навад – даҳае, ки тоҷикон онро даврони ҷангӣ ҳонагӣ мегӯянд, дар Тоҷикистон иттифоқ афтодааст. Фочеаи солҳои 90 дар шеъри Лоик Шералий

таъсири босазое доштааст, ки баёнгари дарди миллӣ ва тафаккури миллӣ дар Тоҷикистон шудааст:

Тоҷик андар Ватани хеш чаро муттаҳам аст?

Ё хато рафта ба тоҷик таваллуд шуданам?

Гуфт алломаи Иқбол, ки бархез зи хоб,

Буздиле гуфт фулонист мухотаб на манам... [18, с.90-91].

Дигар аз вижагиҳои муҳтавои шеъри Лоиқ мавзуоти ишқ ба модар, забон ва меҳру дилсӯзӣ ба ҳалқи тоҷик будааст. Ӯ дар ҳадди тақдис ба модар, Ватан ва... ишқ меварзидааст ва ба гуфтаи худаш ҳамеша ашк мерехтааст ва қадри тоҷиконро бо ашъор ва тафаккороти хеш дониставу баланд бурдааст. Гоҳе ҳам онро барои мардуми худ гӯшзад мекунад:

Шеър гуфтам барои он ки шумо,

Қадри худро дуруст бишносад [44, с.30].

Дар муҳтавои шеър худи Лоиқ Шералий аз дарду нобасомониҳои замони хеш дардмандона мегӯяд ва бо сурудани шеър, ҳарфҳои дили худро бидуни санъатҳои мушкилписанд, печидагиҳои шеърӣ бо сабки бисёр сода ва оммафаҳм месарояд ва муҳтавои қаломашро ба хонандай шеъраш мерасонад. Ӯ хитоб ба онене, ки забони модарии хешро ҷиддӣ нагирифтаанд ва арзиши онро каммиқдор донистаанд, чунин муроҷиат менамояд:

Ҳар қас, ки забони модариро гум кард,

Боист, ки гум шавад зи хоки падарон [44, с.5].

Аз назари муҳтаво шеъри Лоиқ Шералий назарҳои гуногун дорад, ки ҳар қадоми он ба навбати худ қобили баррасӣ мебошад. Лоиқ дар замони Шуравии собиқ бо он ҳама мушкилот ва фишоровариҳо, ба адабиёти форсии дарии тоҷикӣ пардохтааст, ки ин кор дар он замон кори содае набудааст ва дар ҳамон замон ҳам ӯ яке аз оғозгарони ин пешравиҳо будааст. Ӯ чунин месарояд:

Ёрон ҳам ҷо, вале Ватан дар як чост,

Ҳар санги Ватан мисоли ҳайкал зебост.

Оlam ҳама ҷо азиз, лекин бар ман,

Модар яктост, Тоҷикистон яктост [44, с.5].

Шоирон дар маҷмуъ бештар аз мардуми омии чомеа ёди Ватан мекунанд ва ҳар шоир барои худаш шеъре дар васфи Ватан дорад ва ғазале ҳам дар васфи модар, аммо Лоик Шералий дар тавсифи Ватан ва арзиши модар ашъори зиёде дорад:

...Эй Хурносон, ту бигӯ, соҳати Эронвич ку?

Ман аз ин фоҷеа чун шиква ба Яздон накунам?...

Рӯзу шаб аз ғами ту гирякунон месӯзам,

Ту ба хун ғарқаву ман ғарқи малолу меҳанам.

Гирям аз он ки ту танҳоиву ман танҳотар,

Ватанам, о Ватанам, о Ватанам, о Ватанам [18, с.90-91].

Лоик даврони ҷавонӣ ва ҳавҷавонии ҳешро дар дараҳои сарсабзи Мазори Шариф ва Панҷакент гузаронидааст. Ончи дар шеъри ӯ мубраҳан ва малмус аст, ёдоварди даврони кудакӣ, ситоиш аз модар, ситоиш аз падар, муҳаббати ӯ ба қишивараш ва..., ӯ бо қалбе саршор аз ишқ мегӯяд ва муътакид аст, ки дар шеъри ӯ муҳтавои он асл воқеъ шудааст. Дар воқеъ, шоир бояд ба дунболи қалимот наравад ва ончи худ баён мешавад, ҳамонаш беҳтар аст. Ин гуна бархурд тавонистааст Лоик Шералиро аз шоирони дигари тоҷик мутамоиз намуда, муҳтавои андешаи ӯ матолиби тоза ва бикрero дар худ ҷой дихад.

Ошиқонаҳои Лоик баёнгари меҳрварзиҳои зеҳни ҷавонии ӯст. Аз ишқ сухан гуфтанҳои ӯ бештар дар ғазалҳову дубайтиҳову рубоиҳояш иттифоқ афтодааст. Гӯё шоири ошиқпеша, меҳостааст, ҳарчанд кутоҳ аммо пурсалобат дар ду байти муҳтасар ба маъшуқа ибрози ишқ ва алоқа намояд:

Суруди ишқ хондан навбати кист?

Канори чун биҳиштат навбати кист?

Биёбӣ ҳамқаду ҳамдил наёбӣ,

Қади сарват радифи қомати кист?

Зи ишқи ту кучо роҳи гурез аст?

Маро ҳар як нафас бо ту азиз аст.

Ба ман бозии абруи качат гуфт,

Ки дунё расми қаҷдорумарез аст [44, с.540].

Муҳтавои шеърҳои Лоик Шералӣ бештар навгарост. Ӯ аз вожаҳои ноби форсии дарии тоҷикӣ ҳамвора истифода намуда, гоҳе омиёна мешавад ва содагию зебоии вожагони омиёна аз салобати хосе бархурдор мегардад. Муҳтавои мағҳуми зиндагии одии рӯзона монанди: «Дили ман ногаҳон афтоду гум шуд», «Дунё расми қаҷдору марез аст» ва овардани санҷоқи тиллой ва кофтани почин ва дигарон дар шеър. Талоши Лоик барои пайванди шеъри классикӣ ба шеъри нав дар ашъораш дида мешавад. Ӯ мавориди рӯзмарро тасвир месозад ва аз вожагоне истифода мебарад, ки наванд ва дар қаломи шеър тоза ба майдон омадаанд.

Исфандиёри Одина дар мақолае зери номи «Пайвандгари кӯҳнаву нав» чунин менигорад: «Лоик дар шеъри тоҷик таҳаввуле ба миён овард, вай адабиёти классикиро амиқан омӯҳт ва маънои классикиро ба шеваи нав ва бо забони тоза ба мо муаррифӣ кард» [150, 34]. Аз гуфтаҳои донишмандони адаби тоҷик чунон бармеояд, ки Лоик Шералӣ адабиёти кӯҳнаро хуб омӯҳта, то битавонад таҳаввулоти ҷиддӣ дар шеъри тоҷик ба миён оварад. Ӯ забоне имрӯзин дошт ва шеърро бо салобате нав ва забоне тоза ба ҷомеаи имрӯзин ва ояндагон муаррифӣ кард.

Б). Таҳқиқи муҳтавои ашъори Латиф Нозимӣ

Яке аз зебоиҳои шеър муҳтавои даруни он аст, ки аз чи гуна нигоҳ кардан ба мавзӯъ ва чигуна боз намудани андеша дар равишҳои гуногун сухан мегӯяд ва тафаккороти шоирро бозтоб медиҳад. Дар ин дониш, шоир ба кумаки тарфандҳо ва шигардҳои шоиронаи хеш, зебоиҳои андешаашро ба намоиш мегузорад ва ҳунармандона бо шеъраш тоблуи ҳунарӣ месозад.

Мир Ҷалолиддини Каззозӣ дар китоби «Зебошиносии сухани порсӣ» чунин мұйтацид аст: «Офариниши ҳунарии шоир, дар чигунагии тарфандҳое, ки барои асар ниҳодан бар хонанда ё шунавандай хеш дар сухан ба кор мегирад, боз метобад ва падидор мегардад» [105, с.30].

Ба таъбири ў муваффақият дар офариниши ҳунар чунон аст, ки мухотаб бад-он дил диҳад ва гӯшу ҳушро бад-он супорад. Муҳтавои шеър чунон бартобад, ки дарди дили мардумро бо қаломи дилнишини хеш бозгӯ намояд ва шунавандаву хонандаашро дил барангезад ва нигоҳи ўро ба сӯи шеъри хеш қашонад.

Шеъри Латиф Нозимӣ аз дарунмояҳои муосире бархурдор аст, ки дар масири шеъри классикӣ ва муосири Афғонистон гомҳои нисбатан бузурге бардоштааст. Шеър дар даҳай сӣ ва чиҳили қарни бист дар Афғонистон аз салобати муҳтавоӣ чандоне бархурдор набудааст ва шоирони он даврон даргири бозмондаҳои шеъри қуҳани порсии дарӣ будаанд. Дар ҳамон замон Нозимӣ шеъре месарояд, ки ҳам аз назари синну сол ва ҳам аз назари муҳтаво чизе дигар аз ашъори дигар ҳамрӯзгорони ў будааст.

Муҳтаво ва тасвир дар шеъри Нозимӣ ҳарфҳо ва андешаҳои фаровоне дар пай дорад. Ба назари намуна дар муҳтаво ва тасвири ин чанд байт таваҷҷӯҳ кунед:

Печида буд бар тани лахту сапеди зан,
Морони бозувони дурушту сиёҳи мард.
Месӯҳт пайкари ҳавасолуди русапӣ,
Зери лаҳиби шуълаи сурҳи гуноҳи мард.
Ногоҳ зи лойи панҷараи ҳӯҷраи сиёҳ,
Дасти сапеди нури саҳаргах дароз шуд.
Шармид зан зи пайкари урёни ҳештан,
Фарёд зад бас аст, раҳо кун гуноҳро.
Вақти намоз шуд, ... оҳиста русапӣ,
Як мушт пул фотиҳаву ҳатм дар бағал.
Аз зери сояравшани айвон фирор кард,
... В-он гаҳ гуноҳкори муаззин паи риё.
Аммомаи сапед ба сар карду ҳирқа пай,
Афқанд рӯи дӯш
Аз ҳавзи буғзкардаи масҷид ба рӯҳ қашид,

Як мушт оби пурхазай сабзрангу рафт.

Бахри азони субҳ ба сӯи манораҳо...

Андешааш чу сояи Иблиси қиргун

Дил ғофил аз Худову зи ҳачми дуо тиҳӣ,

Алфоз мегурехт зи ҷоҳи даҳони ӯ:

Ҳайъа аллас - салот, ҳайъа алас - салот... [30, с.12].

Шеваи тасвирсозӣ ва муҳтавосозӣ дар ҳунари шоирии Латиф Нозимӣ ба корбурди андеша ва тафаккурҳои иҷтимоӣ аст, ки дар зоти худ метавонад баёни хубе барои ироякории хуб дар иҷтимоъ воқеъ гардад. Муҳтавои ин шеър аз корҳои нобаҷои муazzин парда бармedorad; морони сиёҳу дурушти бозувони мард, русалигириӣ; масҷид; аммомаи сапед; сояи қиргуни Иблис ва дар ниҳоят ҳайъа алас - салот!, ки ҳама бо муҳтавое сару кор дорад, ки дар маҷмуъ шеърро ба навъе барҷаста месозад ва баёнгари муҳтавои воқеиятҳои пинҳоншудаи иҷтимоист, ки рангу риёро мепӯшонад. Латиф Нозимӣ ҳамеша мунтақиди ҷомеаи хеш буда, қаломаш дар ҳамчунин мавориде бепарда гуфта шудааст:

Ин майкада масҷиди ниёзе будаст,

Хишти сари хум, муҳри намозе будаст.

В-он ришта, ки соқӣ ба сари хум мебаст

Аммомаи шайҳи покбозе будааст [39, с.11].

Барои ин ки битавонем дарки беҳтаре аз муҳтавои шеъри Латиф Нозимиро матраҳ қунем, лозим медонам, то каме ба шеъри нави форсии дарӣ аз диди муҳтавоии он пардохта шавад. Ин пурсиш ворид аст, ки шеър чигуна иртиботе бо зиндагии шоир дорад ва муҳтавои шеъри шоир аз кучо бармехезад?

Ҳеч ғоҳе намешавад тасаввур кард, ки шеър бозтобе мустақим аз зиндагии шоир набошад. Пастиву баландиҳои рӯзгор, муҳиммоти сиёсии қишвар ва ҳастагиҳо аз такрори муқаррароти шеър муциби он шудааст, то шоирони мо ҷизеро ба номи шеъри нав ибдоъ қунанд, ки барои дигарон дар қадами аввал аз назари фурӯм ва муҳтаво нав бошад ва дар қадами дувум қайфияти бештар ба бор оварад ва дар қадами савум шикасти низоми кӯҳани шеъриро аз манзури қоғия, радиф ва афоили мусовӣ дар мисраъҳо дарбар дошта бошад.

Аҳмади Шомлу шоири шинохташудаи адаби форсӣ, шеъри навро аз назари суварӣ чунин медонад: «Шеъри имрӯзи мо шеъре оғаҳу баланд, шеъре дилпазири тапанда аст, ки дерест аз марзҳои таъсирпазири гузашта ва ба давраи асарбахшӣ пой ниҳодааст, аммо аз ҳақ набояд гузашт, ки ин шеър, пас аз он ҳама қарн, ки дар хоб ва хушӣ гузашт, бедори ва оғаҳӣ аз ҳисори танги қасидаву ғазал ва рубоӣ парвозамон доданд ва ҷашмандозии ҷунон густурда, ки ҳатто шинохти устодони бузург ҷун Ҳофиз ва Мавлавиро низ аз назаргоҳи тоза ва бо меъёрҳои савои «Маъёйири ашъор-ил-аҷам», мадюни ҳидоят ва тарбияти ононем» [141, с.81].

Оғаҳӣ ва дилпазириро метавон дар шеъри Латиф Нозимӣ ба вазоҳат ламс кард. Ашъораш баёнгари бедорӣ ва асарбахшӣ бар ҷомеа ва мардуми ҳаста аз тасвириҳо ва муҳтавои қуҳани воқеъшуда аст. Ӯ ба навъе дар ҷараёни табодули афкор аз қуҳан ва ба нав қарор гирифта, таҳайюлоташ тавонистааст навгароиро бо ҳуд ҳамл қунад:

Шаб ту гуфтӣ мабӯс ҷашми маро,

К-ин шугуни бади ҷудоиҳост.

Дидаам рӯз ҷашм бӯсидан,

Рӯз поёни ошноиҳост [34, с.56].

Иртиботи бӯса бо бадшугунӣ ва поёни ошноиҳо, тасвири ин шеърро зебо кардааст ва иртиботи забони гуфториро бо забони мактуб мустаҳкам мекунад. Ончи ба номи шугун нописанд аз номи ҷомеа гуфта шуда буд, акнун ранг ва бӯи дигаре гирифтааст ва аз ҷашми шеър таровиш мекунад. Ин ҷост, ки метавон гуфт: Аз он ҷо, ки ҳарфи мо бар сари муҳтавои шеъри Латиф Нозимӣ мечарҳад, то дида шавад, ки Латиф Нозимӣ дар ҷиравише ва бо ҷи муҳтаво шеър сурудааст, ғазали навоине аз Латиф Нозимӣ дар ин баҳс ҷой медиҳем, то нигарише бар буъди муҳтавои он андохта шавад:

Ҳар рӯз бори шонаи девор мешавам,

Ҳар шаб ба пои ойина овор мешавам.

Ман бо намози ҳодиса дар хоб меравам,

Ман бо азони фочеа бедор мешавам.

Хар бомдод бештар аз рӯзи пештар
Бо инзивои тоза гирифтор мешавам.
Гуфтӣ чаро зи шеър фурӯ баста шуд лабат,
Кай ман зи дasti ёди ту бекор мешавам [36, с.501].

«Намози ҳодиса» бо сувари классикӣ ва муҳтавои нав ғазалест, ки шоир худро дар майдони фочиа мебинад ва субҳи худро бо намози ҳодиса оғоз мекунад. Тасвири шеър аз истиораҳои мутааддаде ташкил шудааст. Ӯ дар байти охир навъе киноя ба кор бурдааст, ки «кай ман зи дasti ёди ту бекор мешавам».

Зиндагии Нозимӣ бо фарозу нишебҳои пурмуҳтаво дар буъди даруни худ гузаштааст. Шоир бар ҳамон сар дар даруни мояҳои муҳтавои шеъри хеш онро таборуз додааст. Муҳтавои шеъри Латиф Нозимиро ишқ, шикасти ишқ, зиндагӣ, ҳасрати зиндагӣ, адолат, озодӣ, ҳуқуқи инсонӣ ба вижана ҳуқуқи поймолшудаи зан, ҷанг ва табоҳии табиат ташкил додааст.

Ошиқ шудан ва шикаст хӯрдан дар ишқ маворидест, ки тамоми шоирон бад-он пардохтаанд. Аммо ошиқонаҳои Нозимӣ бар дил менишинад ва хонанда худро дар он ҳис мекунад:

Шаб буду дasti бод тунук мекард,
Дар ҳар канор атри танатро.
Гуфтӣ дигар бибанду надонистам,
Оё дубора панҷараро бандам?
Ё дукмаҳои пираҳанатро [37, с.21].

Шеъри шоирон дар нигоҳи муҳтавои худ бо зиддиятҳои иҷтимоӣ ҳамеша пайвандҳои ҳамвор ва ноҳамвор доштааст. Ин мавзуъ шеъри Латиф Нозимиро ҳам бетаъсир нагузаштааст. Латиф Нозимӣ дар даврони зиддиятҳои бисёр зиндагӣ карда ва дар баъзе аз маворид ҷойгузини вожагони шеърҳояш каме ба муҳолифат гароидааст:

Ҳамеша панҷараҳои ман офтобӣ буд,
Ҳамеша чатри сарам сақфи даври обӣ буд.
Ҳамеша боғчайи кӯчаки пур аз гули ман
Ҳарири зарду бунафшинаву гулобӣ буд [37, с.27].

Ў панчараҳои зиндагиашро офтобӣ таъриф мекунад ва осмонро бар фарози шаҳраш обӣ мепиндорад ва боғчай пургули маҳалли сукунаташро пур аз ҳарири зард ва бунафшинаву гулобӣ мегӯяд ва гуё ў дар зиндагии рӯзмарраи хеш оромишро таҷриба мекунад. Аммо фазои шеъраш ин гуна намемонад ва дар ҷои дигаре аз туфанг мегӯяд. Ў худро аз қабилаи ишқ медонад ва дар эътиroz аз авзои нобасомони шаҳраш эҳтиёҷ мекунад ва аз бӯи ҷанг дар нафасҳояш хотирпарешон мебошад:

Агарчи зистаам ман ба рӯзгори туфанг,

Ман аз қабилаи ишқам на аз табори туфанг.

Зи ҳар танаффуси ман бӯи ҷанг меояд,

Нафас қашидаам азбаски дар ғубори туфанг.

Ба ҳар тараф, ки равӣ чор роҳ фочия аст,

Навиштаанд ба ҳар чорсӯ шиори туфанг [38, с.160].

Латиф Нозимӣ шаҳрашро ва ҳар чаҳорсӯи шаҳрашро бо шиори туфанг ороста мебинад, ки ғуборашро қашидааст. Ў нафасҳояшро бози дами туфанг медонад ва мегӯяд, ки «Ман аз қабилаи ишқам, на аз табори туфанг».

Хунари шеърии Латиф Нозимӣ дар паҳлӯҳои муҳталифи иҷтимоӣ таборуз кардааст ва қаломи шоир аз гарму сард шудани иҷтимоъ мегӯяд.

2.3. Хунари Лоик Шералй ва Латиф Нозимй дар маъниофаринй ва тасвирсозӣ

Барои беҳтар нишон додани хунари маъниофаринй ва тасвирсозӣ дар шеъри Лоик Шералй лозим медонем, ибтидо санъатҳои бадеӣ дар шеъри ў ба баррасӣ гирифта шавад, то ба ҷойгоҳи ҳунарии шеъраш дастрас буда тавонем. Ба ин тартиб, рӯйкард ба арзишҳои шеърӣ ва боз намудани лоихаҳои сохторӣ ва маъноии шеъри Лоик дар ҷанбаҳои гуногун дар ин фасл баррасӣ карда хоҳад шуд.

Куллиёти Лоик дар 652 барг дафтарест, ки чандин мачмаи шеъри шоир дар он ҷой гирифтааст. Ин дафтар тавре, ки аз номаш пайдост, куллиёти шеъри ўст, ки тамоми доштаҳои шеъри Лоикро дар ҳуд дорад ва дар анвои шеър шоир табъи хешро имтиҳон намудааст. Ў чунон ки шеъри классикӣ суруда, шеъри нав бо шикасти афоил, қоғия ва радиф суруда ва шеъри сапед ҳам дорад. Ў дар мавҷудоти иҷтимоӣ бисёр кӯшида, ашъори бисёр мутнаввееъе дорад. Дар ин фасл чигунагии ороҷҳои адабӣ дар шеъри Лоик Шералй бозгушоӣ мешавад ва ба се пурсиш дар ин фасл посух дода хоҳад шуд, ки қарори зайланд:

1. Ҳунари шеърии Лоик Шералй то чӣ ҳад аз ороҷҳои адабӣ бархурдор аст?
2. То чӣ ҳад сувари хаёл дар шеър Лоик тавонистааст ҷойгоҳи ороҷҳои адабиро мушахҳас қунад?
3. Оё Лоик Шералй ба ороҷҳои адабӣ дар шеър таваҷҷуҳи хос дошта бошад?

Дар адабиёти форсии дарии тоҷикӣ муҳимтарин ороҷҳои адабӣ иборатанд аз: ташбех, киноя, истиора, ҳақиқат ва мачоз, мурооти назир, баён... ва радиfu қоғия низ ҷузъи ороҷҳои шеърӣ воқеъ шудааст, ки рукни аслӣ дар шеъри классикӣ шумурда мешудааст. Дар ин баҳш ба ороҷҳои адабии ёдшуда дар шеъри Лоик баррасиҳо мекунем, то ҳунари шоирии Лоикро бештар боз ва пайванди шеъри ў дар ин ороҷҳо шигофта шавад.

Тасвири шеъри Лоик Шералй ҳамон тасвирист, ки метавон аз ҷомеаи тоҷикӣ бо каме тааммул бардошт кард. Далели боризе, ки Лоик Шералиро ба номи шоирӣ мардумӣ мешиносад, ин аст, ки тасвири шеъри Лоик зебо ва

роҳатфаҳм барои хонандагонаш аст. Тоҷикон бо хондани шеъри Лоиқ ҳуд ва ҷомеаи ҳудро дар он мебинанд. Албатта тасвири шеъри Лоиқ аз раванди боло рафтани ҳуд бархурдор будааст ва тавониста аз дафтаре то дафтаре тафовутҳои мубрамеро бозгӯ намояд. Вақте аз тасвири шеър ҳарф мезанем, чизе ҷудо аз он чӣ бо ҷашм мушоҳида мекунем, ин аст, ки Лоиқ Шералий аз анвои тасвир барои ҷон доштани шеъраш истифода кардааст:

Зиндагӣ ҳуршед дар боми ман аст,

Зиндагӣ маҳтоб бар боми ман аст.

Зиндагӣ ёри гуландоми ман аст,

Зиндагӣ Ҳайёми айёми ман аст.

Гар набошад номам аз номи Ватан,

Гар набошад хилқати ман сохтан.

Гар насӯзам дар ғами шеъру сухан,

Зиндагӣ андешаи хоми ман аст [44, с.142].

Тасвиргарии ин шеър ба манзалаи боло рафтани зиндагӣ, ҳуршедвор бар боми шоир аст. Метавон қиноя аз зиндагии муваффак ва пуршишку шӯру шавқ бошад, ки шоир тавониста ба кумаки ин ороја ризояти ҳудро таъриф кунад. Ӯ дар сояи ёри гуландоми хеш ҳамчун Ҳайём мегузаронд. Аз тасвири «Зиндагӣ Ҳайёми айёми ман аст» ду пурсиш эҷод мешавад, ки:

1. Зиндагии Ҳайём ё хаймасоз, сарпӯшсоз ва сояфкан бар ӯ шудааст ва тавониста он чи аз хубиву бадӣ дар имтиидоди ин роҳ барояш иттифоқ афтода, сарпӯшгузор бошад.

2. Ҳайём, ки ҳуд намунае аз зиндагӣ, ишқ ва дар ниҳоят ҳеч дар ҳеч ва мубаллиғи дунёи пучу беарзишро намуна қарор дода, меҳоҳад бигӯяд, ки ман ҳайёмвор ба зиндагӣ менигарам ва дар ниҳоят зиндагӣ дар айёми ман ҷуз пучиву нестӣ нест. Бахси дувуми шоир ва мароми ӯ аз зиндагии хом метавонад бисёр сода дар мактаби нигилизм ҷои ҳудро пайдо кунад.

Ӯ дар банди дигари ин шеър бар пурсиши дувум ишора мегузорад ва муносибатҳое чун: Ватан, шеъру суханро меъёри зиндагии ҳудаш медонад ва

бидуни онҳо зиндагиро андешаи хом мепиндорад. Ӯ дар шеъри дигаре аз замона ранцидааст ва тасвири шеър чунон аст, ки чомеа ҳатман дар замони сурудани ин шеър дар ҳолати вахиме ба сар мебурдааст ва вожаҳое чун куштан ва бурдан бар сари забонҳо будааст:

Кушед ин замонаро, ки мекушад таронаро,
Даруни чашм мекушад, нигоҳи шоиронаро.

Замонаи ҳаринае чу кафши серпинае,
Ба пинае намехарад, нубуғи ҷовидонаро.

Зи ҷаҳл найза мекашад, ба теги чашм офтоб,
Ба байза ҳабс мекунад, ҳумои ошёнаро.

Ман аз талиъаи сахар паёмоварам, vale
Замони ман намехарад, талиъаи замонаро [44, с.399].

«Кушед ин замонаро» ороји ташхис аст, ки замонаи бечонро шоир ҷон медиҳад ва ҳоҳони куштанаш мешавад. Мағҳуми тасвирии ин ғазал аз замона он аст, ки шоир ҳудро аз замона озурдаҳотир мебинад ва бо истифода аз санои шеърӣ тавониста паёми ҳудро ба ононе, ки мавриди таҳочуми замона, ки мушаббаҳи ҷомеа қарор гирифтаанд, бирасонад. Тасвири шеъри Лоик Шералий баёнгари мавориди ҳубу бадест, ки дар иҷтимои тоҷикон ба навъе иттифоқ афтодааст.

Сувари хаёл ва оројҳои адабӣ дар шеъри Лоик ҳонандаро ба ҳуд беҳтару бештар мекашонад. Санъати тасвир дар шеър баёнгари он аст, ки шоир таваҷҷуҳи ҳос ба шеър доштааст. Шоири хаёлпардоз ҳонандай ҳешро омода месозад, то дар паҳнои тасвири шеъраш қадам бизанад ва ҳудро бо ҷаҳоне аз лаззат дар он боз ёбад. Ӯ бо тасвиру сувари хаёл дар шеъри ҳеш эҳсосе таҷрибавӣ барои муҳотаби даргиршуда эҷод мекунад ва ин тасовир гоҳе то сарҳади таҳрики ҳонанда низ амал мекунад. Офаринандай тасвир дар зеҳнҳо аз ҳаллоқияти ҳеш метавонад дунёи дигареро ба намоиш гузорад. Замон ва баёни шеър фазоро тавре омода мекунад, ки ҳондани шеър барои ҳонандай он лаззатбахштар бошад. Шоирон кӯшидаанд, ки бо сувари хаёл ва тасвир, шеъри ҳешро дар зеҳнҳо ҷовидона кунанд. Ҷойгоҳи сувари хаёл ва тасвир дар шеъри

Лоиқ Шералй бисёр мубарҳан аст. Ү тасвирихи содаи иҷтимоии худро ба кумаки вожагони нави порсии дарии тоҷикӣ рангу бӯи тоза додааст ва барои алоқамандони шеъраш зеҳнияти тасвири замонаи вай эҷод кардааст.

Зиндагии имрӯзай мо мамлу аз тасовири табиӣ ва маснӯй аст, ки бо авомили инсонӣ бад-он пӯшиш дода шудааст. Таблиғот, фильмҳо, телевизиунҳо ва мавориди саргармкунанда ва омӯзандагони тавониста дунёи моро пуррангтар бисозанд. Гарчи чизе ба номи тасвир ба ҳунари наққошӣ ва аккосӣ мутаалиқ будааст ва то ҷанд садаи қабл ба ин асл дар ҳунарҳои дигар таваҷҷӯҳи хосе нашудааст. Дунёи ҳунар, ба вижа ҳунари шоири ҳам бо ҳунарҳои дигар тавонистааст по ба по ҳаракат қунад ва тасовири ҳунари шеърро барои хонандагонаш рушд дихад. Тасвир дар шеър бар хилофи ҳунари наққошӣ тасвири зеҳнӣ аст. Тасвирсозӣ дар шеъри шоирон чунин аст, ки шоирон ба ҷои расму тасвир, тасвирро ба тариқаҳои зебоишиносӣ ва ҳунарофаринӣ ба кумаки вожагон дар шеъри хеш тавсиф кардаанд. Барои шинохти ҳар маврид ва ё ҷизе бояд ба таъорифи он ручуъ кард ва баъд бар мабнои таъориф ба қунҳи мавзӯъ даст бурд. Дар ин маврид доктор Ҳасан Зулфиқорӣ, Гуломрезо Имронӣ, доктор Фарида Каримирад чунин эътиқоде доранд: «Ороияи таъорифи ҷомеъ ва монеъ ва ҳамроҳи тавзехоти кофӣ, ки мавзуи мавриди назарро хуб бишносанд, дар ҳар илме ба ночор бояд ибтидо даст ба таъориф зад, то аз тариқи таъорифи дақиқ битавонем он падида ё шайъи мавриди назарро бишносем» [102, с.296].

Пас, тасвиру сувари хаёл дар шеър ҷамъ шудани андешаҳои шоир дар шеър ва басит додани он бо истиораҳо, намодҳо ва саноатҳои дигари шеърист, ки шеърро барои хонанда ба навъе малмус месозад. Зебоиҳои қаломӣ ва истифода аз мавориди табиӣ бештар бар шеъри Лоиқ ҳувият ва тасвир баҳшидааст. Албатта навъи истифода аз он марбут ба ҳаллоқияти шоир аст. Дар маҷмуъ, тасвир корест ҳунармандона ва ҳунар ба унвони яке аз аносирӣ фикрӣ ва равонии инсонҳо, хориҷ аз маворид перомуни онҳо наҳоҳад буд ва ҳунарманд бар ин бовар аст, ки дунёро бо худ ҳамроҳ сохта ҳаракате рӯ ба пеш дошта бошад.

Тасовири шеъри Лоик Шералий бештаринаш ҳамон тасвирхоест, ки дар атроф ва ҷавониби шоир нақш баста будааст. Ӯ ғоҳе дарахтро ба тасвир мекашад ва ғоҳе дарёро дар хаёлаш тасвирсозӣ мекунад:

Ду раҳсозему раҳпаймо, ману дарё, ману дарё,
Ду ҳамроҳему ду танҳо, ману дарё, ману дарё.
Зи як сарчашма меоем, зи як сарчашмаи кӯҳӣ,
Ба поинҳо аз он боло, ману дарё, ману дарё.
Ғазал меҳонаду ман ҳам, фифон месозаду ман ҳам,
Ду шоир ду дили шайдо, ману дарё, ману дарё [44, с.405].

Нигоҳи Лоик ба дарё нигоҳи ошиқона аст, ки ҳар ду бо ҳам, ҳамсадо шӯр доранду ғавғо мекунанд. Ӯ дарёро ҷуз шоирони рӯзгор медонад ва ғазалвораҳои дарёро, ки аз як сарчашма бо ғазалҳои худаш аст, меситояд ва бо фифон ва дили шайдо мешунавад ва ҳар ду шоирона бо ҳам месароянд. Дар тасвири ин шеър ҳуввияти инсонӣ додан ба дарёро ташхис мекунад, ки ӯ низ даргузари рӯзгори танҳост ва ғазал месарояд. Дар нигоҳи маъноии дигар ғазал сурудани дарё ишқ аст, ки гӯё ӯ ошиқ аст ва барои маъшуқи хеш ғазал месарояд.

Дар шеъри «Сутунҳо» низ ҳамин тарзи тасвир ба назар мерасад:
Ҳама чун аскарони саф кашида,
Ҳазор андар ҳазоранд.
Ситода дар рада мисли низомӣ,
Қатор андар қаторанд,
Ҳама чун аскарони навбатӣ дар посгоҳи хеш [44, с.261].

Дар шеъри «Сутунҳо» баёни чанд сутуни хокӣ ва ҷон додан ба он ва онҳоро рӯҳу равон бахшидан худ тасвири зебост миёни ҷондор ва бечон. Шоирони зиёде чунин коре анҷом додаанд, ки дар шеъри худ бечонро ба нақши ҷондор истиҳдом намудаанд:

Гуноҳатро намебахшам,
Ки саргардони худ кардию рӯгардон шудӣ аз ман,
Гуноҳатро намебахшам,
Ки дар даврони мардон ёри номардон шудӣ аз ман,

Намебахшам гуноҳатро,
Гуноҳатро намебахшам.

Гуноҳатро намебахшам,
Ки бе ту ахтари иқболи ман дар авчи гардун мурд,
Гуноҳатро намебахшам,
Ки бе ту дар дилам сад достони ишқи Мачнун мурд,
Намебахшам гуноҳатро,
Гуноҳатро намебахшам... [44, с.394].

Ӯ дар ин шеър мухотабро мавриди сарзаниш қарор медиҳад ва борҳо такрор мекунад, ки «Гуноҳатро намебахшам». Ӯ тасвире аз чудоии маъшуқа басит медиҳад ва тоблуро чунон музайян мекунад, ки худро ва ҳамагон худро дар он ҳис мекунанд. Рӯгардон, саргардон, номардон калидвожаҳои ин шеър аст, ки тасвири боло мекашад ва мавзуъро мустаҳкам месозад.

Соро Бақой нависандай эронӣ тасвири шеъри Лоиқ Шералиро дар мақолае чунин муаррифӣ мекунад: «Лоиқ Шералий адиби фақиди Тоҷикистон, вичдони бедори чомеаи ин кишвар ва касест, ки ба сухан болу пар баҳшид» [164].

Тасвиргириҳои Лоиқ аз манзараҳо ва лаҳзаҳо, ҷузви тасвирсозиҳоест, ки аз домани ҳақиқати табиат бардоштааст. Тасвирсозиҳои Лоиқ ва андешаҳои ӯ аз табиат бо таҳайюлоти шоирона, тавонистааст нақши шеърашро дурахшонтар созад.

Захр бодо шири модар бар касе,
К -ӯ забони модарӣ гум кардааст.

Ин байти Лоиқ Шералий гарчӣ такрор овардаем, аммо яке аз байтҳоест, ки ҷовидона дар зеҳни тоҷикон ва форсизабонон боқӣ мемонад. Дар тасвирсозии он навъе эҳсоси модарона нуҳуфтааст. Ӯ гум кардани забони модариро навъи бекифояте медонанд ва шири модарро бар ононе, ки забони модариро фаромӯш кардаанд, заҳр меҳоҳад. Гарчи дар ин байт ҳеч гуна саноати шеърие ба кор нарафтааст, аммо пайванди эҳсоси ин шеър чунон аст, ки бо ҳамин вожагони сода ва рӯзмарра, тавонистааст худро ҷовидона қунад. Модар, ҳувият, Ватан,

худшиносӣ ва хурматгузорӣ ба суннатҳо ва таърихи форсизабонон ҷузъи бузургтарин мағоҳим аст, ки дар ашъори Лоик Шералӣ ба ҷовидонагӣ расидааст.

Тасвирҳои шеъри Лоик тавонистааст ҳисси хонандай худро бештар даргир кунад. Ӯ шеърашро бо забони мардум ва бо тамоми ҷузъиёт перомуни хеш интихоб кардааст. Ӯ бо истифода аз ороҷои адабӣ, бар хонандай шеъри худ таъсир гузаштааст. Лоик барои беҳтар соҳтани тасвири шеъри худ тавре ки худаш борҳо зикр кардааст, аз зиёдхонии шеъри бузургони адаби форсии дарии тоҷикӣ истифода бурдааст. Тасвири шеъри Лоик назараш бештар ба мероси адабии классикӣ аст. Ӯ дар ашъораш аз шеваҳои бадеъ ва баёни классикӣ низ истифода бурдааст.

Ҳамон тавр, ки ба гуфта омад Лоик Шералӣ мавориди зиёди иҷтимоиро дар шеъри худ баён намудааст. Ӯ мушкилоти ҷомеаро дар ҳар марҳилаи он ба забони шеър кашидааст ва бо ҷанд байт ҳалқи тоҷикро мутаваҷҷеҳи он мушкилот намудааст:

Чаро ин қадр мардум шаклбозед?!

Чаро побанди тарсу хирсу озед?!

Чаро охир чаро чун хишти қолаб

Ба дарё соҳили маснӯъ созед?!

Сафар Абдулло дар иртибот ба Лоик Шералӣ чунин мегӯяд: «Лоик Шералӣ шоире буд, ки шабоҳате ба аҳаде надошт. Зухури Лоик Шералӣ ҳамчун падидае буд, ки ангор миллати мо сад сол интизори онро кашида буд. Шеъри вай посух ба ниёзҳои миллате буд, ки солҳо дар ҷоҳи сабр ба сар мебурд ва интизорашро мекашид. Шабу рӯз, ғаму шодӣ, ноумедиву умединӣ, дарду бедорӣ ҳама дар шеъри устод Лоик Шералӣ вучуд дорад ва ашъори вай ҳама лаҳзаҳои зиндагии мардумро дар бар мегирифт» [47, с.131-132].

Дар мавриди дигар роҷеъ ба шахсияти ҳунарии Лоик Шералӣ Сафар Абдулло чунин хотирнишон мекунад: «Лоик Шералӣ ҷузви маъдуди ҷаҳраҳое буд, ки ба шахсе дидам вақте шеъре аз вай имрӯз дар матбуот ҷоп мешуд, фардо вирди забони мардум буд ва ҳеч кас то ба андозаи ӯ дар Тоҷикистон

махбуб набуд. Бисёре аз ғазалҳо ва ашъори вай ба мусиқӣ даромада ва аз сӯи овозхонони муҳталиф ичро шуда ва мешавад. Ӯ ба гунае зиндагии моро дар ашъори хеш бозтоб додааст, ки то қарнҳо баъд ҳам ҳамчунон зинда хоҳанд монд» [164].

Лоик дар «Шеъри қиёмат» чунин мегӯяд:

Хоки кишвар хаставу мурда,

Оби кишвар заҳролуд аст.

Ҳам ҳавояш, ҳам фазояш,

Бенавову бонавояш заҳролуд аст.

Ин чӣ рӯзе?!

Ин чӣ назми бошу буд аст... [44, с.339].

Баҳси ин ки шеъри Лоик тавонистааст дар зеҳни ҳалқи тоҷик нуфуз кунад, дар гуфтаи Сафар Абдулло мубраҳан мешавад ва хуб медонад, ки гуфтааст: «Ба шахсе дидам вақте шеъре аз вай имрӯз дар матбуот ҷоп мешуд, фардо вирди забони мардум буд» [47, с.134].

Шоҳиди айнӣ чун Сафар Абдулло зиёд аст, ки Лоикро бо ин сифот мешиносанд ва ҳар қадом шеъре аз вай дар ҳофиза доранд.

Шеъри фавқ дар соли 1990, ки худ авчи даргириҳо ва бигӯ магӯҳои лафзии пасошуравӣ дар Тоҷикистон буда, суруда шудааст. Ӯ ҷомеаро заҳротин медонад. Рушду пешрафт дар зиндагиро номумкин мебинад ва чунин идома медиҳад:

Яъне фардо заҳротин аст,

Яъне истиқболи дунё заҳротин аст!

Ин чи расме?!

Ин чи ойин аст?!

Шоир дарду балоро нишона мегирад ва ба ҷомеа мегӯяд, ки бо чунин сарнавиште чигуна метавон зинда буд. Ҳама ҷо заҳротин аст. Шири модар заҳротин аст. Кӯдаке, ки нав по ба ин замин мегузорад, заҳротин аст. Дар идома меҳонем:

Дар миёни ин ҳама дарду бало,

Чун тавон кард орзуи бахти рангин.
Захрогин муҳтавои зиндагонист,
Пас чӣ ҷои зиндагонист?!
Шири модар захрогин аст,
Эй мардум, қиёмат мерасад! [44, с.339-340].
Дере нагузашта, ки ҷангҳо ба охир мерасанд ва шоир низ боз дар фазои сулҳу амният ба шодию сурур мепардозад ва аз шароити мардуми худ ибрози ризоият мекунад:

Хучаста бошадо иқболи тоҷик,
Ба парвози навин шаҳболи тоҷик.
Гар истиқлолаш истиқбол дорад,
Ҳумоюн бод истиқлоли тоҷик!

Навиди роҳату шодӣ муборак,
Умеди хонабодӣ муборак.
Ало, эй тангмайдон миллати ман,
Туро даъвои озодӣ муборак!

Дилу ҷонам фидои ҷони тоҷик,
Ки пайдо шуд яке паймони тоҷик.
Ба ҷои пайкари Ленин, ало ҳалқ
Пайафкан пайкари армони тоҷик! [18, с.204].

Ҷомеаи суннатии Тоҷикистон, ки бештари мардум бо табиат маънус ҳастанд, онро Лоиқ Шералий хуб шинохта аст. Ӯ ҳамеша намодҳо ва намунаҳои шеъри хешро дар мавориди табиӣ ҷустуҷӯ мекунад. Дохил шудани ҷузиёти табиат дар шеъри Лоиқ, қумак кардан аст, ки тасвири шеъри Лоиқро бештар мардумӣ ва зебо бисозад. Пурвозех аст, ки ранг, бӯ, латофату зебоии табиат тавонистааст тасвиреро дар шеъри Лоиқ мубарҳан кунад, ки хонандагон ва ҳоҳандагон онро мепазиранд ва бо он ҳӯй кардаанд.

Лоиқ Шералй бо ғамҳои миллат ва бо шодиҳои миллат ҳамеша ҳамроҳ будааст ва чунон сурудааст, ки ҳар як точик дар дил онро парварида будааст ва чунонки аз забони Лоиқ баромадааст, дар зеҳни мардум ҷой гирифтааст. Яке аз маворид ҷанги шаҳрвандии байни точикон аст, ки Лоиқ ҳам аз ҷанг безор ва ҳам аз сулҳ хушнуд ҷунин месарояд:

Точикему ба ҳам начӯшида,
Точикему на хайрҳоҳи худем.
Қаҳрамонони ҷанги миллаткуш,
Қотили ҳалқи бегуноҳи худем.
Дар паноҳи хирад наёсудем,
Душмани миллати бепаноҳи худем [44, с.476].

Ӯ бо омадани сулҳ хушнуд мешавад ва табрикгӯён ба майдони шеър метозад ва ашъореро дар ин маврид месарояд, ки баёнгари он лаҳзаи неку фархундаи миллати точик аст:

Раҳми Парвардгори мо омад,
Нури ҳақ бар диёри мо омад.
Ҷанги бунёдсӯзи мо бигзашт,
Сулҳи бунёдкори мо омад.
Ахтари наҳс аз сари мо рафт,
Ахтари саъд ёри мо омад.
Ҷанги девонавори мо бигзашт
Сулҳи деринтизори мо омад [44, с.433].

Ахтари наҳс ва ахтари саъд, ки мурод аз ситораи саъд ва наҳс астро ба бадбахтиҳои ҷангу хушиҳои сулҳ пайванд задааст. Ӯ аз ҷанги девонавор ва бунёдсӯз мегӯяд ва дар охир он чиро шоир интизор мекашида аст, ба даст оварда, аз омадани сулҳ хушнуд аст.

Сабки шеъри Лоикро метавонем дар як ҷумлаи қўтоҳ сабки хурросонӣ биномем, аммо бо як тафовут, ки Лоиқ Шералй тавонистааст ин сабкро бозёбӣ кунад ва навовариҳои зиёде дар он рушд дихад. Ӯ сабки хурросониро ба навъе дубора зинда кардааст. «Бозгашти адабӣ», ки ҳадафаш расидани дубора ба

шеъри хурносонӣ буд, аз тарафи «Анҷумани адабии Исфаҳон» бунёд гузошта шуд, то баргашт бо каме таҳаввул ба сабки хурносонӣ дошта бошад. Албатта корашон натиҷаҳои матлуб надошт. Дуктур Сируси Шамисо дар «Нақди адабӣ»- и худ чунин мегӯяд: «Дар давраи бозгашт як ҷараён, маҳсусан, интиқод аз сабки ҳиндӣ буд, ки маъруфтарин намунаи он интиқоди Озари Бекдилий дар «Оташкада»-и Озар аст» [138, с.102].

Лоик Шералий ба танҳои ин раҳро паймудааст ва натиҷаи кораш наздик ба сӣ дафтари шеърӣ бо ҳамон сабки хурносонӣ ва навовариҳои зиёде, ки ба он изофа кардааст, мебошад. Барои беҳтар боз кардани ин мавзӯъ беҳтар медонем, ки кӯтоҳпарастӣ дошта бошем, ки сабки хурносонӣ чист ва чӣ ҳусусияте дорад?

Сабки хурносонӣ чунонки аз номаш маълум аст, аввалин сабки шеърист, ки аз Хурносони қадим сар баровардааст. Тавре ки дар ашъори ин сабк дида мешавад, ин ашъор бо қаломе сода ва дар басо маврид бештар ба як назми одӣ монанд аст. Дуктур Сируси Шамисо дар «Сабкшиносии шеър» чунин менигорад: «Ба лиҳози фикрӣ ашъори ин давра аз наъви адабии таълими ҳастанд, ки бо лаҳне ҳамосӣ дар боби меҳтарӣ ва ҳӯйи озодагӣ доштан панду андарз медиҳад. Ба лиҳози адабӣ бештари ин ашъор, шеърҳои мустақим ва ҳирфай ҳастанд, ки намоиш намедиҳанд ва муҷассам намекунанд. Дар ин давра ҳанӯз улуми балоғӣ (маонӣ, баён, бадеъ) шакл нағирифта буданд» [139, с.23].

Лоик Шералий тавонистааст, улуми балоғиро дар шеъри сабки хурносонӣ изофа кунад. Ӯ дар сурудани шеър ҷузъи шоирони мукассири адабиёти форсии дарии тоҷикӣ мебошад. Мачмууҳои шеърии Ӯ ҳар қадом дар замони ҳаёташ батадриҷ ифтихори чопро ба даст овардааст. Аз ин дафтари шеърӣ метавон чунин бардошт кард, ки шеъри Loik Шералий тавонистааст, ки салобати шеъри классикии форсии дарӣ ва навовариҳои шеъри муосири нави форсии дариро дар ҳуд ҷой дигар ва ин пайванди қавӣ ҳувияти таърихии шеъри Loikро ҳифз мекунад. Loik бо шеъри суннатӣ ва классикии форсии дарӣ оғоз ба сароиш кардааст ва дар асл метавон ӯро шоире суннатгаро донист. Аммо мавориди зиёде дар шеъри Loik вучуд дорад, ки ҷузъи ашъори навпардози муосири адаби форсии дарианд. Аз ӯ меконем:

Чашмаҳоят чашмаи шеъру суруд,
Қуллаҳоят садри пайғому дуруд,
Хоки покат соҳати буду набуд,
Тоҷикистон, кишвари ман,
Модари ман,
Модари ҷонпарвари ман.

Бишнавам аз ҳар даре шеъри дарӣ,
Аз ҷаҳонороиву одамгарӣ,
Аз тамоми қуллаҳо болотарӣ,
Тоҷикистон, кишвари ман,
Модари ман,
Модари ҷонпарвари ман... [44, с.385].

Дар пайванди шеър бо ормонҳои омми ҷомеа, ҳаллоқиятҳои Лоиқ дар ҷанбаҳои классикӣ ва ҳам дар шеъри нави муосир ба вазоҳат қобили ламс аст. Дарунмояҳои шеъри Лоиқ бо маонӣ ва саноатҳои шеърии нав бо баёни классикӣ ва ҳурросонӣ ба майдон омадааст ва ҳам аз навпардозиҳои шеъри муосири форсии дарӣ дар қарни бистум суханҳо дорад. Ҷаҳорпорасароӣ, ки гӯё марҳилаи нахустини шеъри муосир ва ҳам ғоме ба сӯйи шикасти биноҳои баланди ғазал аст, дар шеъри Лоиқ ба вуфур дида мешавад. Баланду қӯтоҳ қардани мисраъҳои шеъраш низ ҳуд гувоҳ бар он аст, ки ҳоҳони берун шудан аз шеъри классикӣ ва шикасти афоил будааст. Гарчи ў ҳуд гуфта ва мұнтақид аст, ки шеъри классикӣ даст аз домони хиттаи фарҳангии Тоҷикистон барнаҳоҳад дошт, чун мардуми ин хитта ҳанӯз аз лаззати шеъри классикӣ баҳраманд ва саҳт мұнтақид бад-он ҳастанд. Бо вучуди ин, бештари ашъори Лоиқ дар сабки ҳурросонӣ аст, аммо дар баъзе аз ашъораш метавон ғоҳе ба сабкҳои дигар ҳам тадоҳил намуд ва Лоиқ дар баъзе аз сабкҳои дигар низ шеъри ҳудро ба намоиш гузоштааст. Забон ва қаломи Лоиқ оммафаҳмӣ дар забони мавзуот, насоеху роҳҷӯйиҳо барои беҳбуди вазъи ҷомеа, ҳуд баёнгари сабки ҳурросонист, гарчи шеъри нави муосир низ аз сабки ҳурросонӣ бебаҳра набудааст. Барои мустанад соҳтани қалом ҷанд байте аз шеъри классикии Лоиқ Шералий меоварем:

Булфузуле чӯби нишонам хонд,
Шуд намудортар нишонаи ман.
Аблаҳе гар даричаам бишкаст,
Тозатар шуд ҳавои хонаи ман [44, с.144].

Шеърҳои қўтоҳу баланд, ки ба ҷашм мерасанд, нависандааш онро ба майдони шеъри нав арза кардааст, аммо ин ашъор дар баҳсе, ки шеъри наву таърифӣ, ки аз шеъри нав вучуд дорад, гунҷонида намешавад. Муҳаммад Ҳуқуқӣ низ бар ин асл таъкид намудааст ва дар китоби «Шеъри нав аз оғоз то имрӯз» чунин нигоштааст: «Шеърҳое дар қолаби ғазал аз шеърҳои бисёре, ки алаззоҳир қўтоҳу баланданд ва таҳти унвони шеъри нав ироа шудаанд, навтар ва ба таърифи шеър наздиктар аст» [130, с.148].

Сабки каломи Лоиқ чунон аст, ки дар истифода аз низоми вожагони адаби форсии дарии тоҷикӣ чандон ризояте надорад. Сарву наҳви каломро ба танқид мегирад ва хоҳони беҳтарири он мешавад. Ва чунин овардааст:

Кай шавад рӯзгор беҳ моро?

Рӯзгоро, забун манеҳ моро!

Сарфмон сифр, наҳвамон маҳв аст.

Эй Худо, Деххудо бидеҳ моро? [44, с.604].

Яке дигар аз маҳоратҳои шеърӣ, ки шоир мекӯшад, то бад-он каломи хешро дар зеҳни шунавандааш ҷойгузин қунад, хунари тасвирсозӣ аст. Тасвири шеър дар маҷмуъ абёту гоҳе ҳам аз шоҳбайтҳои ғазал дар зеҳни шунаванда боқӣ мемонад. Чунонки аз исмаш пайдост, ороиши вожагонии шеър, ҳамеша дар зеҳни хонанда ба шакли тасвирий боқӣ мемонад. Тасвири шеър то ҳадде рангу бӯйи хешро аз шароити таърихӣ ва иқтисодии ҷомеа мегирад ва бо ҷашмандози густурдатар боз мекунад. Шоир аз ҳамон соҳту сурати боғти вожагон тасвирие месозад, то шеърашро устувортар гардонад. Агар шоир бихоҳад, хонанда дарёfte равшантар аз зебоии классикий дошта бошад, бояд шеъраш бештар баҳра аз ороҷоҳое дошта бошад.

Латиф Нозимӣ низ ҳамвора қӯшидааст, то навоварӣ дар тасвиру баёни шеър дошта бошад. Майл ба мазмуни нав ва тасвирие тоза дар шеъри Латиф

Нозимӣ зиёд дида мешавад. Ӯ нишон медиҳад, ки таваҷҷуҳ ба зарофатҳое, ки дар сиёқи сухангӯй вучуд дорад ва нозукандешие, ки дар хаёл вучуд дорад, чӣ гуна сабаби боло бурдани сатҳи суханаш мешавад.

Шеъри Латиф Нозимӣ анбошта аз тасвирҳоест, ки якважҳӣ нестанд. Дар пасманзари онҳо маоние нуҳуфтааст, ки дар се ҷанба метавон ба он дастрасӣ пайдо кард.

Ба сегонии ин ҷанд мисраъ бингаред, ки дар зоҳир аз ҳатари табаре бар дарахт ҳабар медиҳад ва металабад, то ҷангали сабзтарро аз ин мочаро огоҳ созанд, аммо ваҷҳи дигар аз намудори ҳабарест, аз ситаме, ки бар ҷомеа мусаллат мегардад ва дар пайи вайронии қуллияти ҷомеа ё ҳамон ҷангали анбӯҳ аст, ки тасвирест, фишурда, қӯтоҳ, бе ҳеч гуна ҳашве:

Бар лабони ташнатабар,

Вожаи раҳои дарахтро навиштаанд,

Ҷангали ситабри сарбаландро ҳабар кунед [36, с.104].

Дар байтҳои боло низ тасвири ду ваҷҳе вучуд дорад, ки дар он сӯйи тасвир мағоҳими дигаре нуҳуфтааст ва ба ёрии ороҷҳои адабӣ қобили хониш аст. Табар истиорае барои қуштану буридан аст, дарахт намоди одамест ва ҷангали намоди ҷомеаву анбӯҳи мардум. Пас, ваҷҳи дувум бо муносибатҳои иҷтимоӣ пайванд меҳурad ва ин аз шигардҳои кори ӯст.

Гуфтугӯ, ки аз шигардҳои достоннависӣ аст, мавриди писанди Латиф Нозимӣ аст. Ҳатто дар шеърои қӯтоҳ. Дар пораи зер бо корбурди «таҷоҳули ориф», ки аз ороҷҳои бадӣ аст, тасвире ошиқона месозад:

...Гуфтӣ дигар бубанду надонистам,

Оё дубора панҷара бандам?

Ё дукмаҳои пероҳанатро?

Ӯ дар шеъри қӯтоҳи зер, тасвири шабе бо маъшуқро мекашад ва аз аломати сенуқта «...» ба некӯй баҳраи басазо мегирад. Мағҳуми сенуқта, ки худ идомаи қаломро ба хонанда voguzor мекунад, то бадон андеша кунад ва бар ҳамон минвол тафаккуроташ ҷойгузини сенуқта шавад. Дар ин шеъри қӯтоҳ мағҳум

ба навъест, ки шоир намехоҳад, ин мавзуъро худ баён кунад ва ба уҳдаи хонандааш мегузорад:

Шаб буду садои най, се нуқта,
Як шиша ду чоми май, се нуқта.
Афтода ба гӯшай утоқам,
Пероҳани хуби вай... [37, с.34].

Ӯ бештарин тасвирҳоро бо таркибҳои тоза ва бикраш сомон медиҳад. «Тасвирҳои парадоксӣ» низ аз шигардҳои оғаринишии ӯст, тасвирҳои Ӯ ду мафҳуми мутазоду ноҳамгуно бо ҳам меомезанд:

Хонаам ҷангали бе панҷара аст,
Наъраи сокити бе ҳанҷара аст,
Наърае сокит. [37, с.67].,
ки тасвирест парадоксӣ.

Дар рубоии зер низ фахмидани ҳарфи ногуфтаву хондани номае нонавишта, тасвирие парадоксии зебоишиносона аст:

Ҳарчанд ҳанӯз тифли абҷадхонем,
Мо наҳви забони ишқро медонем.
Ҳар ҳарфи нагуфтаи туро мефаҳмем,
Ҳар номаи нонавиштаро меҳонем [39, с.44].

Яке дигар аз дубайтиҳои Нозимиро, ки дар овони ҷавонӣ сурудааст, бо ҳам меҳонем:

Агар рафтӣ шабе аз рӯйи ёрӣ,
Хабар аз хонаи моҳам биёрӣ.
Бубин, бар синаи он бед барҷост,
Ду қалбу тиру ҳатти ёдгорӣ [39, с.5].

Тасвири нави ин дубайти бар мисраъҳои охири ин шеър такя задааст ва зеҳни хонандаро ба сӯйи ёдгорнависиҳо бар дарахтони маҳал, қӯчаву хона меандозад, ки дар ҷомеа урфи басазо будааст. Аксар ҷавонон рӯйи дарахтҳо қалби ёдгорӣ мекашиданд ва тире ба расми ишқ бар он изофа мекарданд.

Тасвири ин дубайтии дуруст он чизест, ки дар чанд сатри пеш гуфта омад, ки шоир зеҳни шеъри худро аз маонии иҷтимоӣ пур мекунад.

Дар ин ду байт, ки аз доштаҳои иҷтимоӣ ранг гирифтааст ва Нозимӣ онро дар тасвире зебо чой кардааст:

Ту гуфтӣ, ки рӯзит Яздон диҳад,
«Ҳар он кас дандон диҳад, нон диҳад».

Маро буд дандон, vale нон набуд,

Чу нон ёфтам, ҳеч дандон набуд [30, с.6].

Ҳамзамон, бо Нозимӣ қасони дигаре буданд, ки талош барои овардани қалимоти пурҷанҷол дар шеър ва мавзуоти нисбатан вазнинро дар тасвири шеъри хеш бозсозӣ кунанд. Ин талош дар ҳақиқат барои пур кардани нопухтагии сухан ва тафаккури сахл ва он ҳам аз навъи номумкини он будааст. Намунаи ин кор тавонистааст иртиботи носаҳех байни ҷомеаву адаби шеърро бузургтар созад. Шеъри Нозимӣ бештар аз тасвирҳои иҷтимоии замонаш бархурдор аст ва бо баёни сахли мумтанеъ зиннат шудааст.

Тасвир дар як асари адабӣ аз назарҳои зиёде метавонад баррасӣ шавад ва рӯйи ҳамин асл дар макотиби муҳталифи адабӣ аз тасвир таърифҳои мутааддиде дода шудааст. Нигариши вижга бо заминаҳои отифӣ дар пайванд бо иҷтимоӣ барои ҳалқи тасвир метавонад пурсамар воқеъ шавад. Ин тасвирсозиҳо бояд ноогоҳона дар шеър бозтоб ёбад, яъне ин ки шоир аз қабл ба он кӯшиш накарда бошад. Ва агар матни ниёзманди он маворид набошад, тасвир наметавонад бозтоби басазо дошта бошад.

Дидгоҳҳои гуногун аз «тасвир» дар макотиби адабии ҷаҳон ва таърифҳои гуногун мавҷуданд, аз ҷумла:

1. Формалистҳо – тасвирро ҷавҳари асосии шеъру омили аслии таъсири сухан медонистанд [128, с.45].
2. Сурриёлистҳо – ҳунарро натиҷаи хаёл ва таҳайюл медонанд [103, с.7].
3. Романтикҳо – унсури бунёдини шеърро таҳайюл медонанд, зоро бидуни таҳайюл чизе ба номи шеър вуҷуд надорад [128, с.116].

4. Намодгароҳо – мұндақиданд, танҳо хаёли хунарманд қодир аст интизөъҳои бузургу мағоҳими воло ва он ҷаҳониро дар умури ноҷизи рӯзмарра биёбад [128, с.161].

5. Ноқидони аврупой, ки вориси тарзи тафаккури Арастуӣ ҳастанд ва бештар ба ҷавҳари шеър назар доранд, аз дер боз ба аҳамияти унсури хаёл дар соҳтмони шеър назар доштаанд. Арасту худ дар таърифе, дар ҳақиқат бунёди таърифи худро бар «хаёл» устувор мекунад. Де Луис, имож ё хаёлро унсури событи шеър медонад [103, с.8] ва ғайра.

Тасвирҳои шеъри Нозимӣ дар дафтари шеъри «Соя ва мурдоб» бар хилоғи дафтари шеъри «Аз боғ то ғазал» ё «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд» аст. Дар «Соя ва мурдоб» аз тасвири шеърҳояш бӯйи ишқи иҷтимоъ, бӯйи ишқи дару девори ҷомеа ва бӯйи ишқи маҷозӣ меояд, ки «Аз боғ то ғазал» ё «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд» комилан мутағовит аст. Аз он ду бӯйи ҷангӯ ситеҳа меояд. Агар шароити иҷтимоии шоирро баррасӣ кунем, ў таҳти таъсири авзои сиёсӣ ва тағирии авзои иҷтимоӣ қарор гирифтааст, ки тасвири шеърҳояш дар дафтарҳои «Аз боғ то ғазал» ва «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд» бештар аз ҷангӯ фишоровариҳо мегӯяд.

Латиф Нозимӣ худ таъсиргузории шароити иҷтимоӣ бар шеърро ба расмият мешиносад ва мұндақид аст, ки таъсири шеър вобастагии усулий дар раванди иҷтимоӣ ва сиёсии замони худ дорад. Аз ў дар мақолаи «Андеша ва хунар» меҳонем: «Шеъри мудерн дар ҷабҳаи зиндагӣ қарор мегирад ва дар бозтоби зиндагӣ ва намоиш ғамҳо ва шодиҳои инсони мусирро рисолати хеш месозад. Бо он ҳам қуллияти шеъри мудерн аз назари дарунмоя дупора мешавад. Шаққае аз он адабиёти мангарост бо мұяҳои яъсолуд ва шаққаи дигар, шеъри андешагарост ва ҷомеагарост.

Тасвиргарии табиату баён ва аҳволи нағсонӣ бо забони тағazzулӣ ва ғиной, тасвири лаҳзаҳои шайдой ва шодхорагӣ, вижай шеъри дастаи нахустин аст ва бозтоби ноҳинчориҳои иҷтимоӣ ва авотифи ҷамъӣ, дил бастан ба қаҳрамонони хаёлӣ ва раҳёфт ба ормони шеъри мавъуд, дилбастагии дастаи дувум» [117, с.37- 44].

Чанг дар Афғонистон бо сарнавишти бесуботи шоир, тасвири шеъри шоирро ба худ мекашонад ва каломи шоир аз навъе ба навъе дигар ва аз тасвири дигаре бархурдор месозад, ки ба навъи худ ошиқона аст, аммо на ишқи маҷозӣ ва на ҳам таҳайюлӣ, ошиқона, балки таҳайюлу тасвираш сар аз воқеиятҳои малмуси ҷомеа бурун мекунад ва худро шаҳиди ду урдибиҳишт (ҳафтум урдибиҳишт ва ҳаштум урдибиҳишт) медонад. Ғазале аз дафтари шеъри «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд» бо тасвире мутаззод аз ҷангҳои сисолаи Афғонистонро бо унвони «Шаҳиди ду урдибиҳишт» бо ҳам меҳонем:

Асирони бе сарнавиштем мо,

Зи каф додагони биҳиштем мо.

Магар осиёсанги ин қаряем,

Ки як умр гаштему гаштем мо.

Малаҳҳо рабуданд маҳсуламон,

Ба ҳар сарзамине, ки киштем мо.

Ба мо ин ситам аз баҳорон расид

Шаҳиди ду урдибиҳиштем мо [37, с.85-86].

Латиф Нозимӣ дар ин ғазал бештар ба сарнавишти инсонҳое андешидааст, ки дучори як навъ сардаргумӣ ва бесарнавиштию беватанӣ шудаанд. Ӯ аз олами муҳоцират ва кишт кардан ба диёри бегона мегӯяд ва шояд ҳам аз зарбулмасале, ки мегӯянд: «Ба диёри бегона, ки дараҳт биншонӣ, садои табар мешунавӣ» бехабар набудааст. Тасвири дигари ин шеър ҳамоно ситами ду режим аст, ки яке дар ҳафтуми савр (урдибиҳишт)-и 1385 ҳ.ба қудрат расид ва дигар режиме, ки дар ҳафтуми савр (урдибиҳишт)-и 1992 ба қудрат расид, ки гӯё ҳар дуи ин режимҳо дар фасли баҳор ба қудрат расидаанд ва муниби шаҳодати ҳазорон тан аз фарзандони далери Афғонистон шудаанд.

Тасвири шеър дар ҳеч ҳолате наметавонад аз таъсири авзои умумӣ ва ҷорӣ дар иҷтимоъ ба дур бимонад. Наҳваи биниши иҷтимоӣ ва бунёдҳои созандай рӯзгор бар андешаи шоир ва сиришти зотии шеър таъсиргузор мебошад. Аммо ин ки шоир дар раванди иҷтимоии ҷомеа чӣ гуна ҳаракатеро мепазирад ва бо чӣ бинише ба майдон меояд, амри ҷудогонае аст. Он чӣ мусаллам аст, дар таърихи

Афғонистон дар чаҳор даҳаи охир шеъри мо тасвирҳои бисёр ногувореро низ бо худ доштааст, ки шеъри Латиф Нозимӣ ҳам аз ин раванд бебаҳра набудааст. Тасвири шеъри шоирони муосир аз миёни тӯдаҳои чомеа меҳезад ва қалому хостаҳои оми чомеаро мепарваронад. Пайвандҳои замонӣ дар сувари хаёл дар шеъри муосир тавонистааст, тасвири шеъри муосирро аз шеъри классикӣ чудо созад, гуфтаҳои гуногунро тағйир дихад ва тахайюлоти наверо бо дарк аз иҷтимоъ тасвирсозӣ кунад. Ҳунари классикӣ чун бештар дар хидмати ашроф қарор доштааст, бештарина аз сувари хаёл камтаре бархурдор аст ва он чӣ ҳам вуҷуд дорад, марбут ба ҳамон қишири чомеа аст, ки шоир худро мазлум медонистааст, ки бо ҳамон тафаккуру сувари хаёл тасвир бисозад. Гоҳе ҳам агар шоире ба аносирӣ табиат даст бурда бошад, ҳабару тасвири онро бо зиндагии ашроф пайванд задааст.

Албатта, тасвири шеъри муосири имрӯз, марбут мешавад ба бардошт аз аносирӣ чомеаи имрӯзин бо сувари хаёли озод ва таҳлилҳои чомеашиносона, ки ҳамаи табақоти чомеаро дар бар гирифта бошад.

2.4. Унсурҳои мунозира дар шеъри Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ

Орояҳои мунозира ҳамон гуфтугӯ аст, ки шоир дар шеъри худ байни ду унсур ба гуфтугӯ мепардозад. Ин ороя дар адаби форсии тоҷикӣ ҳамон пурсишу посух аст, ки дар шеъру адаби порсӣ ба вуфур вучуд дорад. Абуалӣ ибни Сино дар баёни мунозира чунин нигоштааст: «Ҳадаф аз он баҳс дар бораи ду ройи мутақобили мутакаллиф аст, яъне он ки ҳар як аз ду муҳотаби мутакаллиф яке аз он ду рой гардад, то барои ҳардушон фарди муҳақ ошкор шавад ва дувуми ўро дар роҳи савоб ёрӣ кунад. Пас, ҳадафи ин ду низ ҷуз маҳсули илм набошад» [123, с.15-16].

Чунонки аз сухани Абуалӣ Сино бармеояд, мунозира таҳқири мӯҷодала нест. Дар мунозира ду тан ба гуфтугӯ мепардозанд, то қашфи ҳақиқат кунанд. Хоча Насируддини Тусӣ мӯътақид аст, ки: «Мунозира ва мубоҳисаро набояд бо муонада ва муғолата иштибоҳ кард ва яке гирифт» [125, с.448].

Мунозира барои исботи мавзуъ зарурат мегирад ва гоҳе шоир бо қасони дигаре, ки ҳузури мустақим доранд ҳарфи худро мегӯяд. Чунончи, Лоик Шералӣ дар шеъри «Араб гӯянд Синоро гурӯҳе» ҳарфҳои дилашро ба нишони арабҳо, туркҳо, ўзбекҳо ва... мерасонаду дар ниҳоят ў ва забонашро чунин медонад:

Араб гӯянд Синоро гурӯҳе,
Гурӯҳе форс ё тоҷик донанд.
Гурӯҳе ўзбакаш гӯянду лекин
Агар сад бор осораш бихонанд,
Нафаҳманду паи тафсири ҳар ҳарф,
Ҳама мухточи неку тарҷумонанд...
Аё даъвогарони асли Сино!
Чӣ лозим ин ҳама ғавғову даъво!
Чу доруҳои ў бо ҳар забоне
Табобат мекунад дарди шуморо.
Ба ҳар ҳолат ба ҳар давру замоне,

Кифоят мекунад дарди шуморо... [45, с.65].

Лоик Шералй дар мунозираи боло ба дифоъ аз ҳувияти форсизабонон бархоста ва хитоб ба араб мегӯяд: Шумо, ки Синоро араб медонед, чаро пас ба забоне, ки Сино гуфтугӯ доштааст, ошно нестед. Дорухои Сино шуморо дармон мекунад ва ин асл бароятон кофист.

Шоирони адаби порсӣ пеш аз омадани ислом ба сарзамини Эрони қадим низ мунозирахое доштанд, ки аз он ҷумла метавон ба мунозираи «Дарахти Асурик» ба забони паҳлавии ашконӣ байни буз ва дарахт истинод кард. Ин маҳорати шеърӣ яке аз равишҳои фунуни шеър аст, ки шоирон тавонистаанд, бо пухтагӣ дар ин фан низ баёни матлаб кунанд. Ҳусайнӣ Размҷӯ мӯътақид аст, ки аввалин мунозирасари адаби форсии дарии тоҷикӣ Асадии Тусӣ будааст: «Мубтакири фанни мунозира дар шеъри форсии дарӣ Асадии Тусии сарояндаи «Гаршоспнома» ва «Луғати фурс» аст» [121, с.133].

Латифи Нозимӣ ҳам мунозирахое бо дарахту дигар ашёи табиат дорад ва ҳамчунин танзгунаҳое, ки метавон бад-он мунозира гуфт. Аз ӯ меҳонем:

Як бӯса шабе талаб намудам аз вай,

Гуфто ки дихам бӯса туро? – Гуфтам: Кай?

Хандиду рамиду шона боло андоҳт,

В-он гоҳ ба таъна гуфт: – Вақти гули най [36, с.523].

«Вақти гули най» мақолест, ки дар забони гуфторӣ зиёд аз он истифода мегардад ва дар забони шеър камтар ҷоё бе ҷашм меҳурад. Аммо ин мақолро ҳамеша ба корҳо, ки шуданий нест, истифода бурдаанд, бад-он маъно, ки гуфтаанд, най, ки гиёҳест бо қади баланд ва баргҳои фаровон, аммо ҳеч вақт гул намекунад ва ин мақол ҳам мефаҳмонад, ки ин кор шуданий нест.

Шабе пурсидамаш бо бекарорӣ,

Ки ғайр аз ман касеро дӯст дорӣ?

Ду ҷашмаш аз хичолат бар ҳам афтод,

Миёни гиряи худ гуфт оре [34, с.21].

Фазои ин гуфтугӯ баҳспазир аст. Ин гуфтугӯро бояд дарк кард, чун ҳолати хилвате, ки дар он ин баҳс иттифоқ афтодааст, худ навъе ҳайратангез шудааст.

Хонандаи ин дубайтӣ низ ба ҳайрат водошта мешавад ва зеҳни инсон дар ин баҳс сокин мемонад.

Пурсишхое, ки Лоик Шералӣ аз забони дигарон ба риштаи шеър қашидааст, зебоие аз он ба даст омадааст, ки дар басо маврид баҳсро фалсафӣ ҷилва медиҳад ва Лоик бо қаломе ҷиддӣ ва мантиқӣ бад-он посух мегӯяд:

Гаҳ гоҳ, содагони қӯдакдил,

Аз ман асрори шеър мепурсанд.

Аз табу тоби ранҷҳои ман,

Дар сари кор шеър мепурсанд [20, с.242].

Шеър чисту ҷӣ гуна иттифоқ меафтадро ҳама меҳоҳанд бидонанд, аммо барои шеър таърифе ба даст овардан корест номумкин. Ин ки шеър аз кучо меояд ва ҷӣ гуна иттифоқ меафтадро намешавад ба кумаки вожагон ба дурустӣ шарҳ кард. Шеърро бояд ҳис кард. Лоик Шералӣ шеърро ҳис карда буд ва барояш шарҳи он номумкин менамуд ва аз ин рӯ, пурсишгаронро қӯдакдил гуфтааст.

Шеър чист? – Эй басо суол кунанд,

Гӯиё ман паёмбари шеърам.

Ҳол он ки дар ошёни адаб,

Як гадои паси дари шеърам [20, с.242].

Дар ин чанд мисраи дигар ӯ худро толиби шеър медонад ва дasti худро аз ҷӣ будани шеър дур медонад ва ба қиноя мегӯяд: «Гӯиё ман паёмбари шеърам».

Шоирон барои ҳалқи мавзуъ ва зебоии бештар додан ба шеър, муҳотаби маҷҳул пайдо мекунанд ва мунозираи хешро бо муҳотаби хеш меоғозанд. Пурсишу посухҳои хешро бар ҳасби мавзуъ поину боло мебаранд, то мантиқи ҳарфро барои хонандаи шеъри хеш мубарҳан созанд.

Моему ҳузури дили садпораи ишқ,

Дар дашти ҷунун раҳраву овораи ишқ.

Кай гуфт, ки мо шоири маддоҳ наем,

Гуфтем мадех, лек дар бораи ишқ [39, с.5].

Дар ин мунозира Нозимӣ хостааст, то мадхро ба навъе васф кунад. Ӯ аз мадҳи ишқ сухан мегӯяд ва навъе маддоҳии худро таври дигаре муррифӣ мекунад. Ӯ меҳоҳад бо ин рубой бирасонад, ки ҳеҷ амале гуноҳ нест, аммо омил аст, ки амалро хуб анҷом медиҳад ё бад. Ӯ ишқро сазовори мадҳ медонад ва худро маддоҳи ишқ муаррифӣ мекунад.

Лоик дар дубайтии зер худро сода, ошиқбода ва шоири дилдода муаррифӣ мекунад:

Яке гӯяд, ки беҳад содаам ман,

Яке гӯяд, ки ошиқбодаам ман.

Намедонанд, аммо бадгумонон,

Ки шоирпешаву дилдодаам ман [45, с.554].

Дилдодагӣ ва шоирпешагии хешро пинҳон медонад, ки гӯё касе аз он огоҳ нест. Яке ӯро сода медонад ва дигаре ӯро маству шаробхора. Гоҳ заннеро дар ин рубой бад медонаду чунон менамояд, ки ҳар касе барои худаш занне дорад ва дигарон баррасии ғалат мекунанд.

Вазири ғалларо гуфтам бидех орд,

Бигуфто, сабр кун, анбор холист.

Ту олиҳимматӣ аз домани кӯҳ,

Ба ман як тон ҳавои тоза бифрист [45, с.606].

Гуфтугӯ бо вазири ғалла фикр мекунам, зиёд ба таҳлил шудан эҳтиёҷе надорад. Ӯ худ он чӣ гуфтааст дар зеҳнҳо тадой мешавад.

2.5. Афкори адабии Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ

А). Афкори адабии Лоик Шералӣ

Бе ҳеч гумоне, ҳолат ва андешаи як шеър, ки илҳом мешавад, ҳамроҳ бо навъе ҳунар аст. Ин ҳунар дар зоти худ ба мағхумсозӣ даст мебарад, ки дар фанни шеър яке аз муҳимтарин усул ва дарунмояҳои шеърий аст. Ҳунар дар зоти худ амалест зебоишиносона ва шевае барои боздиҳии таҷоруба ва таҳайюл афкори дар масоқи як тоблу ва он ҳам аз навъи шеър. Сафороӣ аз навъи қӯҳна ва нав дар замони муосир баҳсе мушахҳас аст, ки дар он метавон аз афкори нави Лоик Шералӣ баҳс кард ва афкори ўро дар ин машҳор ба таҳлил гирифт. Афкори ҳунармандонаи Лоик Шералӣ дар ашъораш ба вуфур омадааст, то роҳгушои мавориди мубрами иҷтимоии хеш бошад ва шоириро майдон ва ҷавлонгоҳи ҳунари баланд меҳисобад:

Парвози баланд шоҳпар меҳоҳад,
Ҷавлонгаҳи шоирий ҳунар меҳоҳад.
Лайлии сухан на ёғаву лоғу газоф,
Мачнундиливу шӯру шарап меҳоҳад [45, с.518].

Лоик Шералӣ дар ин рубоӣ ба ҳунари шоирий таъкид дорад ва шоириро лоғу газоф гуфтан намедонад. Ӯ мегӯяд, ки шоирий шоҳи пурпарвоз меҳоҳад, ки бар баландои адаби порсӣ афкори хешро ба парвоз оварда, мачнунвор шӯру шарапу ҳалҳала дихад.

Дар ин самт Маҳёр Алавии Муқаддам дар назарияҳои нақди адабӣ вазифаи ҳунару адабиётро чунин таъриф мекунад: «Вазифаи ҳунару адабиёт дигаргун соҳтани зеҳнияти мо ва печида кардани ин зеҳнияти инҳитот баҳшидан ба он аст. Вазифаи ҳунару адабиёт ин аст, ки хубу бад ва шеваҳои андешиданро ба мо нишон дихад» [112, с.107].

Афкор ва андешаҳои Лоик Шералӣ басо маворид тавонистааст, роҳгушо бошад ва вазифаи худро анҷом дихад. Шеъри Лоик бисёр ҳадафманд ва ҷомеашиносона аст. Ӯ меҳоҳад чизеро бар шеъру адаби порсии дарӣ бияғзояд ва афкори хешро дар қаломе ҳарчанд сода, аммо мубтакирона тақдими ҷомеа

кунад, то қувваи тафаккури чомеаро ба ҳаракат оварад. Жул Пол Сортр дар китоби «Адабиёт чист?» чунин мұйтәқид аст: «Гараз аз адабиёт талошу мубориза аст барои найл ба огоҳӣ ва аз ин рӯ, нависанда дар муқобили амале, ки анҷом медиҳад, масъул аст» [124, с.63].

Талошҳои пешгири Лоик Шералий дар ростои ҳунар ва адабиётро метавонем бузургтарин кори адабии қарни бисту яки Тоҷикистон биномем. Чунонки наздик ба сӣ дафтаре аз ӯ чоп шудааст, ба ҳамон афкори ӯ дар абёташ ҷилва дорад. Аз ӯ меҳонем:

Саводи шоирӣ мактаб надорад,
Қалам парвои рӯзу шаб надорад.
Бувад шоир фидоии замона,
Чаҳони шоирӣ мансаб надорад [45, с.537].

Дидгоҳи шоир дар ҷойи дигаре ба хубӣ мубарҳан аст ва ӯ бар нобоварони чомеа таъқид дорад, ки дар фикри рақам ҳастед. «Рақам» дар он ҷо ба маънои пуландӯзӣ омадааст. Ӯ масъалаҳое, ки боиси таваққуфи ӯ мешаванд, огоҳонарад мекунад ва чунон бо қаламаш ба майдон меояд ва вожаи «садқалам»-ро ба мағҳуми дувуми он ки агар маро садпора ҳам кунӣ қаламамро аз дастам наҳоҳед гирифт, пардохтааст:

Худафрӯзӣ шиори шоирон аст,
Худомӯзӣ китоби оқилон аст.
Агар мо як дам аз худ розӣ бошем,
Зи мо норозӣ фардои чаҳон аст [45, с.536].

Андешаҳои Лоик дар маъниофаринӣ чунон аст, ки гоҳе бар ҳама чиз мешӯрад ва худу дигаронро муқассар медонад ва чомеаро саҳт дар тангно мебинад. Ӯ мұйтәқид аст, ки фарҳангу ҳунари форсии дарӣ дар Тоҷикистон тавонистааст, чунон баланд шавад, ки ӯ аз чомеа тақозо дорад:

Ҳостам бошитоб раҳ пӯям,
Зиндагӣ панд дод: – Оҳиста!
Ҳостам кунад роҳпаймоям,
Гуфт бозам: – Шитоб пайваста!

Хостам то самоъ уруч кунам,
Гуфт: – Афтоданат гарон бошад.
Хостам дар замин бибошам, гуфт:
Ин на дархури шоирон бошад... [45, с.438].

Роҳи ноҳамвори зиндагиро Лоик чунон ҳунармандона паймудааст, ки камтар касе ба ин осонӣ, ин роҳро паймудааст. Ӯ ҳунармандона аз шитоб дар зиндагӣ мегӯяд ва бо танокӯз рӯбарӯ мешавад чорае чуз қабули он надорад ва дубора ба панди зиндагӣ гӯш медиҳад. Аммо кунд рафтанро дигар намепазираад ва боз шитоб интихоб мекунад. Ӯ бо шитоби хеш раҳ то осмонҳо мепаймояд ва ҳунармандона бар замин мондани шоирро ба гардани зиндагӣ меандозад ва ҳудро бороат медиҳад. Лоик бо силиҳои рӯзгор ошно аст. Аммо бо вучуди пасту баландиҳои рӯзгор, ӯ ҳама чизро ҳунармандона ва шоирона мебинад ва чунин месарояд:

Ҳар чӣ мебинам ба олам шоирона,
Дилфиребу дилнишин аст.
Ҳар чӣ мебинам, бароям чун насиба,
Аввалин аст, охирин аст.
Бингарам бар беди маҷнуни лаби ҷӯ,
Кокулонашро гушодаст [20, с.341].

Шоирона дунё дидану онро ҳунармандона дар ҳаёти шеър овардан кори ҳунармандона аст, ки Лоик Шералий анҷом додааст. Ӯ дилфиребиҳо ва дилнишиниҳои дунёро бо забони шоирона гуфтааст ва рамзу рози дунёро ҳунармандона дар «Соқиномаи имрӯзин» чунин месарояд:

Бидех қосагул оби ангури мо,
Ки наздик созад раҳи дури мо.
Бидех соқӣ он май, ки ман мо шавем,
Ҳама дар такопӯи фардо шавем.
Ҳама қатраҳоemu дарё шавем,
Зи ҳар ҷо биёemu якҷо шавем [45, с.252].

«Соқиномаи имрӯзин» навъе бознигарӣ дар анвои шеър аст, ки Лоик ҳунармандона дарунмояи соқиномаашро имрӯзин сохтааст. Соқиномаҳои классикий бештар дар ҷанбаҳои ирфонии худ матраҳ шудааст. Ҳунар дар ин соқинома худро ба навъи дигаре ҷилва медиҳад, ки метавон онро коре навдонист.

«Душмани дӯстнамо» намунаи дигари ҳунар аст, ки зарбулмасал шудааст ва дар байни ому хоси ҷомеа навъе кинояи ҳунарӣ аст, ки дурангиро бозтоб медиҳад:

Чархи гарданда, ки гирди сармо мегардад,

Душмани мост, вале дӯстнамо мегардад [26, с.118].

Лоик аз коркардҳои ҳунариаш огоҳ аст ва ғоҳе худ бар он сар мешавад то коркардҳояшро тазаккур диҳад:

Ман ба ҳар ҷое, ки рафтам,

Раҳ ба раҳ ҳондам тарона.

Мондам аз худ як ҳақиқат,

Мондам аз худ як фасона [45, с.371].

Б). Афкори адабии Латиф Нозимӣ

Офаринандагӣ дар адабиёт ҷуз усули асосии он ба шумор меравад. Шоири нависанда барои эҷоди мавориде бад-он рӯй меоварад ва ҳамвора талош бар он дорад, то бар эҷодиёти ҳеш бияфзояд. Ҳамчунон оғаридаҳои ҳунарӣ бояд дили ҳонандай ҳешро ба худ бикашад ва шигардҳои истифода шудаи он кор аз навъе бошад, ки мубтакирона эҷодиёт бо худ ба ҳамроҳ дошта бошад. Ин ривоят дар ашъори ҳар ду шоир (Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ) мубтакирона вучуд дорад ва эҷодиёташон дар мавзуоти муҳталиф тавонистааст, ҷойгоҳи хуберо барои худ ба ҷомеа ироа диҳад. Ба шеъре аз «Соя ва мурдоб»- и Латиф Нозимӣ мепардозем:

Шаб ту гуфтӣ мабӯс ҷашмамро,

К-ин шугуни бади ҷудоиҳост.

Дидаам рӯз ҷашм бӯсидан,

Рӯз поёни ошноиҳост.

Субҳ бо дигаре туро дидам,
Гуфтам охир буридай аз мо?
Шона боло задиву хандидӣ,
Ки нагуфтам мабӯс чашми маро! [34, с.44].

Пурсишу посух дар ин шеър аз баёни андешаи вай сатхи эҷоде истифода шудааст, ки навъи нигариши шоир ба дидгоҳи маъшуқ ва посухи тарфандгунаи маъшуқ ва тарфандбозиҳои маъшуқа дар бозкарди гуфтори ошиқона навъе дигар аз шигардҳои гуфтории шеърӣ аст, ки тавониста тарфанди маъшуқро бигушояд ва бемехриву ҳардамхаёлии маъшуқаро бозгӯ кунад. Дар ҳар оғариниши ҳунарӣ талош бар ин мешавад, ки хонанда аз он кор розӣ ва ҷарақае бар равони он дошта бошад. Дар ин баҳс хонанда аст, ки бар сиҳати он андеша мегузорад ва баёни он шеърро бар дигарон тарҷех медиҳад ва мавриди писандаш қарор мегирад. Аз Мир Ҷалолиддини Каззозӣ дар ин бора чунин меҳонем: «Шевае, ки суханвар дар бозгуфти андешаи хеш бармегузорад ва ба кор мегирад, нағзтар, зеботар, коротар бошад, он шева арзиши зебошиноҳии фузунтаре ҳоҳад дошт. Пешинаи оғариниши ҳунарӣ дар қаламрави сухан, дар ғарави шеваи баён аст. Ҳар тарфанде, ки суханвар дар боз намудани андешааш ба шеваи ҳунарӣ ба кор мезанад, ба доме мемонад, ки дар роҳи хонанда ё шунавандай хеш мегустарад. Ҳар чӣ дом ниҳонтару коротар бошад, тарфанди ҳунарӣ нағзтару парвардатар ҳоҳад буд. Дар он ҳангом доми тарфанди он чунон ниҳону нағз аст, ки ҳунари дӯст бар комаи хеш ноҳоставу ноогоҳ дар он меафтад» [105, с.44].

Дар дафтарҳои шеъри Латиф Нозимӣ ғазалҳои ҳунарии ошиқона, иҷтимоӣ, сиёсии бисёре дида мешавад. Афкори адабии иҷтимоии ӯ дар ғазалҳояш бозтоб пайдо кардааст ва ҳар қадоми онро метавон коре мунҳасир ба фард донист. Ғазале аз дафтари шеъри «Соя ва мурдоб»-и Латиф Нозимӣ меҳонем:

Шукуфта меравам аз кӯчабоғҳои танат,
Парам чу боди баҳорон зи атри настаранат.

Дарахти пургули тӯбо манам, ки рӯидам,
Чӣ ошиқона ба боғи биҳишти пираҳанат.
Зи атри шоди алаф омадам зи гандумзор,
Зи шаҳри шабзадаи гесувони ёсуманат.
Маро ҳазор хати орифона дар ёд аст,
Зи оя-ояи сабзи катибаи баданат.
Чу субҳи оинаҳои булуғи андомат,
Нишастаам ба ҳавои дубора омаданат [34, с.6].

Дар мақтаи шеър омадааст: «Нишастаам ба ҳавои дубора омаданат», ки метавонистааст бигӯяд: «Нишастаам ба умеди дубора омаданат». Аммо ин баён баёни нағз нест. Баръакси вожаи «ба ҳавои» вожаи умед камтар тахайюл дар ҳуд мепарвард ва рӯйи ҳамин асл тавонистааст ин вожа баёни ин байтро тахайюлитар бисозад. Ба ин гуна булуғгүфтөрӣ баёни ҳунари ҳунарманд мубарҳан мешавад.

Баёни мутафовити Нозимӣ аз зиндагӣ, дар радаҳои мутафовити иҷтимоӣ ва ҳоҳони адолат шудани ӯ дар баробари беадолатиҳои ҷомеа, навъи дигаре аз андешаҳои ӯро баёнгар шудааст.

Шеъри кӯтоҳи Нозимӣ зери унвони «Дурӯғ» боварҳои иҷтимоиро зери савол мебараад ва беадолатии ҷомеаро бо истифҳоме аз як бому ду ҳаво ба ҷолиш мекашад. Ӯ мақоли «Ба ҳар кучо, ки равӣ осмон ҳамин ранг аст...»-ро бо баёни олӣ дар шеъраш чунин меоварад:

Кӣ гуфтааст туро,
Ба ҳар кучо, ки равӣ осмон ҳамин ранг аст.

Ки ман,
Зи боми хонаи ҳуд то ба боми ҳамсоя,
Ду осмони дигаргуна солҳо дидам [34, с.38].

Дар ашъори нимоии Латиф Нозимӣ бармехурем, ки аз ишқ мегӯяд ва замоне андешаи сиёсии ӯро раҳо мекунад ва вожагони сиёсии хешро бо дарунмояҳое аз шеър ҷон мебахшад.

Шеъри «Барфи сурх» баёне кўтоҳ аз як ҳодиса аст, ки дар шахри шоир иттифоқ афтодааст ва намодина шудани «Барфи сурх» дар ин шеър бад-он манзур аст, ки сурма кардани чашми сиёҳи шабро бад-он пайванд занад ва зулми ҳокимони шахрро бо «Садои чакмапӯшони камарчармини сангиндил» ибroz кунад. Афшондани шаранги хашм бар чони сукути хонаҳои шаҳр, аз хурshed гуфтанҳо ва нобоварона хурshedро маслуб кардану дар ниҳоят ҳама чизро тарфанд донистану бар омилини ин тарфанд озарм хостан..., ҳама дар баёни зебоии ин шеъре, ки дар асл сиёсист, ҷойгузин шудааст. Ин шеър тасвире аз рӯзгори шоир аст, ки муддаиёни сусиёлисм аз рафоҳи иҷтимоӣ ва ҷомеаи одил ва баробар дам мезаданд, аммо ба ҷойи рафоҳу осоиш хунрезӣ ва беадолатиро рақам заданд. Шоир ба ёрии намодҳои ошно бар ҷунин ҷомеае мешӯрад. Микоил, ки дар мусталиҳоти динӣ масъули ризқи одамист, аз дер боз бад-ин сӯ дар донишвожаи сиёсӣ онро намоди сусиёлисм мешиносанд ва хурshed низ намоди озодӣ аст. Чакмапӯшони камарчармин ишора ба сипоҳиёни бегона аст, ки сарзамиро тасхир кардаанд ва ба газофа аз хурshed, ки ҳамон озодӣ аст, сухан мезананд. Шеър дар куллияти хеш тасвире самбулик аз як сарзамини ишғолшуда аст.

Шеъри дигаре, ки баёнгари авотифи захмхӯрдаи шоир аст, ки бо таҷориби ғурбат ҳамсадо гаштааст:

Агар дубора надидем,
Агар нишонии меоди мо қиёмат буд,
Ту бо қадомин дӯст,
Дубора қиссаи айёми рафта хоҳӣ гуфт?
Ва бо қадомин даст,
Қарортозаи як ишқи тоза хоҳӣ баст? [32, с.41].

Латиф Нозимӣ тавонистааст гавҳарҳои гаронбаҳои балоғатро бо таркибе қавӣ дар шеърҳояш гузорад ва навъи корбурдии ҳар қадом аз маониро ҷунон барқарор дорад, ки мувоғиқи табъу завқи дигарон қарор гирад. Ашъораш ҳонандаро маҷзуб мекунад. Ў дар рубоие майкадаро ба масҷид шабех мекунад, меҳри намозро хишти сари хум медонад ва амомаи шайхро риштаи сари хум

мегӯяд, аз ҷумла, ҳанҷоршиканҳоест, ки ваҷҳи муштарак байни шаробхора ва намозхонда эҷод меқунад. Ба ин рубой таваҷҷуҳ кунед:

«Хуршед» ба ҳайли сарбардорон шудааст,

«Маҳтоб» асири найзадорон шудааст.

Дирӯз «бунафша»-ро ба тухмат бастанд,

Имрӯз «баҳор» тирборон шудааст [36, с.443].

Латиф Нозимӣ аз тавонмандии ҳунари хеш истифода намуда, ки таркиботу барҷастасозиҳои фанниро ҳуб ороиш дода ва бо нишонае аз булуғи номи маъшук дар дили ошиқ, барги маҷози адабии хешро ба намоиш гузаштааст. Печидани садои пойи маъшук дар ҳар суруди ошиқ, эҷозгари истиҳдоме қавӣ дар байте мустаҳкам аст. Маъшукро ошёнаи мондагор гуфтан пойи истиораи мағҳуми умумии адабиёти порсиро дар ин ғазал боз меқунад. Тасвирҳо бо рафтани маъшук оғоз мешаванду бо омадани (дили пур аз баҳона) -и ошиқ поён меёбад. Фарозу нишебҳои ҳашвгуна ба навъе мустаҳкам дар раванди амудӣ ва уфуқии абёт печидааст ва достони шоирро ошиқонатар месозад.

Нозимӣ бо ғазалҳояш роҳи худро аз ғазалсароии суннатӣ чудо кардааст ва бо шуарои ҳамдаврони хеш чун Маҳмуди Форонӣ, Восифи Боҳтарӣ ва... нахустин ғазалҳои мудерн дар Афғонистонро таҷриба кардааст. Ғазали Афғонистон аз назари дарунмояҳои сабкӣ таҳаввули густурдае ёфт ва муаллафаҳои ғазали мудерн аз сӯйи ин ҷамъи навпардоз ба ҷомеа боз шудааст. Аз диди ин шоирон аబзорҳои ғазали суннатӣ кори хешро анҷом дода буд ва имрӯз бояд бо аబзоре нави мудерн ба суроги шеър рафт. Шеъри мудерн меъёрҳо ва мавозини хешро ба зудӣ дар байни шуарои Афғонистон шиносонд ва баъд аз Нозимӣ ва дигар ҳамроҳонаш нозимиҳо сар баровардаанд ва имрӯзҳо шеъри мудерну муосири нав месароянд.

Хулоса, талоши ин пажӯҳиш дар ростои шеършиносӣ ва он ҳам муруре бар муҳтавои шеъри Лоиқ Шералий ва Латиф Нозимӣ моро ба ин натиҷа расонд, ки ошноии шоирони мо бо арзишҳои фарҳангӣ ва таъриҳӣ тавонистааст онҳоро амиқтар ва фароҳтар бо мушкилоти ҷомеа рӯбарӯ намояд. Тасвирсозиҳои мутааддид аз пайкари ҷомеа, баёни маъниҳои баланду бикри шеъри ва

мавориди иҷтимоии сиёсӣ дар системи низомманди шеър ва истифода аз сувари хаёл, ки аз шеваҳои баён ва бадеи забони кӯҳани форсии дарии тоҷикӣ аст, ҳар кадом баҳрае басазо бурдаанд ва саноئи баёну бадеъро низ дар шеъри хеш фаромӯш накардаанд.

Озодии баён, озодии андеша ва озодии қалам дар ҷанд садаи ахир дар оғариниши афкору андеша дар Тоҷикистон ва Афғонистон саҳми басазое дошта ва роҳгушои андешаҳои мардумӣ шудааст. Диғоъ аз озодии баён ва андешаву қаламро Лоиқ Шералий чунин гуфтааст:

Маро гар сад қалам созӣ ба сад макр,
Нагирӣ ҳаргиз аз дастам қаламро.

Лоиқ Шералий хуб донистааст, ки қалам метавонад василаи хубе дар баробари нобарбариҳои ҷомеа воқеъ шавад. Ӯ ҳамеша бо ғурур аз ватан мегӯяд. Аз ҳуввияти фарҳангии торихии худ мегӯяд. Аз ишқи мубрими хеш ба ин сарзамин мегӯяд. Ӯ эҳтиҷоҷ алайҳи ононе, ки ба ин меҳан зулм раво доштаанд, дорад ва бо нангу ибрат аз он ҷамъ ёд мекунад. Ӯ саҳт дар пайи ҳувиятталабии торихиву фарҳангӣ аст, ки ҳар он чи ногуфта мондааст, аз забони шеъраш мешунавед. Шеъри Лоиқ тавониста андешаҳои Лоикро мавзун кунад, тавонистааст дардмандиҳо ва бегона монданҳои Тоҷикистонро аз фарҳангӣ ниёкон ба тасвир кашад.

Рӯйкарди Лоиқ Шералий ба қашондани ғазал аз мавориди ошиқонаю орифона ба бистари иҷтимоъ мавзуи муҳими дигар аст, ки Лоиқ таваҷҷӯҳи хоси ҳудро ба он (ғазали сиёсӣ ва иҷтимоӣ) мабзул доштааст. Гарчи ғазали муосири имрӯз низ бо ҳамин вижагиҳо по ба арсаи вуҷуд гузоштааст ва ин ки Лоиқ ин навовариро ҳамеша дар худ доштааст ва ё ин ки мутаассир аз кишварҳои атрофи хеш буда, баҳси ҷудогонае аст.

Агарчи дар Тоҷикистон теъдоди шоироне, ки дар ғазалсароӣ ба мавқеиятҳо даст ёфтаанд, зиёд нестанд, аммо Лоиқ яке аз муваффактарин ғазалсароёни Тоҷикистон аст.

Латиф Нозимӣ ҳам дар даврони хеш яке аз саромади ғазали мудерн дар Афғонистон будааст. Ӯ мавзуоти рӯзро бар ҳасби мавориди иҷтимоӣ ва сиёсӣ

пай гирифта, ашъораш баёнгари дарди чомеаи ҷангзадаи Афғонистон шудааст. Дар ин баррасӣ ба ҷунин натиҷа расидаем, ки оби шеъри Нозимӣ роҳи ованди хешро ёфтааст. Ӯ ҷони тозаero дар колбади шеъри муосири Афғонистон дамида ва мавзуи ашъораш равони чомеаро дарнавардidaast. Ӯ дар шеърҳои қӯтоҳаш ҷунон баҳрагирӣ аз ороҷҳои баёнӣ дорад, ки тавонистаст ашъори қӯтоҳе биёфаринад, ки таъсироти отифии лозимро дар чомеа бо ҳуд ҳамроҳ дошта бошад. Мавзуоти мутафовит дар сиришт ва соҳтори шеъри Ӯ омехта шудааст ва паёми шеъри ҳудро бо тарзе нав пешкаши чомеаи ҳеш мекунад. Забони шеъри Латиф Нозимӣ нав аст. Сурудаҳояш бо шеъри нави муосир мутобиқат дорад ва дар раванди шеъри муосири нав парварда шудааст. Дуруст аст, ки забон тағйире намекунад, аммо навъи истифода аз он бо дарунмояҳои ҳунарии муосир, шӯридагӣ, тапандагию ангеза дар ҳалқ коре нав ва ҳамаҷониба дар пайдоии кор таъсирбахш ва муосир аст. Дар номгузориҳои давраии сабк метавонем шеъри ӯро шеъри нави муосир бишносем. Чи ошиқонаҳояш ва чи мавориди дигаре, ки бад-он пардохта, бо матолиби рӯз ва системи ҷонагонии сабки нав суруда шудааст. Ошиқонаҳои Нозимӣ аз тасвирҳои мудерн бархурдоранд. Ӯ ҳамеша бо забоне нав ба пешвози шеър рафтааст. Ғазалҳои Нозимӣ ҳамвора муаллафаҳои ҷадидеро бо ҳуд ба ҳамроҳ доштааст. Латиф Нозимӣ дар ҳавзаи форсизабонон ба шоире тавоно ва мунтақиде забардаст шинохта шудааст.

Воқеан, Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ дар ҳавзаи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ аз шоирони баландном ва баландмақоме ҳастанд, ки дар маъниофаринӣ ва тасвиргароӣ дар шеъри муосир саҳми назаррас ва мавқеи воғир доранд, ки бозгӯи ин андеша шеъри волои эшон аст. Ин ду шоир дар ашъори ҳуд аз анвои адабии гуногун истифода кардаанд, ки мунозира яке аз онҳост ва ҳарду нисбат ба шеъри ҳуд ва сарнавишти шеър дар маҷмуъ ҳеле серталаб ҳастанд. Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ дар баробари эҷоди шеъри барҷаста, баёни афкори адабӣ, паёмҳои баланди аҳлоқӣ, роҷеъ ба мактаби шоирӣ, саводи шоирӣ ва ҷусторҳои шоирӣ андешаҳои ҳуб низ баён доштаанд, ки дар лобалои диссертатсия матраҳ гардидаанд.

БОБИ III.

НАҚШ ВА ИСТИФОДАИ САНЪАТҲОИ БАДЕЙ, МАВЗУЪҲОИ ИҼТИМОЙ ВА ТАБИАТ ДАР АШЬОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ВА ЛАТИФ НОЗИМӢ

3.1. Ҷойгоҳи санъатҳои шеърӣ дар ашъори Лоик Шералӣ

Шеъри Лоик Шералӣ бо санъатҳои шеърӣ пайваста музайян аст ва ў талоши вофир дар ин маврид намудааст, то шеъраш бо санъатҳои адабӣ ба майдон ояд. Тавоноиҳои Лоик Шералӣ дар ин маврид чунон аст, ки дар ҳама анвои адабии мавриди истифода қарор додааш аз санъатҳои адабии зиёд бархурдор буда ва зебоии каломашро санъатҳои шеъраш барҷаста намудааст. Дар чанд намуна аз ашъораш ба санъатҳое мепардозем ва санъатҳои шеърашро бозгушоӣ мекунем.

Ташбех. Ташбех дар луғат ба маъни ҳамсонӣ меояд. Дар адаби форсии дарӣ чизе ё касеро ба чизе монанд кардан аст.

Аз кучо омадӣ, эй ҷашмаи нур?

Аз кучо омадӣ, эй маҳзани шеър?

То дилам дошт зи домони дилат,

Баъд аз ин дasti ману домани шеър [45, с.359].

Ишқи ту чун насими субҳонӣ

Дар дилам накҳати баҳор овард.

Номи ту мисли хатти пешонӣ

Хатти қисмат зи кирдгор овард... [45, с.359].

Дар шеъри Лоик анвои ташбех истифода шудааст. Ў мушаббеҳи худро бештар ба мавориде аз домони табиат ташбех мекунад. Таркибҳои вожагоние чун: ҷашмаи нур, маҳзани шеър, насими субҳонӣ, хатти пешонӣ ва ғ. намоиши табиат дар ташбехҳои шоир навъе зебоии табииро дар қаломи ў равшан мекунад. Дар шеъри дигаре ба номи «Дарё» ў худро рӯде медонад, ки бо түғёни

хӯяш аз санг воҳимае надорад ва низ худро ба дарёи пурошӯб ташбех мекунад. Вожаҳое, ки ташбехро событ мекунанд, иборатанд аз: мисл, монанд, чун ва ф.

Ман он рӯдам, ки андар роҳи түғён

На санги рах, на соҳил мешиносам.

Ман он дарёи пурошӯбу якрав,

Ки танҳо шеваи дил мешиносам...

Лашкари сафкашидаи сангин,

Урдуи бар набард омода.

Даст бар даст ҳамчӯ занчире,

Сарбаланду шучоу озода [45, с.51].

Доддоҳии шоир ӯро вомедорад, то бигӯяд, ки ман дар назди ту монанди дарду оҳ ҳастам. Аммо дар ташбех худро аз манзари ишқ дар баробари сипоҳи маъшук ба кишваре монанд мекунад, ки ӯ сипоҳе барои муқобила надорад. Худро ба ях ва яхбандони тирамоҳ монанд мекунад ва нигоҳи ошиқро баҳори нашвунамое медонад ва бар он сар умедвор мемонад:

Пеши ту дарду оҳро монам,

Бандаи доддоҳро монам.

Рӯбарӯ бо нигоҳи сафшиканат

Кишвари бесипоҳро монам.

Гарчи пушту паноҳи ман ишқ аст,

Бандаи бепаноҳро монам.

Бо умеди дубора нашвунамо

Сабзаи тирмоҳро монам [45, с.468].

Гоҳе ҳам ташбех дар истиора воқеъ шудааст. Ӯ, ки худро ба сабзаи тирамоҳ ташбех кардааст, муродаш ҳамон сабзае аст, ки дар тирамоҳ яхзада аст ва ба навъе ин вожаи таркибӣ истиора низ шумурда мешавад.

Истиора. Монандгӯй яке аз равишҳои фанни баён аст, ки ба маънои ба кор бурдани вожа, ибора ва ё ҷумлае ба ҷои шахсе ё ҷизе, ки ба он шабоҳат дошта бошад. Монандгӯй ё истиора аҳаммияти бисёр зиёде дар шеър ва адаби форсии

дарии точикӣ дорад. Ин монандагӯиро ибтидо бо ташбех иштибоҳ мегирифтанд ва аввалин бор монандагӯй тавассути Арасту ба унвони гунае аз ташбех муаррифӣ шудааст.

Чалолиддин Ҳумой дар «Фунуни балоғат ва санооти адабӣ» аз забони Ҷоҳиз дар китоби «Ал-баён ва-т-табийин» ба масъалаи истиора чунин менигород: «Ибни Ваҳб дар китоби «Ал-бурҳон» ба баррасии китоби вай пардоҳт ва бархе вижагиҳои иборат ҳамчун истиораро мавриди наққодӣ ва ташрех қарор дод. Дар қарни даҳуми мелодӣ мусодиф бо қарни чаҳоруми ҳичрии қамарӣ бо такомули илми баён ва зоҳир шудани осори арзишманде дар ин замина истиора ба унвони яке аз муҳимтарин масоили илми баён мавриди таваҷҷуҳи бештар воқеъ шуд, ки истиораро метавон сурати ниҳоии илми балоғат донист» [131, с.128].

Истиора навъе аз саноати шеърист, ки дар қаломи шоирон ба вуфур вучуд дорад. Вучуди саноатҳои шеърӣ дар шеъри шоирон муҷиби беҳтар ҷилва кардан ва муҳтавосозӣ дар шеър мешавад, ки зеҳни алоқамандони шеърро тасхир мекунад. Далели алоқаи вофири тоҷикон ба шеър ва саноатҳои шеърии ин сарзамин, ватани шоирони тирози аввали шеъри форсии дарӣ ва ҷойгоҳи шеъру адаби форсии дарии тоҷикӣ, чунин будааст, ки бо вучуди забтти ҳафтодсола дар Тоҷикистон ҳанӯз ҳам ашъори падари шеъри форсии дарӣ бар сари забонҳои тоҷикон зарбулмасал аст. Шеъри ниёкон ба гунае ҳурмат дар зиндагии рӯзмарраи тоҷикон вучуд дорад ва шоирони муосир, аз ҷумла шеъри Лоиқ ҳам, дар замири огоҳи ин ҳалқ ҷой боз кардааст.

Гӯшае аз ин санъатро дар шеъри Лоиқ Шералий баррасӣ мекунем ва ҷигунағии онро ба таҳлил ҳоҳем гирифт. Саноати шеърӣ дар шеъри Лоиқ тавониста зеҳни хонандаҳои шеъри Лоикро ба худ ҷалб созад:

Эй ки ту ҷони манӣ, ҷони манӣ, ҷони манӣ,
Он ки меҳоста будам зи ҷаҳон они манӣ.
Дар миёни ҳама ин талхиву шӯрӣ ба ҷаҳон
Намаки умри манӣ, шираи армони манӣ [45, с.505].

Истиораи «чони манӣ» (мушаббех) ба ҷои номи маъшук ва тақрори он зебоии қаломро дучандон кардааст. Ӯ ягона хостаашро аз ҷаҳон ҳамон расидан ба ҷон ва ё ҷонони худаш медонад ва ӯро шираи ормони зиндагияш ва намаки умри гаронмояи (мушаббех биҳи) худ муаррифӣ мекунад.

Эй асли девони ғазал, шод омадӣ, шод омадӣ,
Нақде дилу ҷон дар бағал шод омадӣ, шод омадӣ.

Аз сафҳаи барги гулат ҳондам ғазалҳои дилат,
Эй шоҳкоре бебадал, шод омадӣ, шод омадӣ.

Бо ман даме даврон бирон, бо ман бигӯ, бо ман бихон,
Эй армуғоне аз азал, шод омадӣ, шод омадӣ [45, с.498].

Вожагони «эй асли девони ғазал» ё «эй кони айши бехалал» ё «эй шоҳкоре бебадал» ба ҷои номи маъшук (мушаббех) омадааст, «бар қасди марге бемаҳал», «нақде дилу ҷон дар бағал» ба ҷои мушаббех биҳи омадааст.

Офарин, ҳамқаламон, ҳамқадамон, ҳамқадаҳон,
Бо ҳама теги забон, теги қалам, ҳамсилаҳон.
Сарбаландед чу Албурз, агарчи дидед
Ҷабру бедоди ҷаҳону дами шамшери шаҳон [45, с.484].

Дар ин чанд байт мурод ҳамон нависандагону ҳамроҳони ӯ дар мавориди сиёсии кишвар аст, ки ҳадаф қарор дода ва забони тунду озодиҳоҳашонро тегвор ва сарбаланд донистааст. Офарингӯён ба ҳамқаламону ҳамқадаҳон ва ҳамқадамон дар ҷои номи ин ҷамъ навъе истиора аст, ки ҷойгузин ва ё ба ҷои асли ном ба мағҳуми дувумаш ёдоварӣ кардааст.

Киноя. Пӯшида сухан гуфтанро дар адабиёт kinoя мегӯянд ва дар истилоҳ қаломеро гӯянд, ки маънои зоҳирӣ ва ботинӣ дошта бошад. Чунон ки дар шеър ҳамеша маънои дувумии он мавриди назари шоирон қарор доштааст. Ҳамчунин зарбулмасалҳое, ки бар забони оммаи ҷомеа ба расми kinoя боқӣ мондааст, низ kinoяҳоанд, ки аз батни ашъори шоирон сар баровардааст:

Яке афсӯсу дигар ҷом хӯрда,
Ҳама хомему шири ҳом хӯрда.

Шири хом хұрдан киноя аз нотарс будани инсон дар мақоми мубориза бо душман аст, ки дар афсонаҳои қадим зиёд ба кор рафтааст. Дар ҹангҳои танбатани қадим ҹангчүён құдрати худро ибтидо бо гуфтани ин ки «ман шири хом хұрдаам» ба ҳариф гүшзад мекарданد. «Шири хом хұрдан» дар мушаббех биҳи ва «ҳама хомем» дар мушаббех чунон менамояд, ки бо он ки мо ҳама ҳанұз ба пухтагй нарасидаем, иддаои шири хом хұрдан дорем, ки шоир ин ҷо баҳси газофагүй дар чомеаро киноя гуфта, интиқод мекунад.

Фиреби зиндагй бар ҷои панд аст,

Тамоми фанди ў бар ҷои қанд аст.

Замин паст, осмон дуру баланд аст,

Ғанимат ҳам писанду нописанд аст [45, с.543].

Пастии замин ва баландии осмон дар зиддияти маъни хеш киноявор гуфта шудааст. Ғуруру худхохиро бар минволи бузурғбинй ва баландии осмонро қудамо киноя кардаанд ва пастии заминро дар тақобул бо он овардаанд, ки дар шеъри Лоиқ низ чунин бардошт аз кинояомезии он ба даст меояд. Ў писандида ва нописандидаро дар тақобул медонад ва осмону заминро бар он киноя мезанад.

Чое, ки ҷон ба ҷони ту буд, нимаçon шуда,

Андар макони хеш дилам ломакон шуда.

Зуд о, ки зуд меравад умри сабукинон

Чун аспи бодпойи сабук аз инон шуда [45, с.493].

Нимаçon шудан киноя аз нима мурдан аст, ки ошиқ худро дар интизори маъшуқ ҷон ба лаб расида медонад. Ў сарриштай зиндагиро аспи бодпой медонад, ки лагомаш гусехта шудааст ва ба ҳар ҷониб дар тохту тоз мебошад ва маҳори он корест на бас осон. Ў аз маъшуқ тақозои зуд омадан дорад ва кинояш ин аст, ки дар ҳоли мурдан аст ва меҳоҳад ҳар чи зудтар худро ба ў бирасонад.

Зи шеъри сафедат чи суд, эй бародар,

Чу рұят сиёху дарунат сиёх аст? [45, с.625].

Киноя аз сиёхии дарун дар байни оммаи чомеа низ маърифате дорад ва бештарин мавриди истифода қарор мегирад ва онро нисбат ба инсонҳои пуркина ва пуруқда истифода меқунанд.

Мо на онем, ки сад ҷашми ҷаҳонбин дорад,

Мо ҳамонем, ки сад ҷашми ҷаҳонбин дорад [45, с.625].

Ҷаҳонбинӣ, ки худ вусъати назар аст, шоир аз хеш ва ҷомеаи хеш ба дур мебинад. Даҳонбиниро ҷойгузини он меқунад, ки худ камфаҳмӣ ва нодониро мерасонад. Даҳонбинӣ дар фарҳангҳои ҷаҳон низ амали носутудае аст. Дуктур Муин дар «Фарҳанги форсӣ» вожаи даҳонбиниро ҷунин таъриф кардааст: «Даҳонбин қиноя аз қасе аст, ки ҳарфи ину онро гӯш қунад, бовар қунад ва таҳти таъсири гуфтаҳояшон воқеъ шавад» [115, с.1587].

Эй басо пиран миён бишкастаанд,

То миёни пири дунё нашканад [45, с.618].

Дар ин байт пири миёнбишкаста қиноя аз инсони солҳӯрдае аст, ки дар умри худ заҳмати фаровон қашида ва камараш ҳам ҳӯрдааст. Дунёро қадим медонанд ва дар басо маворид ба пир будани он қиноя мезананд. Дар ин мисраъ Лоик миёни пири дунёро, ки қиноя аз пиристу камархамҳӯрдагӣ ва низ қиноя аз умри дунё ва пир будани дунё дорад, ба навъе қиноявор мегӯяд, ки басо инсонҳое рафтанд ва камар шикастанд, яъне дар баробари мушкилоти зиндагӣ ҳам ҳӯрданд, то дунё барқарор бимонад.

Масти хун бо савлати боди бурут

Чун сӯи Эронзамин лашкар қашид,

Ланг-лангон Темури бедодгар

Бар мазори поки Фирдавсӣ расид.

Бар сари хоки гиромӣ по фишурд,

Мушти хокеро гирифту бод кард.

Баъд байти зерро бо заҳрханд

Гӯиё аз номи худ бунёд кард:

«Сар аз хок бардору Эрон бубин,

Ба ҷанги далерони Тӯрон бубин».

Ногаҳон Фирдавсӣ берун шуд зи гӯр,
Устухонҳо ларз-ларзон аз ғазаб.
Байти зеринро бихонду ғайб шуд,
Ҳамҷу нақши зузанаб дар коми шаб:
«Дар Эрон намондаст шеру паланг,
Ҷаҳонро гирифтаст рӯбоҳи ланг» [45, с.282].

Дар чанд байти боло кинояи мустақим ба Темури ланг, ки худро Темури ҷаҳонгушо мегуфт, суруда шудааст. Вожаҳои «ланг-лангон» дар адабиёти форсии дарӣ ба роҳ рафтани оҳиста низ киноя гуфтаанд. Аммо дар ин абӯт киноя аз ланг будани пои Темур аст. «Хок бар бод додан» киноя аз тасхир мулки дигарон аст, ки дар ин байт Темур хостааст барои Фирдавсӣ бифаҳмонад, ки хокатонро тасхир кардаам. Вожаи зузанаб, ки ба ситораи дунболадор маъруф аст, ба кор рафта, ки мағҳуми асосии он ҳамон барқосо метавонад бошад. Киноя аз шеру паланг: шеру паланг намоде аз қудрат ва тавоноянӣ. Ӯ хоста бигӯяд рӯбоҳи ланг (Темурланг), ки ба муродаш расидааст, дар Эрон мардони тавонманде вучуд надорад, ки ту тавонистай ин хокро тасхир кунӣ.

3.2. Саноei бадей дар ашъори Латиф Нозимӣ

Ин фасл ба баррасии сабк, тасвиру баён дар ашъори Латиф Нозимӣ мепардозад, ҳамчунон ба аносирни муҳимму созандай шеъри Латифи Нозимӣ бо таваҷҷуҳ ба таъсири се унсури аслӣ дар соҳтори шеър, яъне баён, сабк ва тасвир ишороте ба бархе аз рӯйгардҳо ва арзишҳои шеърӣ ва лояҳои маонӣ ва соҳторӣ ҳоҳем дошт. Арзишҳо, дарунмояҳо ва бурунмояҳои шеъри Латиф Нозимӣ, ки ҳар қадоми он воқеан қобили баррасӣ ҳастанд, таҳлил ҳоҳанд шуд.

Ашъори Латиф Нозимӣ дар чанд маҷмуае, ки то ҳол дар дастрас аст, мутанаввеъ мебошад. Ӯ аз шеъри классикӣ то шеъри сапед ва дар ҳар навъи шеър табъозмой намудааст. Оё ашъоре, ки Нозимӣ аз ганцинаҳояш ба табъ расонидааст, ба ороҷои адабӣ, аз ҷумла ташбех, истиора, киноя, маҷоз ва ҳаммонандҳои он омехтаанд ва ё тавонистааст мазомини шеърашро бо сувари хаёлу нуктаофаринихо, нозукандешӣ намоён созад, пурсишҳои дигаре ҳастанд, ки ба онҳо посух дода ҳоҳад шуд.

Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ шеърро «Гиреҳҳӯрдаҳои отифа ва тахайюл дар забоне оҳангин медонад» [104, с.86]. Оё шеъри Латиф Нозимӣ бар ҳамин минвол аз оҳангии зебоиву тахайюлоти воло ва отифаҳои сарshore бархурдор аст? Ва саранҷом ба ин пурсиш посух дода ҳоҳад шуд, ки оё шеъри Нозимӣ аз вижагии зарфиятҳои шеъри муосири нав бархурдор аст?

Дар зер ба таҳлили аносирни шеърсоз дар шеъри Латиф Нозимӣ мепардозем.

Баён. Яке аз зебоишиносии сухан, баён аст. Ин дониш аз чӣ гуна гуфтани чӣ гуна боз намудани андеша дар равишҳои гуногуни сухан мегӯяд, ки тафаккуроти шоирро бозтоб медиҳад. Дар ин дониш шоир ба кумаки ҷанбаҳо ва шигардҳои шоиронаи хеш зебоиҳои андешаашро ба намоиш мегузорад. Шоир андешаҳои худро метавонад ба шеваҳои мутааддид бозгӯ намояд, ки порае аз ин андешаҳо дорои вижагии зебоишиноҳтианд.

Хамчунон, шоир зебоихои андешаро ба кумаки ангеза низ боло мебарад ва аз ҷанбаҳои шоирона дар шеваҳои муҳталиф истифода мекунад, то кораш ҳунармандонатар аз об барояд.

Мир Ҷалолиддини Каззозӣ чунин мұйтацид аст: «Оғариниши ҳунарии шоир дар чигунагии тарфандхое, ки барои асар ниҳодан бар хонанда ё шунавандаи хеш, дар сухан ба кор мегирад, боз метобад ва падидор мегардад» [105, с.30].

Ба таъбири ӯ «Дар оғариниши ҳунарӣ, гумон бар ин аст, ки мухотаб ба осонӣ дил ба сухан наҳоҳад дод ва гӯшу хуш бад-он фаро наҳоҳад дошт. Ҳунари шоирӣ дар ин аст, ки ӯро ба ҳар тавре, бад-ин кор барангезад, нигоҳи дили ӯро ба сӯйи хеш баркашад, то битавонад андешаҳояшро дар ёди ӯ ҷой дихад ва ӯро бо худ ҳамдил ва ҳамдостон гардонад» [105, с.31].

Шеъри Нозимӣ низ аз чунин муҳтаво бархурдор аст. Ба таври намуна ба ин ҷанд байт таваҷҷуҳ қунед, ки дар даҳаи панҷоҳи садаи бист, дар солҳои оғозини шеъри нав сурудааст:

Як биё ба хона таоруф намекунам,
Бо ман бимон шабона, таоруф намекунам.
Мехоҳам ин ки хуб пазироiat қунам,
Бо шеъри ошиқона, таоруф намекунам,
Ғайр аз шаробу нону панират намедиҳам,
Ҷуз бӯсаву тарона, таоруф намекунам.
Биншин шабе паранда бар ин боми ошно,
Ин ҷост дому дона, таоруф намекунам.
Мо аз худем, ин ҳама бегонагӣ ҷаро?
Аз туст ошёна, таоруф намекунам [36, с.475].

Доир ба илми баён Шафейи Кадканӣ чунин мегӯяд: «Донишмандони балогат илми баёнро дар чаҳор мавзуъ тақсим кардаанд, ки дутои он зотӣ ҳастанд, яъне маҷоз ва қиноя ва дутои дигар, ки ташбех ва истиора бошанд, яке ба унвони васила муаррифӣ шуда, яъне ташбех ва дигаре ба унвони порае ва қисмате аз як асл муаррифӣ шуда ва он истиора аст» [103, с.46].

Беҳтар медонем барои гушудани рози баён ва машруҳ сохтани вазъи он ба чаҳор унсури ташкилдиҳандаи матн (мачоз, киноя, ташбех, истиора) мууре дошта бошем.

Мачоз. Мачоз яке аз тарфандҳои нағзи шоирона аст, ки дар он суханвар вожагонро дар маъни ростин ва қомусии он ба кор намегирад ва бар он маъни хунарӣ медиҳад. Маъни хунарӣ, ки шоир бар вожагон медиҳад, бояд маъни пазирафтанӣ бошад ва қаринаи зарур дар он ба кор бурда шуда бошад, то вожаро ба самте, ки суханвар бад-он иттико дорад, пайванд дихад. Муҳаммад Козими Козимӣ барои шинохти мачоз, шоирро мулзам медонад, ки ибтидо ба ҳақиқати вожагонии забон таваҷҷуҳ дошта бошад ва шинохти кофӣ аз вожагон ва навъи истифодаи он пайдо намояд, то битавонад дар шеър худ ба мачоз рӯ биёрад: «Барои шинохти мачоз, ибтидо бояд ҳақиқатро бишносем. Ҳақиқат, яъне... истеъмоли калима дар ҳамон мағхуме, ки вазъи луғат онро ба кор бурда, бе ҳеч тасриф дар мавриди истеъмоли он. Ба иборати содатар, ҳар гоҳ вожаро дар маъно ба ҷойи вожаи дигар биёрем, мачоз ба кор бурдаем» [106, с.49].

Мир Ҷалолиддини Каззозӣ мачозро истифодаи навъиву зоҳидҳоҳӣ аз вожагон медонад ва шоирро алаззамон бад-он маҷбур мебинад, ки гӯё барои истифодаи бештар аз вожагони мачоз меоварад, то битавонад ҳам каломи хешро мустаҳкамтар созад ва ҳам зеҳни хонандаро ба навъе дар фазои вожагони шеъраш ба ҳаракат андозад: «Ҳамвора наметавон вожагони навро барои бознамуди андешаҳои нав соҳт ва ба кор гирифт. Ба ночор суханвар мекӯшад, то аз вожагони забон баҳрае дигар бибарад ва онҳоро дар корбурди нав дар қаламрави адаб чун он тарафанди шоирона корбурд дихад. Суханвар барои боз намудан андешаи нав маъни ростину шинохтаи вожаро дар забон фурӯ мениҳад, то онро дар маъни дигар, маъни пандорин ва хунарӣ дар қаламрави адаб ба кор бибарад» [105, с.140].

Дар бораи мачоз баҳсҳои зиёде шудааст. Мачоз дар қаламрави забони форсии дарӣ бисёр густурда амал карда ва ба майдон омада, ки анвоъи зиёдро дар худ парваридааст. Чунончи истиораро низ ба ривояте навъе мачоз медонанд ва аз назари ташобеҳи он шабоҳатҳои дидашударо унвон мекунанд. Гарчи дар

назари маънои он метавон аломати тағиyr аз маънои аслии вожаро низ дар назар гирифт.

Намунаҳое аз маҷозро дар шеъри Латиф Нозимӣ баррасӣ мекунем:

Помир ба гесӯи сапеди ту қасам,

Ҷайхун ба сукути беумеди ту қасам.

Бе ёди шумо саҳар накардам як шаб.

Кобул ба ҷанозаи шаҳиди ту қасам [35, с.159].

Дар ин рубой маҷоз дар вожагони Помир, Ҷайхуну Кобул дида мешавад, ки ҳар қадоми онро ба навъе дар маънои маҷозии он ба кор бурдааст. Ҷанозаи шаҳиди Кобул дигар марбути маҳдуди ҷуғрофиёни Кобул нест ва мурод аз ин ҳамон мардуми Кобуланд, ки дар андуҳи шаҳиди хеш месӯзанд ва Латиф Нозимӣ ба андуҳи он шаҳид қасам меҳурad. Ҳамчунон гесувони сапеди Помиру сукути ноумедонаи Ҷайхун низ бар маҷози ин рубои афзудааст. Ӯ Кобулро ба ҷои мардуми он шаҳр истифода кардааст.

Афзун бар он корбурди вожаи шаҳид барои Кобул ороји ташхис месозад, ки маҳалли бечонро ҷон мебахшад ва онро шаҳид мепиндорад.

Ҳанӯз панҷара дар интизори борон аст,

Ҳанӯз боғ ба умеди наҷбаҳорон аст.

Ҳанӯз шому саҳар ҷашми сабзи ҷангали дур,

Бе ёди ҳичрати бонуи рудборон аст [37, с.89].

Дар байти аввали ин шеър панҷара маҷоз воқеъ шудааст, ки Латиф Нозимӣ ин вожаро дар маънои дувуми он истифода намудааст. Муровд аз панҷара дар интизори борон ҳамон ҷашми бози мардум аст, ки дар интизори раҳмати илоҳӣ боз мондааст. Ҳамчунон боғ наметавонад умед дошта бошад ва умед хислати инсонист, ки вожаҳои боғро ҳайбати инсонӣ медиҳад ва ӯро дар умеди баҳорон менишонад.

Пас, маҷоз ҳамон истифодаи маънӣ аз вожа аст, ки ҳамвора дар маънои дувуми худ ба кор бурда мешавад. Намунаи дигар:

Он боғи зиндаёди алайҳи - с - саломро,

Аз мо дарахтҳо, ки барад ин паёмро,

К-эй боги зинда зи хуни шақоиқат,

Паркарда бод, ҳарзай шабгир чомро [36, с.212].

Бог истиорае барои сарзамин аст, аммо қаринаи «алайхис-с-салом», ки барои инсон ва он ҳам инсони муқаддас ба кор меравад, пас аз вожаи боғ орояи маҷоз месозад, аз сӯи дигар шоир худро аз шумори дараҳтони ин боғ мешумораду гоҳе зинда будани боғ аст ва нишона он аст, ки тасмияи макон ба исми макин шудааст ва боғи маҷозӣ барои мардуми сарзамин аст.

Бог истиорае барои сарзамин аст ва бо зикри (канори ту парвардаи ту душмани туст) ба маҷоз чехра иваз меқунад, ки ин ибораи боғро ҳам ташхис месозад ва ҳам маҷоз. Намунаи дигар:

Шабе ки боғ баромад сари ду роҳии боғ,

Чаро сӯҳт дили касе ба бегуноҳии боғ.

Нарехт қатраи ашки шаб, шаҳодати коҷ,

Накард гиря касе баҳри бепаноҳии боғ [36, с.196].

Дар ғазали боғ истиорае барои сарзамин пиндошта мешавад, аммо бегуноҳ ва бепаноҳ будани боғро маҷозӣ месозад, чи ҳар ду қаринае барои зинда будани боғанд.

Киноя. Ҳамеша кинояро қаломи дупаҳлу гуфтаанд ва «Фарҳанги форсии Муин» вожаи кинояро чунин шарҳ меқунад:

1. Киноя – қалимаҳое, ки ғайр аз маъни ҳақиқии худ барои маънӣ ва мадлули дигаре истеъмол шавад, монанди косаи сиёҳ ва сияҳкоса, яъне баҳил, ҳасис.

2. Сухани мабнӣ бар таъна, тавҳин ё ришханд.

3. Исми масдар (адабӣ) гуфтани лафзе ё сухане, ки бар ғайри маъни аслии худаш ба маънӣ ва мадлули дигаре далолат кунад [115, с.253].

Киноя задан (масдари лозим) киноя гуфтан, қалимаи киноюмез ба касе гуфтан.

Дар қаламрави адаби форсии дарии тоҷикӣ ҷумлаҳо ва ё вожаҳои зиёде вучуд дорад, ки аз маънои дуюми он истифода мешавад.

Киноя бо чунин ҳолати навъе бархурд бо мадлул воқеъ мешавад. Зебоии киноя дар ин аст, ки ҳунар ба таври возех худро намоён мекунад ва мадлулро мутаваҷҷеҳ месозад, ки ин гуфта яке аз хислатҳои ноҳамгунашро рухнамо кардааст.

Муҳаммад Козими Козимӣ кинояро далолат бар маъни дигари ҷумла медонад: «Гоҳе иттифоқ меафтад, ки гӯянда ба дaloile аз баёни мустақими ҳақиқӣ парҳез мекунад ва сухане мегӯяд, ки дар зоҳир ба маъни дигар далолат мекунад, vale ба таври ғайри мустақим, ба он ҳақиқат ишора дорад. Масалан дар баёни «ҳасти касе», мумкин аст бигӯем: «об аз дасташ намечакад» ва дар боби ифлос ё варшикастагии каси дигар бигӯем «фарши ў ҷамъ шуд». Ин ҷо мегӯем, киноя ба кор рафтааст» [106, с.53].

Ҷалолиддини Ҳумой кинояро чун шарҳ медиҳад: «Киноя дар луғат ба маъни пӯшида сухан гуфтан аст ва дар истилоҳ суханест, ки дорои ду маъни қариб ва баъид бошад. Ва ин ду маъно лозим ва малзуми якдигар бошанд. Киноя навъе аз ҳақиқат аст, валекин монанди соири ҳақиқатҳои ғайри киноя нест, ҷаро ки дар ғайри мавориди киноя мақсади аслии гӯянда ҳамон мадлули зоҳирии калом аст ва қасдаш ин нест, ки шунаванда аз зоҳири калом бигзарад ва ба маъни дигар мутаваҷҷеҳ шавад, аммо дар мавриди киноя ғарази гӯянда ин аст, ки муҳотаб аз маъни зоҳири калом, ки ба зеҳн наздиктар аст, мунтақил ба манзури аслии гӯянда, яъне маъни баъид шавад, ки мафҳум киной аст» [131, с.167].

Ин пӯшидагии калому баёни маъни қариб ва баъид дар шеъри Латифи Нозимӣ бо зебоӣ муроот шудааст.

Эй шонаатон бӯсагаҳи дарраи ҳашм,

Маҳкуми намози зӯру амомаву пашм.

Бар қавли дурӯғашон магӯед савоб,

Бар ҳукми хилофашон магӯед ба ҷашм [36, с.444].

Ин шеър танзи киноямезест, ки дар он киноя ба шакли пешзаминае бозсозӣ шудааст ва дар мисраи дувум чунон баён мекунад, ки маҳкуми намози

зўр шудаед. Хусусияти аслии киноя ҳамин аст, ки бештар ғайри мустақим ҳарф ба мадлулаш бирасад.

Ташбех. Ташбех дар луғат монанд кардан ва ё монандагии ду чизро ба ҳам гўянд ва дар адабиёт ороји адабиро гўянд, ки ду кас ё ду чизро аз дидгоҳи сифатӣ ба ҳам монанд кунанд. Диққати назар ва ҳиссиётҳои шоирон метавонад ба эҷоди ташбехҳои ҷадид восил гардад. Ҳар гоҳ шоир ба вучухи муштараки тозатаре бирасад, кор беҳтар аз он хоҳад буд, ки бар муштаракоти қадима пардохта, ташбехи наверо эҷод қунад. Ташбехро бо аносирни монанди он ба ҷаҳор сўй ё ҷаҳор поя тақсим намудаанд, ки иборат аст аз: монанда (мушаббех), мониста (мушаббех биҳи), монрӯй (ваҷҳи шабех), монвож (адоти ташбех).

Ба таҳлили чанд мавриди ташбех дар шеъри Латиф Нозимӣ мепардозем:

Чи буғз кардаву торику тираву торӣ,

Магар зи насли шабӣ ё табори тоторӣ?

Ҳичоби чеҳраи ту абрҳои ҳашмогин,

Магар зи дидани бегона саҳт безорӣ? [37, с.200].

Дар ин ду байт осмони Олмонро ба сабаби торикии он аз табори шаб мепиндорад. Ташбехҳои шоир бештарин аз гунаи ташбехи балеф аст ва мекӯшад дар раванди монанд кардан аз мағоҳими зеҳнӣ баҳра гирад. Дар тасвири зер ишқро ба танҳоӣ монанд мекунад, ки ҳар ду зеҳнианд:

Ишқ медонӣ чист?

Мисли як танҳоест.

Мисли як субҳи атронки баҳор [37, с.212].

Сипас мекӯшад мушаббехро, яъне ишқро ба мағоҳими ҳиссӣ ва танҳоӣ ташбех қунад. Ишқро ба танҳоӣ ташбех кардан ҳарфи наве аст, ки то ба ҳол дар эҷодиёти касе дарҷ нашудааст:

Хондаи сурҳи шароб,

Бар лаби ташнаи ҷом,

Мисли рӯйидани як ҳӯши гандум зи замин,

Мисли афтодани себе зи сарҳ,

Аз дарахти эҳсос,

Мисли чорӣ шудани рӯд ба шолизор аст [37, с.216].

Ё:

Медамад бӯйи сахаргах аз танаш,

Моҳи пинҳонгашта дар пироҳанаш.

Настанан мерӯяд аз лабханди ӯ,

Шаб ҷароғон мешавад аз диданаш [37, с.218].

Маъшукро ба моҳ ташбех кардан дар адаби форсии дарии тоҷикӣ бисёр муравваҷ аст, аммо дар ин шеър ташбех ба шакли дигар воқеъ шудааст, ки он чи ба ҷои мушаббех воқеъшударо дар пироҳани мушаббех ба таври пинҳонӣ мебинад. Ӯ тани маъшукро бо ташбехаш ба моҳ дар пироҳани маҳфишуда менигарад ва рӯйидани настаранро аз лабханди ошиқи маъшук мегирад.

Чашмонат ду қитъаи (ҳойку)-ст;

Қӯчаку фиребанда.

Нигоҳат мисли сарзамин (офтоби толеъ) аст,

Оташгуну сӯзандা,

Дар дастонат

Оташфишон (фавчи ёмост) [37, с.29].

Ҳойку навъе шеъри кутоҳ аст, ки бештар дар Ҷопон бад-он пардохта мешавад ва шоир ҷашмони маъшукро ба ҳойку, ки хурду қӯтоҳ ва зебост ва нигоҳашро ба сарзамини (офтоби толеъ) ки гарму дурахшон аст ва дастонашро ба оташфишон (фавчи ёмо), ки доғу сӯзон аст, ташбех мекунад. Дар асл ин гуна ташбехот то ба ҳол дар адабиёти форсии дарӣ камтар иттифоқ афтодааст ва мешавад гуфт, ки худаш навъе эҷод дар ташбехи тоза ва нав аст.

Рӯзе агар катиба маро бувад

Бар санги гӯри ман бинависед:

Ӯ,

Як санг буд,

Санги сабур.

Афсӯс пеш аз он ки шавад лаъл,

Дар худ шикаста шуд [37, с.136].

Дар ин шеър ранчу заҳмати зиндагӣ бар шоир зиёдӣ мекунад, ки ба ёди катибааш меафтад ва худро ба (санги сабур), ки намоде аз саҳтӣ ва таҳаммул аст, ташбех мекунад.

Бардор аз сар рӯсарӣ, гесу бияфшон эй парӣ,
Ҳаргиз назебад бар парӣ, шолу ҳичобу рӯсарӣ.
Хуршедро пинҳон макун, дар ғурбати абри сияҳ,
То кай зи бими (чударӣ) печидай дар ҷодарӣ? [37, с.61].

Ташбехи ёр ё маъшуқ ба парӣ дар адабиёти форсии дарии тоҷикӣ ҳамеша муравваҷ будааст. Аммо ин бор бо (рӯсарӣ), ки намоде аз таассуботи мазҳабист, ба майдон оварда шудааст ва чунин аст, ки ташбех дар ин ғазал рангу бӯи нави муосир ба худ гирифтааст. «Чударӣ» ва «ҷодарӣ» ҳам таҷнисанд.

Дар бархе аз ташбехҳои Латиф Нозимӣ он сон, ки пеш аз ин низ намунаашро дидем, барои як мушаббаҳ ҷандин мушаббех биҳи меоварад, то моҳияти мушаббехро бештар равшан созад. Дар шеъри зер шоир ҳештанро ба ҷанд мағҳуми гуногун ва номутаҷонис монанд мекунад, ки ин ташбехро уламиои балоғат ташбехи ҷамъ номидаанд.

Ман кистам савораи танҳоӣ,
Шабгарди бе ситораи танҳоӣ.
Дар дурдасти бешае матруке,
Дар дараи ямонаҳраи танҳоӣ.
Дар кӯҳна қобхонаи матруке,
Тасвири пора- пораи танҳоӣ.
Мазлуми тирхурдаи бухтоне,
Маъсуми ошкораи танҳоӣ [37, с.129-130].

Ғазали ёдшуда афзун бар ин ки ташбехи ҷамъ дар тақсимоти дигари ташбехи муфради мураккаб аст, бад-ин маъно, ки мушаббех муфрад аст ва мушаббех биҳи то поён мураккаб.

Дар дафтари шеъри Латиф Нозимӣ ҳаргуна ташбехро метавон ёфт, ки дар ин ҷо аз ҷаҳор гуна ташбех намуна меоварем:

А). **Ташбехи ҳиссӣ - ҳиссӣ**, ки дар ин гуна ташбех ҳар дуи ташбех яъне мушаббеҳ ва мушаббеҳ биҳи ҳисианд. Дар шеъри зер сапедорон ба модарони пири бе фарзанд монанд шудааст:

Сапедорон,

Таҳамтан модарони пири бефарзанд.

Ҳама хомӯш, дил бишқаста, по дар гил, забонбаста [37, с.117].

Б). **Ташбехи зеҳнӣ - зеҳнӣ** ё ақлӣ, ки ҳар ду сӯйи ташбехи ғайри малмусанд. Монанди шеъри зер, ки ишқ ба сурои баланди тиловат ва каломи Худованд ташбех шудааст:

Эй сурои баланди тиловат,

Мафхуми озмуни шикебой.

Эй ишқ!

Он охирин каломи Худованд нестӣ? [37, с.534].

В). **Ташбехи ҳиссӣ - зеҳнӣ**, ки дар он мушаббеҳи зеҳнӣ ва мушаббеҳ биҳи ҳиссӣ аст:

Эй ду гесӯи ту зебо маснавӣ,

Ҳар ду мисроаш яке байти қавӣ.

Гесувони ту шаби ялдои ман,

Қиссаи имрӯзи ман фардои ман [37, с.400].

Г). **Ташбехи зеҳнӣ – ҳиссӣ**, ки ки мушаббеҳи он зеҳнӣ ва мушаббеҳ биҳӣ ҳиссӣ аст, монанди мисроъҳои зер, ки ишқро хӯшае гандум ва ҷорӣ шудани рӯд ба шолизор мепиндорад:

Ишқ медонӣ чист?

Мисли рӯидани як хӯшаи гандум зи замин,

Мисли ҷорӣ шудани сел ба шолизор [37, с.407].

Латиф Нозимӣ рағбати камтаре ба (ташбехи мурассал) дорад, ки дар он адоти ташбех зикр мешавад ва ҳатто бархе касон аз овардани ваҷҳи шабеҳ низ парҳез намекунанд. Аммо ӯ (ташбехи болиф)-ро тарҷеҳ медиҳад, ки дар он адоти ташбех ғолибанд.

Ба ин рубоӣ бингаред:

Эй қомати ту қомати озоди дарахт,
Хам буйи гулу баҳору ҳам буйи дарахт.
Имрӯз ду гесую та андохт маро,
Бар ёди шабу гандуму бар ёди дарахт [37, с.435].

Истиора. Истиора яке аз усули қобили таваҷҷуҳи адабиёт аст, ки донишмандони улуми муҳталиф чун адабиёт, забоншиносӣ ва фалсафа дар тули таърих бад-он таваҷҷуҳи хос доштаанд ва бад-ин боваранд, ки истиора чизи болотар аз як ороји адабист. Дарк аз мағоҳим бо истиораҳои мағҳумӣ кори забонро содатар соҳтааст. Ин баҳс, ки истиора ҳамеша дар росто фарзияҳои тарҳшуда, бар асоси истиора ва мағоҳими истиорӣ дар забони форсии тоҷикӣ нақши асосӣ дар шаклидигии низоми шинохти забонмандона доранд, истиора монандиҳои зиёде бо ташбех дорад ва танҳо тағовуте, ки байни ин ду вуҷуд дорад, ҳамон ҳазф шудани мушаббех ё мушаббех биҳи аз ҷумла мебошад. Истиораро ба ду навъ тақсим кардаанд.

1. **Мусарраҳа:** дар ин навъи истиора мушаббех ҳазф мешавад.
2. **Макния:** дар ин навъи истиора мушаббех биҳи ҳазф мешавад.

Ба гунаи намуна:

Лабат гӯйӣ анори Қандаҳор аст,
Ду пистони ту себи Гулбаҳор аст.
Чи пуроб асту ширин бӯсаи ту,
Магар ҳарбузай шаҳри Мазор аст [35, с.58].

Дар ин дубайтӣ шоир бо истиораҳои **мусарраҳа** тавонистааст, лаби маъшуқаро ба анори Қандаҳор, ки маъруфтари анори Афғонистон аст, мағҳумдигӣ кунад ва ҳамчунон мағҳуми себи Гулбаҳор ба пистони маъшуқа ва бӯсаашро ба ҳарбузахои Мазор, ки дар ширин буданаш маъруф аст, зебоиҳои маъшуқ баршумурдааст.

Ситоравор фуруд омадӣ ба боми сахар,
Баланд шуд зи хиромидани ту номи сахар.
Ба зери пои ту афтод нури субҳгаҳе,
Бубин муқобили хуршед эҳтироми сахар.

Дарахти хушки хазонам маро тароват баҳш,

Раво мадор баҳори танат ба коми сахар [35, с.78].

Дар ин истиораи макния маъшуқро ба ситора ташбех мекунад ва хиромидани номи сахарро аз фуруд омадани ў медонад. Нури субҳоҳиро ба зери пои маъшуқ мекашонад ва дар охирин таҳлил худро дарахти хушки хазоне мегӯяд, ки интизории субҳи баҳориро мекашад. Ба ин тартиб ў дар интизори таровати баҳори тани маъшуқ нишастааст.

Сабк. Сабк дар лӯғат ба маънои равиш ва шеваи хос аст, ки шоир ашъори худро бад-он гуна месарояд. Таҳаввулот дар адвори гузашта бар раванди муҳтавои шеъри форсии дарии тоҷикӣ таъсирҳои фаровоне дошта ва ҳамчунон дар ба вучуд омадани сабкҳои шеърӣ низ саҳме басазо доштааст. «Фарҳанги форсӣ»-и Муъин сабкро аз назари лӯғавӣ чунин маъно мекунад: «Сабк» филизи зубшударо дар қолаби рехтан, тарз, равиш, истил, услуб, роҳ, равол, тариқ ё шеваи хоси шоир ё нависанда барои баёни матолиб ва афкори худ, монанди тарзи чумлабандӣ, истеъмоли алфоз ва таркибот, чигунагии таъбирот ва баёни мазомин» [115, с.1818].

Сабк чун сутуни аслии шеърро дар ҳар замон ташкил дода, мавриди таваҷҷуҳи хоси шоирон ва мунтақидон қарор гирифтааст. Ин таваҷҷуҳи хос сабкро ба тартибҳои фардӣ, даврай ва адабӣ тақсим намудааст. Гарчи замон ҳам дар таъйини сабк бисёр муҳим ҷилва намуд, ки ба тартиб замони машрута ва муосир тақсимбандӣ шудааст. Сабки муосир ҳамон тавре ки аз номаш пайдост, ба ашъоре итлоқ мешавад, ки аз авоили қарни понздаҳи хуршедӣ ба ин сӯ суруда шудааст.

Латиф Нозимӣ бидуни ҳеч тардид яке аз шоирони навпардози муосир аст, муосир будани шеъри Нозимиро донишмандон ва шоирони муосири ў низ эътироф кардаанд. Аз Восифи Боҳтарӣ чунин меҳонем: «Шеъри Нозимӣ на тақвим аст ва на таъриҳ, аммо нақши гоми чи рӯзону шабони гузаштаи худро дар он менигарем, ки дар ҳеч тақвиме нагунҷонидаанд ва бозтоби руҳдодҳоеро дар он мебинем, ки дар ҳеч таърихе навишта нашудааст. Фаре бар Нозимӣ ва шеъри ў» [94, с.6].

Восифи Бохтарӣ дар муқаддимае бар дафтари шеъри Латифи Нозимӣ зери унвони «Соя ва мурдоб» шеъри Нозимиро чунин мешиносад: «Латиф Нозимӣ аз қолабҳои куҳани бештарина ба қолабҳои заррини ғазал дилбастагӣ дорад. Гувоҳи ин ки дар ҳеч як аз қолабҳо ба гуфтаи Ватвот «роҷул» нест. Бисёре аз ғазалҳои ӯ растангоҳи гиёҳони ҳарзатақлид ва назиранависи хушкандешона нестанду ҳангоме ки онҳоро меҳонӣ худро дар зери осмони пок ва ложувардини шеъри имрӯз эҳсос мекунӣ» [94, с.4].

Латиф Нозимӣ бо шӯру иштиёқи шоирона аз ишқ мегӯяд ва ишқ дар шеъри Нозимӣ ишқи орифонаи куҳан нест. Ин ишқ аз дидгоҳи сабкшиносӣ ишқе аст, ки реша дар мағҳумҳои иҷтимоӣ ва ҳоҳишҳои инсонӣ дорад ва маъшуқ бештар дар шеъри Нозимӣ айнӣ ва малмус ҷилва мекунад. Нозимӣ огоҳона замонро дарёфта ва забону таъриҳро хуб шинохтааст. Ӯ бо шинохти кофӣ аз ҷомеа ва фарҳанг шеърашро дар ҳамин масир огоҳона таблур медиҳад ва ҷойгоҳи худро дар ҷомеа пайдо мекунад. Сабки шеърро мунтақидин ба баҳшҳои муҳталиф ва арсаҳои таъриҳии гуногун тақсим намудаанд.

Сурудаҳои Латиф Нозимӣ аз дидгоҳи сабкшиносӣ каме мушкил менамояд. Аммо ӯ дар интиҳоби луғот, шакли ҷумалот ва истилоҳот, санои адабӣ, арӯзу қоғия аз ҳамаи шаклҳо истифода намудааст. Суол ин ҷо аст, ки Латиф Нозимӣ бар ҳасби сабк чӣ гуна сабкero метавонад дошта бошад?

Аз баёни андеша ва навъи истифода аз бадеъ ва баён дар шеъри Латиф Нозимӣ чунин бармеояд, ки ӯ бо алфози сабки ироқӣ гаравиш дорад ва ҳамвора ишқро унвон мекунад. Ҳатто ӯ ба ҳубӣ тавониста ишқро ба танҳоӣ ташбех кунад ва бар он сару ҷони тозае баҳшад. Аз он ҷое, ки Латиф Нозимӣ шеъри ироқиро пушти сар гузоштааст ва ба ашъори сабки ҳиндӣ бо он сару сурати печидааш алоқа нағирифтааст, метавонем шеъри Нозимиро як навъ сабки гузор аз ироқӣ ба ҳиндӣ бидонем.

3.3. Баррасии мавзуоти иҷтимоӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ

Лоиқ Шералӣ, шоири баландовозаи тоҷикро метавон яке аз шоирони навпардоз дар ҳавзаи шеъри Тоҷикистон донист, ки аз дили иҷтимои тоҷикӣ сар бароварда ва хушию дардҳои иҷтимои миллати тоҷикро ба ҳубӣ ламс намуда, бар он сар шеър сурудааст. Лоиқ Шералӣ бо корҳои адабӣ-иҷтимоияш саромади шеъри форсии дарии тоҷикӣ дар қарни ахир дар Тоҷикистон шудааст ва ойинаи тамомнамои ҳаёти ҷомеа ва давроне, ки дар он зистааст, мебошад. Ӯ бо даргириҳои замони Шӯравӣ, пасошӯравӣ ва ҳаробиҳои кишвар мамлӯ аз эҳсос буда ва дар ҳамин замон дафтари шеъри «Фарёди бефарёдрас»-ро, ки тамом бо андуҳ суруда шуда, ба чоп расондааст. Лоиқ Шералӣ аз се пора шудани забони порсии дарӣ (форсӣ-дарӣ-тоҷикӣ) ҳамеша ранҷ бурдааст ва қасонеро омили азҳампошии иттиҳоди мардуми Ҳурӯсон медонад ва дар пешгуфтори китobi «Ҳурӯсон аст ин ҷо», навиштаи Муҳаммадҷон Шакурӣ, зери номи «Вуруде ба боргоҳи ин китоб» таъсири ҳудро ҷунин баён мекунад: «Оҳ, оҳ, агар мо ҳама ин нуктаҳои барҷастаро, балки бештар аз инро медонистем ва медонистем, ки сарчашмадори забони форсии дарӣ – забони аҳли биҳишт, забони париён, забони зиндасоз ва зинданигаҳдори Аҷам, забони пирӯз бар ғосибони араб, забони наҷибзодагоне мисли Низомӣ, забони рӯҳияи аллома Иқболи Лоҳурӣ, мо ба истилоҳ эрониёни шарқӣ будаем, яъне Бухорову Самарқанд ва Балху Ҳурӯсон, ки маҳди зоишу болиш ва густариши ин забон будаанд. Имрӯз онро ба ҷиҳо ҳарӣ, забунӣ, паршикастагӣ, бемоягӣ ва бебизоатӣ намекашондем ё дasti кам, то метавонистем, намегузоштем соҳибони ғамхору дилсӯзи Ӯ аз Москав ё дигар ҷойҳо ё аз миёни қаламшикастагону забонгумкардагони ҳудбехабару ҳудбехабар, манфиатҷӯй, пиллабини бумӣ пайдо қунад ва онро ба се шоҳа – форсӣ, дарӣ, тоҷикӣ аз ҳам ҷудо қунанд» [84, с.2].

Ӯ бар барги дигаре барои оммаи ҷомеа сарришта боз мекунад ва гилаҳои хешро бад-он сар мегӯяд. Ӯ аз қасоне гила дорад, ки бо пешинаи тоҷикии ҳуд ҳудро узбак ва ё ҷизи дигар номидаанд ва ба забони форсии дарӣ пушт

кардаанд. Ӯ дар китоби «Хурросон аст ин чо» муқаддимаи зебое навиштааст ва дарди дили хешро огоҳона ба майдони гуфтугӯ овардааст. Дар идома аз вай меҳонем:

«Ох, оҳ, дилам дорад метаркад, дар ин кишвари сангистон намедонам сарамро ба кадом санг бизанам?

Бубинед, Файзуллоҳ Ҳочаев (дар шиносномааш узбек, аммо аслан тоҷик!) ба ҳайси раиси нозирони ҳалқии Ҷумҳурии Ҳалқии Бухоро аввалин кореро, ки сомон медиҳад, забони тоҷикиро аз мактабҳои Бухоро тард мекунад» [84, с.3].

Лоиқ Шералий камари ҳиммат мебандад ва майдони шеъру адаби порсиро аз ниёкон ва пешкисватони хеш ба даст гирифта, бар арсаи забон, шеъру адаб дурахшон мешавад. Қазва Алиризо дар «Ғазали муосири Тоҷикистон» шоирону нависандагонро дар амри истиқлолияти кишвар саҳми басазое медиҳад ва дар пажуҳиши худ чунин менигород:

«Булшевикон, ки душмани дину имон ва фарҳанги миллии ин сарзамин буданд, тавонистанд одобу русум, дину имон ва ҳатто забони тоҷиконро то лаби партгоҳи нобудӣ бирасонанд... Нависандагон ва шоирони барҷастаи тоҷик дар пайкору набарди миллӣ аввалсухан аз эътибори забони модарӣ мегуфтанд. Ин мазмун дар адабиёти миллии тоҷик ба ин сабаб басомади болое дорад, ки душманони ҳалқи тоҷик афзун бар тафкики сарзамини тоҷикон дар таҳқири забону фарҳанги ин қавм дар байни миллатҳои Осиёи Миёна ва Марказӣ мекӯшидаанд. Ҳамзамон бо ситоиши забони модарӣ мавзуи Бухорову Самарқанд ва бародарӣ бо Эрону Афғонистон ба унвони як пешинаи таъриҳӣ, ки русҳо ҳамеша мекӯшиданд онро ҷудо аз ҳам ва мунфак нишон диханд, матраҳ мешавад» [107, с.28-29].

Ин амр дар шеъри Лоиқ Шералий бозтоби худро доштааст ва ӯ тавонистааст ҳамвора дод аз озодиву ҳақиқати иҷтимоӣ бизанад. Шеъри ӯ ҳамеша бо забони оммаи ҷомеа гуфтугӯ дошта ва дар ашъори худ мавориди зиёде аз забони оммаи иҷтимоъро дохил кардааст. Яке аз вижагиҳои шеърии Лоиқ танаввӯъ дар мазомини шеърии ӯст, ки ҳамвора бо забони иҷтимоъ барои иҷтимоъ сурудааст. Ӯ дар оғариниши мазомин дар шеъри нав низ табаҳхур доштааст. Забони адабӣ

ва забони меъёрии шеъри Лоик ҳамон забони форсии дарии имрӯзи Тоҷикистон аст, ки инъикоси руҳдодҳои иҷтимоӣ гуногуни Тоҷикистони муосирро дар бар дорад. Ӯ дар мавориди зиёде ба истилоҳоти гӯишии забони чомеа пардохтааст ва дар қаломи ӯ сухулату зебоие нуҳуфта аст, ки метавон аз истилоҳи саҳли мумтанеъ дар фаҳми ашъори ӯ истифода кард:

Суҳан пероя меҳоҳад, агар дар зиндагӣ перояе бошад,

Суҳан дилмоя меҳоҳад, агар дар зиндагӣ дилмояе бошад.

Дар ин даврон, ки ҷисми зиндагӣ урӯну гирён аст,

Суҳан нолон, суҳан гирён, суҳан ҳам низ урӯн аст [45, с.600].

Истилоҳоти иҷтимоӣ дар мавориди зиёде зиннатбахши қаломи Лоик шудааст ва яке аз он ҷамъи истилоҳи «сари шиша ба саломат бод» аст, ки манзури қасон аз шиша ҳамон масти аст. Лоик Шералий «сари шиша»-ро, ки истилоҳи ом аст, ба манзури маҳал надодан ба мушкилоти зандагӣ ба кор бурдааст. Майхорон ин истилоҳро ҳамеша ба кор мебаранд ва ҷунон аст, ки гаҳгоҳе мешунавем, ки «сари шишае бишканем ва қайфи тоза қунем». Ин ба маъни воқеии он ҳамон шабнишастанҳову хушгузарониҳоро ташреҳ мекунад. Саломат будани сари шиша ташхис аст, ки бар ӯ дуо мекунад, ки мустадом бимонад. Тешаву решай ду вожаи зебои тоҷикӣ ин шеърро мавзунтар мекунад ва бештар бар дил менишонад ва дасти ситами даҳрро бо нола мекӯбӯд ва аз коркардҳои ҳамрешагони худ мӯя сар медиҳад:

Биё, бигшо сари шиша, сари шиша саломат бод!

Тиҳӣ қун сар зи андеша, сари шиша саломат бод!

Дар ин даҳри ситампеша бинолад решаш аз теша,

Бинолам ман зи ҳамреша, сари шиша саломат бод! [45, с.601].

Шоир аз ҳамреша дар ҷойҳои дигаре низ нолидааст ва басо каммадониҳои инсонҳои чомеа муҷиби азияти ӯ шудаанд. Дар ҷое ӯ аз пурсиши мардум, ки шумо аз қадом самту қадом қавм ҳастед, хотирозурда мешавад ва ҷунун месарояд:

Гоҳ-гоҳе маҳалгароёне

«Аз кучоӣ?» суол меоранд.

Бо суоли маҳалгароишон
Баҳри миллат завол меоранд.

Чои обод нест дар миллат,
«Аз кучой?» суоли вайронест.
«Аз кучой?» касе, ки мепурсад,
Бори миллат ба дӯш вайро нест... [45, с.238].

Шоири дардошно парешонхотир аз пурсишҳои нобачой, ки муциби барандозии чомеа ва туву манҳои тафриқаомез мешавад, аст. Ӯ содикона ин баҳсро бо забоне тоза мефаҳмонад. Ин пурсиш, ки «аз кучой?» дарди мардумро бештар мекунад ва вайрониро бештар армуғон меоварад. Аз ооне, ки ин гуна пурсишҳоро мепурсанд, чунин бардоште дорад:

«Аз кучой?» суоли миллаткуш,
Аз чи дарде туро чи ойин аст [45, с.238].

Ӯ ба иттиҳоди мардуми тоҷик мӯътақид аст ва аз ниғоҳи онҳо пардаи шарм бар руҳсор мекашад ва ором намебошад ва ҳамвора барои тоҷикон тавсия доштааст, ки қадри ҳамдигарро бояд донист:

Шеър гуфтам на аз барои худам,
То ба қадрам раседу бинвозед.
Шеър гуфтам барои он, ки шумо
Қадри худро дуруст бишносед... [45, с.438].

Вафо Элбоев баҳси мавориди иҷтимоиро, ки дар раъси он ҳубби ватану мардум аст, дар шеъри Лоик Шералий баррасӣ карда, чунин менигород: «Мавзуи ватан ва миллат дар шеваи шоирии Лоик аз мавзузҳоест, ки нисбат ба он шоир ниҳоят садоқату муҳаббат дорад ва ҳастиашро бе ватану бе миллат тасаввур намекунад:

Дили ман, эй дили бечораи ман,
Дили ғампарвару ғамхораи ман.
Туро сад пора хоҳад кард охир
Ғами ин миллати садпораи ман! [26, с.364].

Дар мавзуоти иҷтимоӣ низ Лоиқ ашъори зиёде дорад, ки муҳаббати шаҳсияш ва миллати тоҷикро нисбат ба ватандорӣ ифода мекунад ва дар ин шеърҳо ваҳдати сухан аз ҷузъ ба қул меравад, ки ба намуна шеърҳои «Хоки ватан», «Таърих гувоҳ аст», «Айнӣ», «Китобҳои шаҳид», «Оли Сомон», «Қитъаи шеър», «Араб гӯянд Синоро гурӯҳе», «Панҷаҳои Борбад», «Илҳом аз «Шоҳнома» мисол шуда метавонанд» [145, с.28].

Аз ин намуна ва ашъори дигар, ки оид ба ҳамин мавзӯъ эҷод шудаанд, метавон гуфт, ки дар бораи таърихи ватану миллат ва пешомади он Лоиқ дар душвортарин лаҳзаҳои таъриҳӣ ҳам бетафовут набуд ва дарду доғи онро сурудааст ва нахустин муборакномаи сулҳи байни тоҷиконро ў эҷод намудааст:

Чанги шармандавори мо бигзашт,

Сулҳи деринтизори мо омад [26, с.249].

Пеш аз ҳама, аз муайян намудани андешаҳои иҷтимоӣ ва ҷаҳонбинии ў оид ба мавзӯъҳои муҳталифи адабиёт, ки дар ашъори ў як-як баррасӣ кардем, «ба хубӣ ҳувайдо мегардад. Лоиқ мутафаккирест, ки дар ҳар мавзӯъ дониста ва тавониста сухан мегӯяд. Андешаашро дар тарозуи хирад баркашида, пасон фикрашро баён медорад. Дар шеъри Лоиқ Шералӣ муаммоҳои ҳаёт, муносибати инсону табиат, пастиву баландиҳои зиндагӣ, маргу зистан ва ғайра бо ифодаҳои мантиқӣ ироа гардидаанд» [145, с.28-29].

Ашъори Лоиқ умуман хосписанд ва омфаҳманд. Тақрибан дар ҳамаи қолабҳо табъ озмуда ва аз ҳама сарбаланд гузашта, ба тавре ки таъсири ў бар шеъри ҷаҳор даҳаи гузаштаи Тоҷикистон ғайри қобили инкор аст. Ҳондани шеъри Лоиқ ҳанӯз пурравнақ аст ва мардуми Тоҷикистон дар шабнишинҳо таронаҳо ва таснифҳои Лоикро замзама мекунанд. Ватан, забон ва модар ҷойгоҳи виже дар андешаи ў бор овардааст ва омили ҳудшиносӣ, ифтиҳори миллӣ ва бедории мардуми тоҷик шудааст. Ў зидди ҷангҳои дохилӣ буда ва ҷангҳои дохилӣ боиси дилшикастагиву навмедӣ дар ў шудааст. Ин таассур дар ашъори Лоиқ Шералӣ ба вазоҳат дида мешавад ва ў аз бесомонии ҷангҳои дохилӣ ва бесарнавиштии миллат дарди иҷтимоъро ин гуна ба тасвир мекашад:

Мулки бо моху ба хуршед қаринам, Яғноб,
Падару модари вайронанишинам, Яғноб.
Чи гунаҳ доштӣ, к-ин гуна харобат карданд,
Дар ғами хоки ватан хоку туробат карданд.
Дур аз чашмаи кух чашми ту шуд чашмаи хун,
Дур аз синаи кух синакабобат карданд [45, с.61-62].

Ӯ дар ин шеър ба касони мушаххасе ишора мекунад, ки солҳо дар зехни хеш аз онҳо ҳарфе барои гуфтан доштааст. Ононеро, ки ба гуфтаи худаш, хоки ватанро туроб сохтаанд, Ӯ ба нишонии ин ҷамъ нафрин мефиристад ва ҷунин идома медиҳад:

Гар зи бедоди замона бизанӣ ҳар дам дод,
Мешавад хонаи аҷдодият аз нав обод.
Гӯри онон, ки ҷунин хонахаробат карданд,
Ҳеч обод мабод! Ҳеч обод мабод! [45, с.62].

Носталжӣ дар шеъри Лоик низ амре қобили ламс аст. Ӯ аз доштаҳои барбодрафта мӯя мекунад ва бо таассур дар домани он чи аз даст додааст, даст меандозад ва ҷунин месарояд:

Во дареги зиндагонӣ,
Во дареги комронӣ.
Во дареги меҳри дунё,
Во дарего, во дарего...

Рӯи гӯрат ҳар баҳорон
Аз сиришки ҷашми ёрон
Сабза рӯяд, то бигӯяд:
Во дарег аз рӯзгорон... [45, с.101].

Ӯ ғоҳе исён мекунад ва дигаронро ба иттиҳом мебандад ва пурсишгар мешавад. Ӯ дар охири ҳар мисраи шеъри худ аломати таассуру таассуф гузоштааст ва бар ҳоли зори дигарон мутаассир будааст ва ҷунин пурсишеро тарҳ мекунад:

Ёрон! Ба каф пиёлаву дар дил ғубор чист?!

Имрӯз ҳам гузашт, ғами рӯзгор чист?!

Охир дигар чи ҳочати панду насиҳат аст?!

Ҳар дам ғанимат аст,

Одам ғанимат аст.

Ёрон! Баҳори ошиқӣ бо гулфишон гузашт,

Дарёи дил зи соҳили суду зиён гузашт.

Ин дил, ки ранҷ мекашад, то кай саломат аст?!

Ҳар дам ғанимат аст,

Одам ғанимат аст [26, с.60].

Аз дидгоҳи равоншиносӣ фикри инсонҳо вобаста ба муҳиту атрофи зиндагии онҳост. Авзои муҳит, шароити зиндагӣ, имконоти рӯзмарра – ҳама дар бардоҳти шоир нақш дошта, авомилии муҳими чомеа, ки андешаи ӯро мутаассир месозад, саҳми басазое доранд. Авзои сиёсӣ ва иҷтимоии ҳар кишвар бар навъи тафаккури шоири андешаманди он таъсиргузор буда, шоиру нависанда чунон бо авзои замони хеш барҳӯрд кардааст, ки тафаккуроташ барояш тарсим кардаанд. Лоиқ Шералий аз атрофиёни хеш тасвири дигаре дорад ва ҳамвора бар он талош намудааст, ки исёнгариҳои инсонҳоро бингорад. Ин амр мавзуи муҳиму асосии ҳар чомеа аст, ки шоиронашро барметобад, то бадон даст ёзанд:

То он даме, ки зандаам андар талоши баҳт,

Ашъори ман ситоиши исёни одам аст.

Бо ин байт метавон гуфт, ки инсон яке аз мавзуоти асосии шеъри Лоиқ ва эҷодиёти ӯ будааст. Ӯ дидгоҳи хосе нисбат ба инсон доштааст, ки баҳше аз китоби «Офтобборон»-ро «Қадри одам» номгузорӣ кардааст. Дар ин маврид профессор Худой Шарифов эътиқод дорад, ки: «дар қадом мавзуе, ки Лоиқ сухан наронад, дар ҷои аввал инсонро мегузорад. Ҳатто ҳангоме ки дар шеъри Лоиқ сухан аз ишқ меравад, ӯ садоқату самимияти инсониро дар назар дорад» [85, с.21-24].

Дин, ки имрӯз ба навъе ҷузъи фарҳанги ҳавзаи тамаддунии форсизабонон шудааст, дар мавориди иҷтимоӣ саҳми басазоero ифо мекунад ва дар мавориде дасту по нарм мекунад, то доштаҳои башариро низ аз они худ пиндорад. Агар динро равиш таъриф кунем ва ё ба ривояте равиши расидан ба ҳакиқат бидонем, Лоик Шералий дақиқан ба ин маврид дар як байт шарҳи беҳтаре медиҳад ва динро барои инсон медонад ва инсонро бартар аз дину имон хитоб мекунад. Ӯ чунин муътакид аст, ки аввал баҳси инсон будан аст ва баъд бояд ба дину имон пардоҳт:

Аввал инсону в-он гаҳ имон аст,

Баъд сухбат зи дину имон аст [45, с.369].

Ӯ ба инсон ишқ меварзад ва ошиқона дар қаломи хеш инсонро бузург медонад. Дар дили навиштаҳояш бар он муҳри таъйид мегузорад ва хитоб ба инсону инсоният чунин месарояд:

Аз тамоми навиштаҳои башар,

Ки нависандааш худодод аст.

Беҳтарин сафҳае, ки ман хондам,

Сафҳаи рӯи одамизод аст [45, с.360].

Дар ин ҷо шоир ба баҳси фалсафие мепардозад, ки башарро ба навиштае ташхис мезанад ва навиштаҳоро дастхати Худованд медонад. Ӯ дар табиат ҷой таъйин мекунад ва беҳтарин сафҳае, ки Худованд навиштаастро ҳамон рӯи одамизод медонад. Ҳамза Боқиев навиштае бо унвони «Тамоюлоти худшиносӣ» ва ҳувияти миллӣ дар ашъори Лоик Шералий дорад, ки Лоикро вобаста ба ҳеч идеологияе (ғояе) намедонад. Ӯ чунин менигорад: «Бидуни тардид иброз бояд дошт, ки Лоик аз оғоз хидматгузори ягон идеулужӣ ва арзишҳои муайян набуд, вале дар ашъору мақолаҳояш заъфи идеулужии раҳбар ва арзишҳои таҳмилиро нишон медод ва бо низом дар муқовимат қарор мегирифт. Лоик дар оғози фаъолиятҳояш ҳам дар шеър ва ҳам мақола оид ба бисёре аз масоили адабӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо дидгоҳҳои расмӣ назари муҳолиф дошт» [93, с.163-172].

Лоик Шералй ба тазкияи нафси инсонӣ эътиқод дорад ва ин амри иҷтимоӣ, ки пайомадҳои нек барои чомеа меоварад, аз ёд набурдааст. Ӯ меъёри фазоили иҷтимоии инсонро мубориза бо нафс медонад. Сар хам кардан дар муқобили иҷтимоъ ва пазируфтани мавориди иҷтимоиро бо коркардҳое аз қабили одамгариро унвон намудааст, ки худ баҳси зебое дорад. Лоик тавонистааст ин баҳсро бисёр хуб дар ду байт шарҳ кунад. Дар ин маврид аз Мисбоҳиддини Нарзиқул дар «Фурӯғи ҳастӣ» меҳонем: «Лоик беш аз ҳама таваҷҷуҳ ба тасвир ва таҳлили ҷаҳони зоҳирӯ ботини инсон ё худ олами мавҷуд ва рӯҳонӣ ва маънавии вай доштааст. Аз ин ҷост, ки тасвири олами фитрии инсон дар мадди аввал қарор мегирад ва сухан аз кӣ будан ва чигуна бояд будан оғоз шуда, мавзуоте дигар дар ҳамин замина баррасӣ мешаванд:

То ном физойӣ, нафси худро кам кун,

Одамгарӣ кун, валек бо одам кун.

Мегуфт даравгаре ба ман вақти дарав,

Чун ҳӯшаи гандум ба замин сар ҳам кун.

Ва:

Гарди ҳама аз гардиши гардун ҳӯрдем,

Дар ишқ ғами Лайливу Мачнун ҳӯрдем.

Аз синаи модарон ҳама шири сафед,

Аз синаи таърих ҳама хун ҳӯрдем» [66, с.69].

Коркардҳои иҷтимоӣ, ки Лоик Шералй аз худ ба ҷо гузаштааст, ӯро қаноат намедиҳад, аз кори худ ва дигар шоирони ҳамасри хеш норозӣ ба назар мерасад ва гӯё худу дигаронро дар ин росто камкор медонад. Дар мусоҳибааш бо Азиз Сангин ин норизоятиро чунин иброз мекунад: Пурсиши Азизи Сангин: «Оё Шумо аз вазъи имрӯзаи шеъри тоҷик қаноатманд ҳастед»?

Посуҳи Лоик Шералй: «Вазъи шеъри имрӯзаи мо ба тарз, ки ҳам худи мо шоирон меҳоҳем ва ҳам ҳалқ аз мо тақозо дорад, ҷандон қаноатбахш нест. Яъне шеъри мо пешоҳанг нест. Ба қавли мардум бигӯям, пешмарра нест. Дарду ниёзҳои мардумро сари вақт ва бамавриду мавқеъ инъикос намекунад. Ҳол он ки розу ниёзҳои мардумро аввалқадам шоир бояд бигӯяд» [59, с.117-132].

Ин норизоятӣ, ки Лоик аз худ дорад метавон навъе шикастанафсӣ донист. Аз ом то хоси чомеа бо ў ва шеъри ў зиндагӣ мекунанд ва мавриди ситоиши ҳамагон қарор дорад. Гарчи дар назари дигари қазия метавон чунин бардошт кард, ки зеҳни шоир дар мавориди зиёде даргир аст ва хостаҳояш ба таври шояду бояд баён нашудааст:

Осуда касе, ки ҳеч осуда набуд,

Фориг зи ғаме будаву нобуда набуд [45, с.612].

Муносибатҳое дар иҷтимоъ вуҷуд дорад, ки шоирро барнаметобад. Нозуҳаёлиҳои шоирон дар мавориди иҷтимоӣ низ табъи нозуқ дорад, ки ҳамвора шоир аз чомеа ризоияти дурусте надорад.

Шоирон ва нависандагони пурталош ҳамеша аз кори хеш норозианд ва чунин аст, ки Лоик низ бо наздик ба сӣ дафтари шеърӣ бо мавзуоти иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ натавонистааст худро ба навъе қабул кунад. Аммо коркардҳои Лоик барои дигарон андак нест ва номашу корашро бар сари забонҳои тоҷикон ҳамеша гузоштааст.

Шеъри Латиф Нозимӣ бо тамоми таҳаввулот ва раванди навгароии муосири худ тавониста ҷойгоҳи худро дар адабиёти муосири Афғонистон ва ғоҳе ҳам дар бурун аз марзҳои Афғонистон тасбит кунад. Ашъори Латиф Нозимӣ дар самтҳои зиёде қад барафрошта ва ҷойгоҳи хешро таъйин намудааст. Латиф Нозимӣ дар қисмате аз замон мезистааст, ки авзоъи сиёсӣ ва иҷтимоии Афғонистон ҳамвора дар ҳоли навсон будааст ва ў борҳо аз ин бебанду бориҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ парешонхотир буда ва сурудаҳое аз худ ба ҷо гузоштааст, ки баёнгари вазъи иҷтимоӣ ва сиёсии ҳамон даврон аст.

Авзори фарҳангӣ ва иҷтимоии Афғонистон ҳамвора мавриди бетаваҷҷӯҳии сардмадорони кишвар воқеъ шудааст ва агар гаҳ ғоҳе ҳам мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст, бад-он манзур, ки таблиғоти сиёсии хешро бар шонаҳояш савор карда бошанд, буда аст. Ҷо дорад маворидеро, ки Пуё Форёбӣ дар китоби «Нақдҳо ва ёддоштҳо»-и худ овардааст, муруре дошта бошем: «Ҳукуматҳои вақт ва қудратҳои мусаллат бар чомеа нисбат ба риштai адабиёт ва такомули падидаҳои гуногуни адабӣ беэътино буда, аз пазируфтани ҳаргуна тааҳҳуд ва

эҳсоси масъулият шона холӣ кардаанд. Аҳёнан, агар дар мавориде ба ин падидаи хоси фарҳангӣ инояте доштаанд, умдатан аз сари иноят ба манофеи худ ва заминаёбӣ барои таблиғоти сиёсӣ ва ақидатишон будааст. Ҳар ҳукумате, ки дар чанд даҳай пасин ба қудрат расид, аз адабиёт ба масобаи «васила» – василаи таблиғоти сиёсӣ суд ҷуст» [127, с.87-88].

Латиф Нозимӣ ҳамеша мунтақиди иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии кишвар будааст, ки гоҳе то сарҳади марг пеш рафта ва шеъраш муциби ҳашми диктаторони замонаш воқеъ шудааст. Нависандагон ва эҷодгарони огоҳи Афғонистон дар адвори пешин ҳамвора бо монеи бузурге, ки ҳамоно сонсури қудрат буда, даст дар гиребон будаанд. Латиф Нозимӣ чанд байте дар зиндон сурудааст, ки бо ҳам меҳонем:

Оқибат милаи ин кунци қафас мешиканам,

Дасти бедодгари миру асас мешиканам.

Ларза бар коҳи ту меафканам, эй каргаси пир,

Ин зиёратгаҳи анбуҳи магас мешиканам.

Мезанам наъраи пуршӯр бар ин шабзадагон,

Хоби ин қофиле бо боли нафас мешиканам... [34, с.26].

Нобасомониҳои давлатдорони Афғонистон дардест, ки ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи шоирони Афғонистон воқеъ шудааст. Дар нигоҳи дигараш, ҳамин нолаву фарёдзданҳои шоир тавонистааст зеҳниятҳоро то ҳадде мутаваҷҷеҳи авзои нобасомон созад ва давлати вақтро ба ҳашм оварад. Нозимӣ дар авчи ҷангҳои хунини Кобул дар Кобул мезистааст ва таъми талхи ғурбатро низ ҳанӯз таҷриба накардааст. Аммо ӯ медонад, ки ғурбат чист ва осмон дар ҳама ҷои дунё якранг нест.

Ӯ дар батни ҷомеа бо мардуми хеш рӯзгор гузаронида ва мушкилоти иҷтимиро ба хубӣ ламс намудааст. Ҷодарпӯшии бонувон хоставу нохоста дар Афғонистон ба як фарҳанг, аммо фарҳанги нописанд табдил шудааст ва навгароён ва ба таъбира равшанфирони ҷомеа ҳамеша бо ин мушкилот саркашидагӣ дошта ва бад-он ҳеч гоҳе тамкин накардаанд. Омоҳи Нозимӣ ва исёнгариин шоири иҷтимоӣ пайваста бар ӯ мефишорад ва исёни ин фишор

гazelest зери унвони «Нома», ки гүё Нозимӣ ба хоҳараш навиштааст ва фишорҳои зиндагии ўро баршумурдааст:

Хоҳар! – Шунидам саҳт дилтангӣ, парешонӣ,

Деворҳои хонаро ҳар шаб нигаҳбонӣ.

Хоҳар! – Шунидам пушт бар танҳои девор,

Аз қоқори зоғҳои шаб ҳаросонӣ.

Хоҳар! – Машав навмед рӯзе мерасад, к-охир,

Бо дастҳоят тухми озодӣ бияфшонӣ [37, с.43].

Пайванд задани мавориди анъанавӣ ва ё беҳтар бигӯем, мавориди диниро бо мавориде, ки дин онро манъ кардааст, худ навъе фишороварӣ дар баробари дин воқеъ мешавад. Шоир анъаноти мардум – суфра паҳн кардан дар идҳои суннатиро хилофи анъанаҳои суннатӣ пиндорад. Ў идро маstone мебинад ва хоҳони баргузории маstoneи ў низ аст:

Биё соқиё, суфрае паҳн кун,

Ки бори дигар гашт айёми ид.

Сари шишаеро бибояд шикаст,

«Сари гӯспанде бибояд бурид».

Ки беҳтар зи оҳанги нобу шароб,

Худо неъматеро қучо оғарид... [38, с.52].

Ў дар навиштае зери унвони «Ба ҷои дебоча дар дафтар»-и «Ман боғи оташам» рӯ бартофтан аз улгуҳои суннатиро иштиғолҳои зеҳни худ мепиндорад ва чунин менигород: «Маҳсули иштиғолҳои зеҳни он солҳоям рӯ бартофтан аз улгуҳои суннатии шеърӣ буд, ки саҳт сангвора гашта буд» [38, с.5].

Нозимӣ бидуни ҳарос аз иртиҷои адабӣ шеър суруда ва ҳамеша чашм бар камбуҷҳои фарҳангии ҷомеа доштааст. Гарчи қонунмандиҳои ҳоким бар адабиёт ва ба вижга шеър дasti шоирро танг менамудааст, аммо Нозимӣ бад-он парво накарда, дар ҳамон фишорвариҳо чунин сурудааст:

Ватано, гаштай афтода ба ғурбат ватано,

Аз чī оғушта ба хуни ту маро, чон ватано?

Аз чи вайронасаро шуд ҳамагӣ шахру дехат,

Аз чи иттолу даман шуд ҳама боғу чамано?

Сарзамине, ки тамошогаҳи олам будӣ,

Шуда имрӯз дигарбора чу байтулҳазано?

Пуштаҳо бинӣ аз кушта ҳама моломол,

Куштаҳо бинӣ афтода ҳама бе кафанд... [38, с.2].

Чангҳои нобасомон, авзои даргир ва кушта шуданҳои ношӣ аз ҷанг зеҳни шоирро мефишорад ва аз он ҷое, ки сонсур ва фишороварӣ домангири он барҳа аз таъриҳ будааст ва Нозимӣ низ давронеро ба хотири шеъре дар зиндон ба сар бурда ва мавриди шиканҷаву озор қарор гирифтааст, бештар қаломи хешро дар иҳом печидааст ва тарс аз хушунати фарҳангиёни сиёsatпеша ӯро водоштааст, то ҳарфи хешро дар санои шеърӣ бипечад ва тавре онро бозгӯ кунад, ки рӯзе домангираш нашаванд. Ин баҳс дар «Қиссаҳои шабехун» вазоҳат дорад:

Дар ҳар сулули санг садои шикоятест,

Дар ҳар сукути шаб зи шақоват ҳикоятест.

Ҳар бодро, ки менигарӣ бо гулӯи сурҳ,

Ӯро зи қиссаҳои шабехун ривоятест.

Дар пеши ҷашми заҳмӣ ҳар боғи сӯгвор,

Аз сарвҳои кушта сафи бениҳоятест.

Ин фитна аз чи рӯе ба поён намерасад,

Ҳар ҳашму ҷангу фочиаро ҳам ниҳоятест [38, с.29-30].

Саргаштагӣ аз ҳавои зӯроварӣ ва сонсур замоне ҳам дар қайди назари адабиётситетони давлатӣ будан шоирро ҷой танг мешавад ва санги соҳили мурдоб бар ҷашмаш гаронӣ мекунад ва дар хаёли худ сафар ба ғурбати бегонаи дур мепарваронад:

Дигар зи санги соҳили мурдоб ҷашми ман,

Мурғобии хаёли ту парвоз мекунад.

Дар осмони ғурбати бегонаҳои дур,

Симурғи ёдҳо сафар оғоз мекунад... [28, с.168].

«Ҷазираи табъид» номи ғазалест, ки инзичори Нозимиро аз ғурбат нишон медиҳад. Тарки Ватан, дурӣ аз нустолчиҳои ҷавонӣ, гузоштани ҳамаи доштаҳои тӯлонии зиндагиро ва фирор ба самти ғурбат шоирро чунон мефишорад, ки рафтани хешро ба сӯи ҷазираи табъид медонад ва худро навъе табъидӣ қаламдод мекунад:

Пиндоштам ба ҳонаи хурshed меравам,

Дидам, ки дар ҷазираи табъид меравам.

Ҳаргиз нагуфт, – ҳ-эй, ба кучо меравӣ? – Марав!

Дидам ба ҷашми худ, ки маро дид, меравам [37, с.43].

Ҳамчунон, ҷудоӣ аз Ватан, мамлакатҳои дигарро яке пушти дигаре рафтанд, расидан ба он сарзамине, ки шояд дар зеҳни бисёре аз инсонҳои рӯи замин ҳонаи хурshed бошад, аммо Нозими онро хуб намебинад ва бо таъсир аз он ёд мекунад. Берун шудан аз ватанро ғурбати ғамбор мегӯяд ва ҷунин месарояд:

З-он ҳона чу оҳанги ҷудоӣ кардем,

Ин ғурбати ғамбор камоӣ кардем.

Сад мулку биёбони Ҳудо роҳ задаем,

Дар ҳар қадаме ватангадоӣ кардем [119, с.6].

Ӯ дар ғурбат аз дуриву дилтангӣ мӯя мекунад ва осмони зеҳнашро бо нустолчиҳои ватанӣ мепӯшонад. Аммо дар бесарнавиштӣ ва нотавонӣ худро ғарқ мебинад ва дар авчи ҳастагӣ аз дигарон меҳоҳад, ки ба ҳонааш баҳор бибаранд, хурshed бибаранд ва дар ниҳоят ситораҳои фурӯзандаро хостгор мешавад ва ба тосе аз шеъри маъруфи Фурӯғи Фарруҳзод «Агар ба ҳонаи ман омадӣ, ҷароғ биёвар...» ҷунин месарояд:

Агар ба ҳонаи ман меравӣ, баҳор биёвар,

Сабад сабад гули норанҷ аз он диёр биёвар.

Ҳазор кӯча лаболаб зи ҳӯша ҳӯши ҳурshed,

Ҳазор боғи пур аз сояи чанор биёвар... [35, с.70].

Нозими шоирест, ки дар тақвими рӯзмарраи хеш хотироти худро менигород. Ӯ қадам ба қадам, рӯз ба рӯз худро ба таҳрир мекашад ва рӯи ҳамин

асл аст, ки шеъри ичтимоии Нозимӣ ҳам бар мабнои рӯзгораш суруда шудааст. Аз шеъраш метавон ўро дунбол кард ва хушихову нобасомонии рӯзгорашро тарсим намуд. Ў гом ба гом менигород ва хонандаву хоҳандаи шеъри хешро чунон мекашонад, ки то охирин гом бо ў ҳамроҳ бошад. Ў аз даврони қӯдакӣ, ки ба шеър оғозида аст, мегӯяд, ў аз бе банду бориҳои ҷомеаи пешоҷанг мегӯяд. Ў аз даврони сиёҳи ҷанг мегӯяд. Ў аз тарки Ватан ва зиндагӣ дар ғурбат мегӯяд. Ў дар ниҳояти дидор хоҳандаашро ба қиёмат мекашонад ва аз фарти таъсир ҳама чизро барбод рафта медонад. Ў умед аз ин даврони пурталотум мекунад ва ҳудро пушти деворҳои шуъла ва дуд мебинад, ки имкони дидорро аз ў гирифтааст:

Агар дубора надидем,

Агар нишони меоди мо қиёмат буд,

Ту бо қадомин дӯст,

Дубора қиссаи айёми рафта хоҳӣ гуфт?

Ва бо қадомин даст,

Қарори тозаи як ишқи тоза хоҳӣ баст?

Агар дубора надидем,

Қанори соҳили бегона ё бандари дур,

Ва ё ба хилвати майхонаҳои шаҳри ғарӣ,

Ту боғи ёди кӣ хоҳӣ шуд?

Ту шаҳрзоди кӣ хоҳӣ шуд?

Зи пушти ин ҳама деворҳои шуълаву дуд,

Агар ба ҳам нарасидем,

Ва роҳи субҳдам хандаҳот гум кардам,

Қасидаҳои ду дasti туро кӣ хоҳад хонд? [37, с.41].

Аз он ҷое, ки шоир ҳамеша бозтобдиҳандаи ичтимои хеш будааст, дар муҳтавои ичтимоии шеъри ў ҳам ин асл ба вазоҳат дида мешавад ва ў мавзуоти зиёдеро тарҳ карда ва ҳар қадом бо забоне нав, ки бо таъбир ва тафсир метавон бад-он даст ёфт.

Восифи Бохтарӣ ҷойгоҳи шеъри иҷтимоиро дар шеъри Латиф Нозимӣ чунин менигорад: «Агар шеъри Нозимиро аз дидгоҳи бори иҷтимоии он баррасӣ кунем, бад-ин бовардошт мерасем, ки ононе ки дилҳураи зангорӣ шудани равонҳо ва забонҳоро доранд ва сутurvаниҳо ва палаштиҳоро пазиро намешаванд, шояд дар хилвате, ки ҷуз «хештани хеш» шаънро дар он роҳ нест, сурудаҳои Нозимиро сӯгнома пиндошта ва ҳамовоз бо ӯ гириста бошанд, гоҳе сиёлаи талҳи ҳашмогина равонашонро лаболаб сохта бошад ва гоҳе аз соҳили шеъри ӯ шароъи киштии пирӯзӣ ва умедро дар он сӯи дарё дида бошанд» [97, с.26].

Рӯҳдодҳои иҷтимоӣ, ки устод Восифи Бохтарӣ дар шеъри Латиф Нозимӣ диданд, як-ду-се нест, балки ба вуфур дар шеъри Латиф Нозимӣ тӯғён дорад. Ҳашмогинаҳои зеҳни мардумро Латиф Нозимӣ дар ғазали зер ба хештандорӣ даъват мекунад ва ҳушдор медиҳад, ки мабодо..., ки ҳазор панҷараи хунин дар роҳ аст ва бо чунин алфозе барои таскини он мекӯшад:

Миёни дидану гуфтан ҳазор девор аст,

Ҳазор панҷараи оҳанини хунбор аст.

Мабод лаб бигушоӣ зи розҳои ниҳон,

Ки лошаат ҳасанаквор туъмаи дор аст.

Дубора фасли ниқоб асту тозиёнаву шак,

Дубора навбати Чингизи одамихор аст [38, с.79].

Нозимӣ лаб гушуданро дар ин байт ба манзалаи ҳарф гуфтан алайҳи режими вақт ба кор гирифтааст ва чунон мегӯяд, ки ҳушдор ва мабодо лаб ба сухан боз кунӣ, ки ҳасанаквор бар сари дор ҳоҳӣ рафт. Нозимӣ дар иҷтимоӣ хеш ҳамвора мавриди эҳтироми хосу ом қарор доштааст ва ӯро дар як маврид аз замон шоири ошиқпешаи доно мешинохтанд ва дар мавриде дигар дар пинҳонӣ шеърашро бо ҳам меҳонданд ва бар ҷуръаташ таҳсин менамуданд. Аммо ӯ пас аз тарки Ватан ва зиндагӣ дар ғурбат камтар ба шеъри ошиқона рӯй овардааст ва ғурбатсароиву ғурбатзадагӣ дар шеъраш намоён аст. Ӯ иҷтимоӣ хешро хуб шинохтааст ва ҳамвора сурудаҳои ноб бар он сар нигоштааст. Аз ӯ меҳонем:

Шаб ки мешавад ману ҳуҷуми ёди шабҳо,

Ашку навҳа то азони бомдодҳо.

Шаб ки мешавад маро зи ғусса мекашад,

Ёди он үқоби захмии чакодҳо.

Ёди ошёни ошиқонае, ки сӯҳт,

Дар лаҳиби ҷанги сурҳи эътиқодҳо [38, с.160].

Бӯйи ғурбат аз ин шеър боло мешавад ва таъсири худро Нозимӣ аз «ҷанги сурҳи эътиқод»-ҳо баён мекунад ва бар иҷимоъи хеш мефаҳмонад, ки эътиқоди сурҳ – ҳамон эътиқоди камунистӣ, ки ба кумаки Шӯравии вақт ба Афғонистон таҳмил шуда буд, ҷуз вайрониву навҳаву ашк чизи дигаре ба армуғон наёвардааст. Сӯҳтани ошёна, лаҳиби ҷанг ва фиреби эътимодро ҳӯрдан маворидест, ки Нозимӣ аз ғурбаткада ниҳо мезанад ва навъе нустолчиро дар «ҳӯҷуми ёдҳо» тоза мекунад.

«Аз боғ то ғазал» дафтари шеъри Латиф Нозими, ки дар он бештар ба ашъори иҷтимоӣ аз буъди ғурбатсароии он пардохтааст. Ӯ ин дафтарро дар шаҳри Пешовари Покистон ба ҷоп расонидааст. Дар ҷопхонаҳое ба ҷоп расонидааст, ки муддате ин ҷопхонаҳо барои ин гуна мавозеъ ба манзури таблиғот алайҳи режими вақти Афғонистон мунтазир буданд:

Рӯзгоре шуд, ки ҷои рангу ҷавҳар ҳомаҳо,

Чун ба лаб доранд аз расвоии ҳудкомаҳо.

Решаҳои ҷоҳа пӯшидаст дар қомусҳо,

Нолаҳои най фурӯ мурдаст дар найномаҳо...

Баъд аз ин шайдоии шеъру ғазал аз ман маҳоҳ,

Қиссаи хуну шабехунанд дигар ҷомаҳо [35, с.165].

Нозимӣ дар ибтидои дафтари «Аз боғ то ғазал» қаломе тавзехӣ навиштааст, ки бар иддио, ки дар боло зикр шуд, муҳри таъйид мезанад ва ҳудаш дафтари «Аз боғ то ғазал»-ро дар «Ишора» -е ҷунин муаррифӣ мекунад: «Ғазалҳои ин дафтарро аз миёни шеърҳои баргузидам, ки аз баҳори 1372 ҳ. (1990 м.) то тобистони 1378 ҳ. (1996 м.) сурудаам ва пайдо нест, ки аз чӣ рӯй ин дилсупурдаи услуби Нимо (Нимо Юшиҷ – М.Қ.С.) дар солиёни ғурбат ба

домани ғазал овехтааст ва тангдилиҳои табъидро дар қолаби ин гавҳари барини шеъри форсии дарӣ рехта аст, бигзарем?

На дар пои шеърҳоям ҷои сароишро, ки ҳамон ғурбатсарои Ғарб аст, навиштам ва на ҳамзамон сароишро, ки солҳои ошӯби сарзамини ман ва фасли дағдағаҳои хотири ман будааст, забт кардам» [38, с.158].

Иҷтимои дарҳамрехтаи Афғонистон, фирори шоирону нависандагон рӯз ба рӯз ба сӯи партгоҳ нишон дода шудааст ва шоирону нависандагонро низ бар он сар мутаассир сохтааст, ки аз он пас камтар ба шеъри ғиной бармеҳуре. Гӯё муошиқа дар ин кишвар дигар сурат намегирад ва вожагону ибораҳои ошиқона дар ин сарзамин ҷои худро ба хун, нола, дард, ашк, азо, шабехун ва сӯгворӣ додааст.

Нустолҷӣ дар шеъри Латиф Нозимӣ низ бо навъи гӯишие омадааст, ки дарди иҷтимоъро ба шеъраш саҳт пайванд мезанад. Аз дафтари «Аз боғ то ғазал»- и ў меҳонем:

Мо фавчи гунги ҳастаи беошёнаем,
Хайли уқоби қуллаи башукуҳ будаем.
Бар мо мабин чун такдараҳти бешаи дур,
Як рӯз мо ҳам ҷангали анбуҳ будаем...
Аз ҳар падар фарзанди ўро мурдарегӣ аст,
Мо ворисони сарвати андуҳ будаем [38, с.168].

Пурсиш ин ҷо аст, ки оё мешавад, ки мардуме дар кишваре дар оташи дуду хуну ҷанг бисӯзанду шоиронаш тағazzул бисароянд? Ҳувияти таърихии инсонҳо нишон додааст, ки ҳамвора бо шароит худро мутобиқ месозанд ва аз шароити иҷтимоии худ таъсирпазир мешаванд. Аммо баҳси шоирон ва нависандагони ҳар муҳит баҳси ҷудоест, ки бояд гуфт: шоирону нависандагон худро мулзам бад-он медонанд, то дар оташи намрӯдӣ, ки дар ҷомеа шуълавар шудааст, бисӯзанд ва ин сӯхтанҳо муҷиби он мешавад, то ҷомеа бо ҷашме бозтар ба зулму шиканҷаи ҳокимони золим таваҷҷуҳ кунад. Аммо дар ҳамин барҳа ҳам ҳастанд қасоне, ки вичдонро зери по мекунанд ва барои давлати диктотур ва хунхор шиор менависанд ва овоз сар медиҳанд. Ҷун ин тоифа аз

шоирон мавриди баҳси мо нест, пас ба ҳамин андоза иктифо мекунем ва шеъри кӯбанде аз Латиф Нозимӣ бо чунин мисрае: «Калиди боғро гиред аз ҷанги табардорон» идома медиҳем:

Намебинед гулҳои шаҳиди хешро ёрон?
Калиди боғро гиред аз ҷанги табардорон.
Ба ин тундӣ, ки ҳар дам қомате бар хок меафтад,
Мабодо барфитад аз боғатон насли сапедорон...
Касе ин ҷо қасоси хуни гулҳоро намегирад,
Намедонед, эй ёрон, кучо рафтанд айёрон [38, с.76].

Дар дафтари шеъри «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд» ғоҳе Латиф Нозимӣ хостааст, ки тағazzул кунад, аммо нустолҷӣ ва таассур аз шароити зодгоҳаш ба маротиб қавитар аз он будааст, ки ғазалашро бо тағazzул идома диҳад. Дар яке ду байти аввал бӯйи тағazzул мешунавем ва дар байти дигаре ҳарфи худро ба сӯи нобаробариҳои иҷтимоӣ мекашонад. Аз дафтари «Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд» меконем:

Нишастаам лаби дарёча рӯбарӯи ғуруб,
Намози ҷашми туро хондаам ба сӯи ғурӯб.

Дар ин байт намози ҷашми маъшукро меконад ва дар канори дарёчае ошиқона нишастааст. Байти аввал зехнро ба водие мекашонад, ки ҳар он маъшук сар мерасад ва ошиқона шабро дар канори дарё бо ошиқаш мегузаронад. Аммо ба байти дигари ин ғазал таваҷҷуҳ кунед:

Чу он парандай беошёнаи ғамгин,
Ману сукуту нигоҳам бар сакӯи ғуруб.
Чаро ба хонаи худ рӯ кунам, ки он ҷо ҳам,
Сукути танбалу танҳоисту бӯйи ғуруб [37, с.107].

Шоир бо ҳисси вазъияти ногуворе, ки дар ғуруби ғурбат дошта натавониста идомаи шеърашро бо тағazzул ба пеш барад. Ӯ нохудогоҳ зери бори ғурбат рафтааст ва эҳтиҷоҷ мекунад, ки ҷаро ба хона равам, ки дар он ҷо низ сукут аст, танҳоӣ аст, танбаливу бекорӣ аст ва бӯйи ғуруб аст.

3.4. Тасвири табиат дар шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ

А). Дар шеъри Лоиқ Шералӣ

Гароиш ба табиат ва мазоҳири он, бозтобдиҳандагони ҳунари ҳунарманд аст, ки дар ин миён ҳунари рассомӣ ва шоирӣ ба он таваҷҷуҳӣ хос доштааст. Шоирони огоҳ дар ҷавомеъи башарӣ тавонистаанд то тасвирҳои шеъри ҳудро аз доштаҳои табиат лабрез қунанд. Асли табиатгароӣ ва бо диҳи шоирона ба дунё нигаристан аз даврони пайдоии инсон вуҷуд доштааст. Инсон барои зебоишинохтӣ зарурат ба бозтоби мавориди табиӣ дорад ва чӣ зебост, ки дар ҳадди як тоблу ва ё дар ҳадди як ғазал ва шеър зебоиҳои табиатро битавонем ба ҳубӣ дарк қунем. Лоиқ Шералӣ ҳам дар ин боб дасти тавоно доштааст ва тавониста зебоиҳои нуҳуфта дар дили қӯҳҳо ва дараҳову дарёҳои Тоҷикистонро қашф қунад ва дар ашъораш бозтоб дихад. Асли табиатро бо баёне ҳунармандона дар партави низомманди системи ҷаҳони адаби форсии дарии тоҷикӣ ба тасвир қашидааст. Аз ӯ дар шеъри «Фарзанди қӯҳсор» меҳонем:

Шудам пазмони оби ҷашмасорон
Равам дар қӯҳсорон ҳона созам.
Шавам як лаҳза бекайду сабукруҳ,
Ба ҳуд як олами афсона созам [45, с.41].

Бозгӯ намудани дилтангиҳои шоир дар шеъри «Фарзанди қӯҳсор», аз ҷашмасорони Тоҷикистон гуфтсан, орзуи хостан ва соҳтани ҳона дар дили қӯҳсорон, бо оламе аз афсона ҳудро аз қайду қуюдоти шаҳрнишинӣ берун намудан инсонҳои табиатгарое чун Лоиқ тавонистааст онро беҳтар дарк қунад. Ӯ бад-он ҳам иктиро намекунад ва идома медиҳад ва бо шеъри обдор обшорон ва ҷанбаргулҳои садранги ҳудро ба баҳорон муаррифӣ мекунад:

Бисозам ҷанбар аз гулҳои садранг,
Шиносонам диламро бо баҳорон.
Кунам тазмин чу шогирди навомӯз,
Зи шеъри обдори обшорон.

Нишинам дар лаби дарёи кӯҳӣ,
Ки омӯзам аз ӯ дарёдилро.
Шитобу изтироб омӯзам аз мавҷ,
Бигӯям шеър дар тақлиди дарё [45, с.41].

Ӯ ба тақлид аз дарё шитобу изтироб меомӯзад ва бо дарёдилӣ меҳоҳад шеър бинвисад. Гузари об ва амвоҷи пурталотуми дарёро шеър медонад ва чунон бар мабнои таъсир аз ӯ ғазал месарояд:

Кашам аз кокули сабзи дарахтон,
Биошомам насими бешаҳоро.
Суруд омӯзам аз лабҳои соҳил,
Забон омӯзам аз гуфтори дарё.

Нависам номи худ дар таҳтасанге,
Нишони бенишониҳои худро.
Ба гӯши баргҳо бигшоям асрор,
Китоби саргарониҳои худро [45, с.41].

Лоик табиатро эҷодгар медонад ва худро муқаллиди он мешуморад. Ӯ дар тақлид аз дарё меҳоҳад шеър бинвисад ва худро забономӯзи дарё медонад ва бо дарёву аз дарё идома дихад. Нишонгузорӣ бар таҳтасанг низ урфи ҷомеаи ҷандин ҳазорсолаест, ки шоир онро тадоъӣ мекунад.

Эй обшор,
Эй обшор!
Духтари гирёни кӯҳсор,
Мурдаст ошиқат магар, фарёд мекунӣ?!
Мӯят парешу қоматат ларзону ҳамзада,
З-оғози ҷашмаҳоят магар ёд мекунӣ?! [45, с.60].

Ошиқона обшорро садо мезанад ва ӯро духтари гирёни кӯҳсор мухотаб карда, мегӯяд: магар ошиқат мурдааст, ки чунин фарёду шеван мекунӣ. Ӯ обшорро каме аз гузаштааш огоҳ мекунад ва кинояомез аз рӯзгоре, ки аз ҷашма сар баровардааст, мегӯяд. Ин намодҳо дар шеъри Лоик ҳар қадом барои

мақсаде ба кор рафтааст ва корномаҳои инсонҳои имрӯзиро боз мекунад ва дар қолаби шеър қаломашро зебо ва бомуҳтаво тақдими чомеа мекунад.

То маро аз гил сиришта кӯзагар,
Хоки ҷамъи мардуми ошуфтаам.
Пур қунед аз об ё аз май маро,
Баски хоки ташнагонро рӯфтаам [45, с.81].

Лоик Шералий дар ҳадди тавон тавонистааст рисолати иҷтимоӣ ва адабии ҳешро ҳифз қунад ва дардҳои иҷтимои ҳешро бо шеъре ба баёни тоза бишморад. Дар шеъри «Қарздорем» ў мубтакирона месарояд ва худро қарздори замину осмон медонад. Қарздории ў аз Ватан ҳамоно камхидматиҳои дигаронро қиноя сохтааст ва ба рӯяшон мекашад, ки шумо ба модар-Ватан хидмат накардаед. Мавориди дигареро низ ба навъе дар муҳтавои шеъраш мегунҷонад:

Қарздорем аз осмону замин,
Аз ҳама, ҳар чи ҳаст дар дунё.
Аз Ватан қарздори ҷонбозӣ,
Аз замон қарздори хидматҳо.
Ин ҳама боз қарзҳо бар дӯш,
Гаҳ паровар, гаҳе замингирем.
Он қадар маст, он қадар мағрур,
Гӯиё ҳеч гаҳ намемирен... [45, с.52].

Ба андешаи Шамсиддин Солехов: «Муҳимтарин хидмати Лоик Шералий ин аст, ки ў шеърро ба воқеияти зиндагии мардум наздик намуда ва рисолати маънавиву фарҳангии онро устувор сохтааст. Ормонҳои дар зеҳн дошта аз ҷандин насли ҷомеаи Тоҷикистонро ба сатҳи шеъри замони хеш бардоштааст ва ниёзҳои маънавии ҷавонони бедордили тоҷикро дар қолаби шеър тараннум кардааст:

Тоҷикистон мазҳари ман,
Сарзамини камзамин.
Ту саросар кӯҳсорӣ,
Ту саросар сангзорӣ.

Чунки фарзандони ту,
Дар роҳи таърихи дароз,
Ҳар кучо рафтанд мушти хок бо худ бурдаанд» [78, с.8].

Лоик Шералӣ дар пайванде, ки ба дехаву қӯҳистон дошта ва даврони хурдсолии хешро дар дехаи Мазори Шариф гузаронида, ашъораш мавориди табии зиёдеро дар худ гунҷонидааст. Дар шеъри Loik ишқ ба табиат ва мазоҳири зебои он чунон аст, ки бисёре аз мавориди табииро ситоиш намуда ва бо вожагони зебо дар қолаби шеър ба он таваҷҷуҳ намудааст. Қӯҳистон, баҳори қӯҳистон, ганчи қӯҳистон, баландиҳо, қӯҳҳо, рӯдҳои қӯҳистон ва мавориди зиёди дигаре, ки бад-он пардохтааст:

Лола – раққосаи машъалдоре,
Бойчечак – шафаки субҳона,
Сабзаҳо кокули нобофтае,
Мезанад бод ба нармӣ шона... [45, с.43].

Раққосаи машъалдор, ки истиораи лола аст, аз таркиби зебо барҳурдор аст, ки метавон онро таркиби нав донист. Ташбехи сабзаҳо ба кокули нобофта ва нармии бод бар кокул бозмондаи сабзаҳо тасвири зебо ва наверо ироя мекунад.

Лашкари сафкашидаи сангин,
Урдуи бар набард омода.
Даст бар даст ҳамчу занчире,
Сарбаланду шуҷоу озода... [45, с.51].

Таркиби «лашкари сафкашидаи сангҳо», дар шеъри «Қӯҳҳо», дар ихоми зебо тасвирсоз мешавад ва табиатро якбора дигар ташхис мекунад ва тасвирҳои зебои дигареро низ нишона меравад ва қомати қӯҳро ба урдуи мустаҳкам ва муқовим ташбех намуда, ки зебоии қаломро зиёда сохтааст.

Гарчи Захҳок буд баста ба қӯҳ,
Гарчи ақл аст қунун гетифурӯз.
Анқариб аст шавад тӯймаи мор,
Писари ҳаждаҳуми Кова ҳанӯз... [45, с.277].

Замони Заххок морони одамизода буданд, ки дасти девонро бар бадй дароз карданда ва аз некй чуз ба сухан гуфтан наметавон ёфт. Чуз аз күштану ғорат кардан ва сүхтан чизи дигаре набудааст. Ҳазор сол аст, ки Заххок ин даврони наҳсро ба таърих пайвастааст. Аммо ҳазор сол аст, ки сиёҳии Заххок бар пайкари ҷавомеъи мо доман густурдааст ба ҷоҳилону ноогоҳон ва надонамкорони чомеа лагом мезананд ва бо морҳои бардӯш ба қудрат мерасанд. Муроди Лоик аз Заххок ҳаждаҳум натиҷаи сиёҳкориҳои худи мардумест, ки сар ба пои Заххоки замонаи хеш мегузоранд. Ӯ ақлро меҳвари фурӯзиши гетӣ медонад ва аммо бо ҳамин бовар ҳам дар тақобул қарор мегирад ва мардумро ихтор медиҳад, ки беадолатӣ чунон аст, ки ба зудӣ писари ҳаждаҳуми Кова ҳам туъмаи мор ҳоҳад шуд.

Санг санг аст, лек дил дорад,
Раҳкушоям дар дили ҳар санг.

Нарм созем мо дили сахташ,
Бо қувои саноеву фарҳанг.

Кӯҳҳоро зи по дарандозем,
Чигари кӯҳро шикоф кунем.

Аз садои ғурришу таркиш,
Ларза дар ҷони кӯҳҳо фиканем [45, с.262-263].

Гарчи ин шеърро Лоик барои коргарони туннел суруда, аммо зеҳни шоиронааш натавонистааст он чи дар дил доштаро пинҳон нигаҳ дорад. Ӯ ҳарфҳои гуфтанини дилро дар санг ҷой медиҳад ва дар муқобили санг исён мекунад. Ӯ сахтии дили санкро ҳадаф қарор медиҳад ва барои нарм соҳтани дили санг ҳозир аст, ки ба ҳар василае даст ёзад. Иҳоми кӯҳҳо худ ҳамон сардамдоронеанд, ки худро бар курсӣ мустаҳкам медонанд. Шикофтани дили кӯҳ ва ларза бар ҷони кӯҳ андохтан мавҷе аз дигаргунсозии чомеа эҷод мекунад. Охирин қаломи ин шеър аз дигаргунӣ мегӯяд ва кушоиши роҳро ба сӯи нуристон навид медиҳад:

То зи ҳар кӯҳ руҳи нав ёбем,

Раҳ күшоем сүи нурестон... [45, с.263].

Б). Дар шеъри Латиф Нозимӣ

Чигунагии баёну тасвирпардозӣ дар шеъри Латиф Нозимӣ чунон воқеъ шудааст, ки табиат дар он саҳми басазое дорад. Ӯ ба доштаҳои табиат рангу бӯи тоза мебахшад ва бо ихом, истиора, истихдом ва ташхис мавориди табиатро дар шеъри худ боз таъриф мекунад. Ӯ бо корбурди устураҳо, корномаҳои шахсиятҳои устураҳо, рӯйдодҳо, маконҳои таъриҳӣ, маконҳои устурай ва шахсиятҳои таъриҳӣ мавзуоти зиёди дигаре аз ин даст бар пайкараи шеър ва андешаҳояш ҳувият бахшидааст:

Дарахти пургули тубо манам, ки рӯйидам,

Чи ошиқона ба боғи биҳишти пираҳанат.

Маро ҳазор хати орифона аз ёд аст,

Зи оя ояи сабзи катибаи баданат [38, с.104].

Дар кӯчабоғҳои тани маъшуқ шугуфтан ва дар ҳавои атромези баҳорони ӯ ба парвоз даромадан, ҷон додан ба табиат аст, ки тани маъшуқ ҷони тоза ба худ мегирад. Ӯ мушаббехро, ки мурод худи шоир аст, ба дарахти тубои пургуле, ки ошиқона дар биҳишти пираҳани маъшуқ рӯйидааст, ташбех мекунад. Барҷастатарин байти ин ғазал ин аст, ки аъзои бадани маъшуқро муқаддас медонад ва дар истиораи зебои «оя ояи» медонад ва тани ӯро ба катибаи сабз ташбех мекунад.

Партав Нодирӣ дар мақолае зери унвони «Латиф Нозимӣ шоире аз табори дарахтон» чунин бардоште аз шеъри ӯ дорад: «Забони Нозимӣ дар қуллияти забонест равон, шаффоғ, оҳангин, ки камтар бо таъқиби лафзӣ рӯ ба рӯ мешавем. Бо ин ҳол ӯ алоқаи фаровоне ба корбурди устураҳо ва ривоёти асотирий нишон медиҳад. Дар ҳамин ҳол ном ва вожагони кӯҳан чун: симурғ, маъбади Навбаҳор, муғон, пири муғон, Аҳуро, Дамованд, патёра, гашн, фарраи эзадӣ, Авасто, ҳадев, уд, соткин, асотир, доруга, ройду, роҳвор, иморӣ, варҷованд, Муфаррағ, Зардушт, аналҳақ, Рустам ва ғайра на танҳо гоҳе шеърҳои ӯро ба сӯи навъи бостонгароии вожагонӣ мекашонад, балки чунин вожагоне бо ишораҳое, ки ба баъзе аз устураҳо, ривоёти мазҳабӣ, таъриҳӣ ва ё

ҳам маконҳои мазҳабии таърихӣ доранд, сабаби эҷоди навъи ибҳом дар шеър мегарданд» [157, с.14].

Эй қомати ту қомати озоди дараҳт,
Ҳам бӯйи гулу баҳору ҳамзоди дараҳт.
Имрӯз ду гесӯи ту андоҳт маро,
Бар ёди шабу гандуму бар ёди дараҳт [37, с.46].

Партав Нодирӣ Латиф Нозимиро шоири дараҳтон номидааст. Шеъри Нозими дар бӯди табиати бисёrvожагонӣ гунҷонида шудааст. Ӯ дар шеъри боло қомати маъшукро ба қомати дараҳт, ки намоде аз баландӣ ва матонату зебоӣ ва озодист, ташбех мекунад. Латиф Нозими шеъре дорад зери номи «Бедҳо». Ин шеър ба баёни чунин истибдоде мепардозад. Шеъри зуҳҳа ва зорӣ нест, балки хонандаро ба умед ва устуворӣ дар ҷиҳати тағиیر фаро меҳонад. Дар ин шеър аз се намод истифода шудааст: боғи оташ, боду бедҳо.

Ин «Бедҳо» саркаш ва мағруранд ва аз бод наметарсанд. Ин нукта дар ҳақиқат баёни ҳамон масали соир дар миёни мардум аст, ки дар мавқеяти пойдорӣ ва муборизаҷӯйӣ ба ҳариф мегӯянд, ки: «Ман беде нестам, ки ба ҳар боде биларзам», яъне омода ба муборизаам. Ин бедҳо метавонанд намоде аз гурӯҳҳои равshanfikron ва муборизони ҷомеа бошанд. Чунин аст, ки ин бедҳо якеvu дуто нестанд, балки бисёранд ва гӯйӣ ҳар қадом ҷангалеро дар худ парвариш медиҳанд, ҳамон гуна ки як равshanfikr метавонад анбуҳеро бо худ дошта бошад. Бад-ин гуна як иродай гурӯҳе дар фарде мутамарказ шудааст. Намоди дигар «Боғи оташ» аст. Ин боғи оташ метавонад мардум ва ё боз ҳам намоде бошад барои созмонҳои сиёсӣ, ки меҳоҳанд бо бод муқобила қунанд. Намоди савумин «Бод» аст, ки метавонад бедҳоро дар ҳам бишканад, ки намоди низоми ҳоким аст. Бодҳо бесуботанду ларзанда, ҳамон гуна ки низомҳои сиёсӣ низ суботи ҳамешагӣ надоранд.

Ман аз табори дараҳтонам,
Ва аз сулолаи рӯйиш,
Суруди сурхи шукуфтан,
Таронаҳои шаборӯзам.

Ман аз табори дарахтонам,

Зи насли ҹангалу ток [34, с.49-50].

Партав Нодирӣ таъкид мекунад, ки: «Яке аз вожаҳое, ки корбурди он дар шеърҳои Нозимӣ басомади баланде дорад, вожаи дарахт аст. Дар гузинае аз дафтари «Соя ва мурдоб» то ман баршумурдам, бисту шаш бор вожаи дарахт ба кор рафтааст. Алоқамандии ӯ ба дарахт чунон аст, ки на танҳо шеъри ҷудогонае ба дарахт дорад, балки дар шеъри «Зиндағинома» худро аз табори дарахтон муаррифӣ мекунад» [157, с.19].

Пурвозех аст, ки натиҷагирии Партав Нодирӣ аз шеъри Латиф Нозимӣ бисёр жарф ва бо вусъати тамом бознигарӣ кардааст ва мавридеро, ки бар он ангушт гузоштааст, аз назари замонӣ ҳам метавонад бурҳони хешро дарёбад.

Дигар зи санги соҳили толоби ҷашми ман,

Мурғобии ҳаёли ту парвоз мекунад.

Дар осмони ғурбати бегонаҳои дур,

Симурғи ёдҳо сафар оғоз мекунад [36, с.123].

Санг, соҳил, толоб, мурғобӣ, осмон, симурғ ва ҳама аҷсоми табиӣ ва ҳаёти табиӣ ҳастанд, ки дар ин ҷаҳорпораи Латиф Нозимӣ ҳувияти шеърӣ ба даст овардаанд. Ӯ ҳамвора дар ихом ва истиҳдому ташхис ва дигар санъатҳои адабӣ тавонистааст нақши табиатро борҳо возех ва пурмуҳтаво баён қунад. Ӯ ба эҳсоси табиат ҷон додааст ва дар ниҳоят таваққуи худро аз он ба таври пурвозех шарҳ кардааст.

Ман боғи сурҳи оташам, эй бод,

Пиндоштӣ, ки ҳезуми ҳомӯшам.

Аз ман макун убур, ки месӯзӣ,

Дар ман дарахти саркаши фарёд аст.

Бедест пурниҳебу гашаншоҳ,

З-он бедҳои саркашу мағрур [36, с.76].

Гарчи вожагони ин шеър чун: боғ, ҳезум, дарахт ва бед ҷузъаи ашҷор (шоҳ) ба ҳисоб меоянд, аммо Латиф Нозимӣ дар шеъраш аз киноя, истиора, ташхис ба шакли дақиқи он истифода бурдааст ва дар руҳи ин шеър ҷони тозае

бахшидааст. Ин шеър баёнгари истибоди ҳоким дар кишвар аст ва хонандаро бо умед дар чиҳати тағиیر фаро меҳонад. Намодхое, ки дар ин шеър ба кор бурда шудаанд, ҳамон бедҳои саркаш ва мағруранд, ки дар боғи оташ ва бод зистаанд. Бедҳои саркаш ва мағруре, ки аз бод намеҳаросанд ва намоде пойдор дар тазод бо зулм сар баровардаанд ва тарсу ларзе аз ҳеч зулме надоранд. Ин ғазал бештар ба тадоъӣ аз як мақол аст, ки гуфтаанд: «Ман бед нестам, ки ба ҳар боде биларзам». Намоди бед гурезест бар ҷомеаи равшанфирӣ, ки ҳамвора бо қомате расо дар муқобили бодҳои ноҳамгун сина сипар намудааст. Ҳамчунон, дар ин шеър аз ҷангали бедҳо ҳарфҳое дорад, ки тавонистааст пешрави ҷунбиши равшанфирӣ шавад.

Яке аз вожаҳое, ки корбурди он дар шеърҳои Нозимӣ басомади баланде дорад, вожаи дарахт аст. Ӯ он қадар алоқаманд ба табиат ва ба вижадарахт аст, ки ҷанд шеърро маҳсуси дарахт навиштааст ва ғоҳе ба дарахт сужай инқилобӣ медиҳад ва мегӯяд, ин бед дигар бо ҳеч боде намеларзад. Ин бедҳо таковар ва устуворанд. Беди Латиф Нозимӣ саркаш ва мағрур аст ва гашанбех (устуворбех). Ӯ ба дарахт ҷунон алоқаманд аст, ки на танҳо шеърҳое ба дарахт дорад, балки дар шеъри «Зиндагинома» ҳудро аз табори дарахтон муаррифӣ мекунад. Дар шеъри зер тухмҳои сабзи нигоҳашро дар киштзори маъшук мекорад ва борони бӯса мешавад ва ба гунаҳои даштгунаи маъшук меборад:

Ман тухмаҳои сабзи нигоҳамро,
Дар киштзори ҷашми ту мекoram.
Борони бӯса мешаваму як шаб,
Бар даштгунаҳои ту меборам [36, с.131].

«Қиссаи қӯҷ» ғазали ошиқонааст, ки бо забони нав суруда шуда ва дар ин ғазал системи вожагонӣ ба шакле сурат гирифта, ки вожагони кӯҳан ҳам бозтобии нав доранд. Барҷастасозии қалимот ва вожагони табиат дар ин шеър ба вижад қалимоти таркибие бо таркиби нав чун «булути ҷашмонат», «булуги ном», «тасвири сабз» ва «зехни сангии девор» тавонистааст тасвири ин шеърро дуруст ироҳ кунад. Барҷастасозиҳои забонии ин шеър аз табиат низ бар ҳамон паймона медураҳшад. Санъатҳои шеърӣ дар ин шеър бисёр мубарҳан аст ва

чунонки истиора дар он истифода шудааст, киноя низ вучуд дорад ва мачозу эчоз ва ташбех низ чойгоҳи худро мустаҳкам нишон медиҳад.

Истиора – Паранда мераваду ошёна мемонад. Паранда ин чо дар истиора ба чои номи маъшуқ ба кор бурда шудааст.

Киноя – Хаёли зулфи ту дар ёди шона мемонад. Хаёлӣ ў дар ёди шона мондан навъе киноя аст, ки дар мисраи аввал заминасозӣ шудааст.

Мачоз – Булуги номи ту дар ҳар тарона мемонад. Булуг ин чо мачоз воқеъ шудааст ва яъне, агар шоир намехост аз мачоз истифода қунад, бояд мегуфт: Бузургии номи ту дар ҳар тарона мемонад.

Ташбех – Ду барги ёди ғамин аз булати ҷашмонат... Ҷашмони маъшуқро сифати булат медиҳад. Булат дарахтест тановар бо баргҳои шикофдору гулҳои дарозу овехта. Ба ривояте дарахти булатро аз ҷумлаи дарахтони ҳамешасабз медонанд. Аммо ҷашмони маъшуқ ба ду барги дарахт ташбех шудааст:

Ман он дарахти пири зи ҷангал фитодаам,

К-ин чо садои сабзи худ аз даст додаам.

Танҳоям қунун, ки чу ҳамзоди ман шудаст,

Сар рӯи шонаҳои ситабраш ниҳодаам.

Фарёди ман ба гӯши дарахтон намерасад,

Зоро дарахти пири зи ҷангал фитодаам [36, с.382].

Дарахт дар шеърҳои Нозимӣ гунаи мағҳуми мӯҷаррад ба кор гирифта шудааст, балки дарахт ба мағҳуми сувари гуногуни ҳаёл мутаҷалӣ шудааст. Намодина соҳтани дарахт дар шеъри Нозимӣ бисёр мубарҳан аст ва ў дарахтро ба гунае намодин дар шеъри хеш ба кор бурдааст. Ўз мағоҳими дарахт мағоҳими зиёдеро бурун кашидааст ва дар як шеъраш намоди дарахт ба гунаи дигар намоён мешавад. Дарахти ҷанор, дарахти булат, дарахти коҷ ва сапедору бед бештар аз дигар дарахтон дар шеъри Нозимӣ корбурд пайдо кардааст.

Хулоса, Лоиқ Шералий ва Латиф Нозимӣ чун ду қутби адабиёти муосир дар Тоҷикистон ва Афғонистон шинохта ва эътироф шудаанд. Ин ду шоири донишманд ва мубтакир дар ашъори худ аз назокати адабиёти классикӣ ва тозагӯиву навандешии адабиёти муосири ҷаҳон ва шеъри нав дар ҳавзаи

адабиёти форсии дарии точикӣ дониставу тавониста истифода кардаанд. Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар шеъри худ аз анвои адабии гуногун истифода намуда, ҳамзамон аз анвои суннатии адабиёти классикӣ, ба гунаи ғазалу рубой низ баҳраҳо бардоштаанд, вале он чи дили ҳассосашон меҳост ва илҳоми саршорашон талаб дошт, ҳамонро ба қолаби зебои шеър рехтаанд ва шоирони серхонандатарин ба ҳисоб мераванд. Ин ду шоирни озодандеш ва муслиҳи иҷтимоӣ дар шеъри худ аз санъатҳои мутааддии шеърӣ, ки истифодай он барои зебо шудани забон ва дарунмояҳои шеър лозим аст, ба гунаи ташбех ва анвои он, истиора, талмех, тавсиф, ихом, ташхис, маҷоз, киноя ва ғайра фаровон суд ҷустаанд, ки намунаҳои он дар диссертатсия таҳлил ва таҳқиқ шудаанд. Забон, сабк ва тарзи баёни ин ду шоир зебо, равон, салис ва мамлу аз дороиҳои зебоиҳои забони форсии дарии точикӣ мебошад.

Баррасии пайванди табиат ва иҷтимоӣ дар шеъри Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ҷунин бардоште медиҳад, ки муҳтавои шеъри ҳар ду шоир дар пайванди ногусастаний бо табиат ва иҷтимоӣ қарор дорад. Дар мавориде ки дар ин боб бад-он машруҳ пардохта шуд, бештарина мавориде буд, ки баёнгари коркардҳои ҳар ду шоир ва ҳунарофаринӣ дар ростои мушкилоти иҷтимоӣ будааст. Дар ин таҳқиқ талош бар он шуд, то нахуст чигунагии дороиҳои табиат ва мавориди иҷтимоӣ дар шеъри ҳар ду шоир аз ду кишвар ва бо мушкилоти сад шуда бар раванди рушди иҷтимоӣ ва ҳунарӣ дар Тоҷикистон ва Афғонистон пардохта шуд. Табиат дар шеъри муосири имрӯзи форсии дарии точикӣ ва таҳаввулоти он дар ҳавзаи тамаддуни шеъру адаби форсии дарии точикӣ (Тоҷикистон ва Афғонистон) сабаби он шудааст, то ҳунармандони ин ду ҳавза ба мавориди ҷадиде даст ёбанд ва бо шеъру ҳунарашон тоблуҳои ҳунарии зебое аз навъи табиати зебо ба даст оваранд. Табиати зебои диёр, аз ҷумла кӯҳҳо, дарёҳо, ҳавзаи ҷуғрофиёӣ, сабзаву гулу гиёҳу риёҳ, дараҳтон ва ғайра дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ басомади зиёд доранд, тасвири зебову назаррас доранд ва ҷузви шеъри ин шоирон гардидаанд. Инсонҳои оғаринишишгар, сабаби дигаргуниҳо, тағйирот ва лаҳзасозиҳои зеҳнӣ ва эҳсосӣ барои мардум ва иҷтимоӣ хеш будаанд. Эҳсоси мавҷудияти фарҳангӣ дар

чавомеи башарӣ тавонистааст сатҳи дарк ва фахму дониши мардумро раҳнамоӣ кунад ва бад-он самт равона кунад, то эҷоди шаҳсияттабии миллиро дар бар дошта бошад.

Тавре ки медонем, тасвири зеҳни омми ҷомеаро эҳсоси шоирон ва нависандагон ташкил медиҳад. Фазои шеъру адабро метавон пурбортарин ва таъсиргузортарин амр дар ин маврид донист. Тавре ки дар боло ба шарҳи мавзӯъ пардохта шуд, оғаринишгари афғонистонӣ Латиф Нозимӣ низ бар ин амр кӯшидааст ва коркардҳои зебову пурсамаре аз худ ба ҷой гузоштааст.

Шоистатарин асар назди мардуми Тоҷикистон ҳамон ҳарфҳои дили худашон ва ниёзҳои худашон аст, ки баъзе аз шоирон ва нависандагон вориди ҷараёнҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ шуданд ва бар он сари талош варзишанд ва бо мардуми худ ҳамроҳ ва ҳамсадо шуданд. Устод Лоиқ Шералий ҳам яке аз ин шоирон аст, ки канори мардуми худ зист ва бо ҷашмони мардуми худ ба зиндагонӣ нигарист. Забони шеъри Лоиқ Шералий равон ва дур аз ҷаҳонагарӣ сабки ҳиндӣ аст. Ин забонро Лоиқ барои шеъраш ва мардумаш беҳтар медонист ва аз сӯе ӯ мехост, то он чи мегӯяд ҳамشاҳриёнаш зуд бад-он дастрас кунанд. Ин худ ҳусусияти шеъри ӯст, бо вежагиҳои барҷастае, ки ба сурати сода ва равон дар қалби мардуми Тоҷикистон ҷой гирифтааст. Шеъру адаби муосири Тоҷикистон баъд аз озодӣ ба ҷунин содагӯй ниёз дошт, то мардум ба ҳудшиносии ҳувияти худ бирасанд.

Корбурди ҷаҳонӣ мудерн дар баҳсҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷаҳон ба самту сӯи дигаре равон намуд, ки шеъри чанд даҳай аҳири Тоҷикистон ва Афғонистон низ бо таъсир аз он навъияти хешро аз назари суварӣ ва дарунмояҳои фикрӣ тағйироти бузурге додааст. Ба вижана шеъри Нимоӣ, шеъри сапед, шеъри мудерн, шеъри пастмудерн ва..., ҳама баёнгари ин аст, ки шоирони муосири мо аз тааллуқоти шеъри классикӣ пой берун гузоридаанд ва таҳаввулотро барои навсозии шаклҳои суварӣ ва усулии шеъри классикӣ эҷод кардаанд.

ХУЛОСА

Муҳтавои ин пажуҳиш таҳқиқи қиёсӣ ва баррасӣ дар пайванд бо шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ мебошад. Дар ин таҳқиқ ба чигунагии шеъри ду шоир аз ду кишвар ва мушкилоти садшуда бар раванди рушди шеъри форсии дарии тоҷикӣ дар Тоҷикистон ва Афғонистон пардохта шудааст, ки натиҷаҳои аз таҳқиқи қиёсии ҷанбаҳои ҳунарӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори ин ду шоир бо шабоҳатҳо ва тафовутҳои ба даст омадаро метавон ҷунин дастабандӣ кард:

1. Пайдоии шеъри нави муосири имрӯзи форсии дарии тоҷикӣ ва таҳаввулоти муҳтавоии он дар ҳавзаи тамаддуни шеъру адаби форсии дарӣ (Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон) аз фарозу нишебҳои зиёде сар баровардааст. Дар ин пажуҳиш ба ду шоири ду кишвари муҳталиф (ЛОиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ) бо муштаракоти адабии фарҳангииашон пардохта шуд ва боз намудем, ки шеърро чи гуна ба ҷомеаи хеш муаррифӣ намудаанд [1-М].

2. Дар рӯзгори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ умури сиёсии ҳарду қишивар, ҳарду шоирро ба қайду бандҳои сиёсии худ даргир намуда ва ҳарду аз авзои рӯзгори хеш мутозӣ будаанд ва аз осори ҳунаришон ҷунин истинбот мешавад, ки ҳарду қӯшидаанд, то мунтақиди шароити рӯзгори хеш бошанд ва дар мардуми ҷомеаи хеш бо қаломи зебои шеър ба майдон оваранд [1-М; 3-М].

3. Ин пажуҳиш бо мавориде, ки бар он пардохта шудааст, бар ҷомеаи илмии фарҳангии ҳавзаи тамаддуни форсизабонон таъсири басазое ҳоҳад дошт. Баҳси муосир ва нав будани шеъри Лоиқ Шералӣ то ба ҳол мавриди баррасӣ қарор нағирифтааст, ки ин пажуҳиш онро бо қайди ашъори шоир ба баррасӣ гирифтааст. Шеъри Латиф Нозимиро ҳам ба таври ҷиддӣ ва академикӣ касе баррасӣ накарда. Чор сол пеш танҳо аз ҳамин қалам зери номи «Ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ дар шеъри муосири Афғонистон» мавориди шеърӣ ва ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ ба баррасӣ гирифта шудааст. Ин пажуҳиш роҳгушои хубе барои ояндагон бар раванди шеър дар Афғонистон ва Тоҷикистон, ба вижа шеъри Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ҳоҳад буд [1-М].

4. Дар ин таҳқиқ ба маъонии шеърӣ, дарунмояҳо ва системи вожагонӣ, сувари хаёл, иҷтимоъ дар шеъри ҳар ду шоир пардохта шудааст. Коркардҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳар ду шоир бо далели истинод ва истидлол бозтоб дода шудааст. Ин пажуҳиш тавонистааст шеъри муосири форсии дариро дар ҳар ду арса ба таври дақиқ баррасӣ кунад ва ҷойгоҳи шеъри ҳар ду шоирро бо қайди шеъҳояшон боз намояд [2-М; 7-М].

5. Баррасии ду шоир ва дидгоҳҳои иҷтимоӣ ва фарҳангииашон тавонистааст мавзуоти дарункишварии ҳар ду кишварро боз кунад ва ба ин бардошт бирасад, ки таъсиргузории тааллукоти сиёсии фарҳангии чомеа бар равишманд шудани шеър чи гуна таъсиргузор будааст. Ин ду шоир бо он ки аз ду кишвари муҳталиф будаанд, вале бо забони форсии дарии тоҷикӣ бисёр барҳурдҳои муշобех доштаанд. Аз назари мағҳумӣ дар бисёре аз маворид барҳӯрдҳои шеъриашон бар мавориди гуфташуда яксон баррасӣ шудааст [1-М; 8-М].

6. Дар ин пажуҳиш сабку навъи баёни мавзӯй ба баррасӣ гирифта шудааст. Рӯзгори ҳар ду шоирро бозгушоӣ намуда ва истидлол шудааст, ки чи гуна метавонад раванди иҷтимоии сиёсии кишварҳо бар дидгоҳи андешамандони чомеа таъсиргузор бошад. Гуфтору кирдори ҳар ду шоирро баррасӣ карда, иртиботи гуфторӣ бо муҳите, ки дар он зистаанд, бозгушоӣ шудааст [2-М; 3-М].

7. Дар давраи ахир, яъне давраи наздиқ ба панҷоҳ то шаст соли гузашта дар Афғонистон бояд бипазирем, ки шеъри Афғонистон дар ин давра тағирии асосӣ ва бунёдӣ ба худ дида ва таконе бузург xӯрдааст. Ин ҷост, ки таърифи шеър ҳам аз ҷанбаҳои классикии худ пой берун ниҳода аст ва шоирони ин марзу бүм бадон арҷ ниҳодаанд. Агар бихоҳем шарҳу таҳлиле муфассал аз ин ҷанд даҳай ахир бидиҳем, метавон гуфт, ки вазъияти шеърамон нисбат ба даҳаҳои пешини худ аз нобасомониҳои дошта бар пайкараш берун рафтааст. Дар ин ҳавзаи тамаддунии форсии дарии тоҷикӣ густараи шеъру адаб қадре гом ба пеш ниҳода ва умедвориҳое ба шоирони ин аср, ба вежа Латиф Нозимӣ ва ҳамроҳонаш ба вучуд меомадааст [1-М; 3-М].

8. Пажуҳиш дар ростои шеършиносӣ ва муруре бар шеъри Лоик Шералий ва Латиф Нозимӣ моро ба ин натиҷа расонд, ки ошноии шоирони мо бо арзишҳои

фарҳангӣ ва торихӣ тавонистааст онҳоро амиқтар ва фарохтар бо мушкилоти ҷомеа рӯбарӯ намояд. Тасвирсозихо ва маъниофариниҳо гуногун аз пайкари ҷомеа ва баёни мавориди иҷтимоии сиёсӣ дар системи низомманди шеър ва истифода аз сувари хаёл, ки аз шеваҳои баён ва бадеи забони куҳани форсии дарии тоҷикӣ аст, ҳар кадом баҳрае басазо бурдаанд ва саноei баёну бадеъро низ дар шеъри хеш фаромӯш накардаанд. Ватан ва ғамҳои дарунияш дар ашъорашон ҳамеша ишоратест бар зиндагии нобасомон ва андуҳбори даҳаҳои ахири қарни бисту як дар Тоҷикистону Афғонистон ва саргузашти ноҳамгуни мардуми ҳар ду кишвар. Дар фазои оғанда аз фишороварӣ баланд кардани номи озодӣ нуктаест, ки ҳушёrona аз ҳар ду шоир сар баланд намудааст. Озодии баён, озодии андеша ва озодии қалам дар чанд садаи ахир дар оғариниши андеша дар Тоҷикистон ва Афғонистон саҳми басазое дошта ва роҳгушои андешаҳои мардумӣ шудааст [2-M; 3-M; 4-M].

9. Баррасии пайванди табиат ва иҷтимоъ дар шеъри Лоиқ Шералий ва Латиф Нозимӣ чунин бардоште медиҳад, ки муҳтавои шеъри ҳар ду шоир дар пайванди ногусастаний бо табиат ва иҷтимоъ қарор дорад. Дар мавориде ки дар диссертатсия бад-он машруҳ пардохта шуд, бештарина мавориде буд, ки баёнгари коркардҳои ҳар ду шоир ва ҳунарофаринӣ дар ростои мушкилоти иҷтимоӣ будааст. Табиат дар шеъри муосири имрӯзи форсии тоҷикии дарӣ ва таҳаввулоти он дар ҳавзаи тамаддунии шеъру адаби форсии тоҷикии дарӣ (Тоҷикистон ва Афғонистон) сабаби он шудааст, то ҳунармандони ин ду ҳавза ба мавориди ҷадиде даст ёбанд ва бо шеъру ҳунарашон тоблуҳои ҳунарии зебое аз навъи табиати зебо ба даст оваранд [3-M; 8-M].

10. Забони шеъри Лоиқ Шералий ва Латиф Нозимӣ зебо, равон ва мамлӯ аз вожаҳои дилписанди забони форсии дарии тоҷикӣ буда, ашъори онҳо дар қолабҳои сабки ҳуросонӣ (Лоиқ Шералий) ва ироқӣ (Латиф Нозимӣ) эҷод шудааст. Дар ашъори ин шоирон душворгӯй, мураккаббаёни, ибҳомгарӣ ва печидасароӣ ба назар намерасад. Забони эҷодиёти шоирон мустаҳкам ва баёнашон мутантан буда, метавон онро саҳли мумтанеъ номид [1-M; 8-M].

11. Дар ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ ҷанбаҳои балоғӣ доманаи васеъ дорад, чунки ҳарду шоир маънигароянд. Ҳарду шоир бо маҳорат ва зарофати вижга дар шеъри муосир навигариҳо ва тозакориҳои сухани худро зебову дилнишин сохта, бо маҳорат ва ҳунари ҳаллоқонаи шоирӣ сабку шевай маҳсуси худро дар ҷанбаҳои балоғӣ баён доштаанд. Дар ашъори ин ду шоир ҳама санъатҳои шеърӣ қобили мулоҳиза ва мушоҳида буда, бори маънӣ мекашанд. Дар шеъри ин шоирон аз санъатҳои лафзиву маънавӣ тақрибан якson истифода шудааст, вале маҳорати ҳар шоир дар истифодай онҳо гуногун аст, ки ин масъала дар диссертатсия бо мисолҳои мушаххас нишон дода шуда ва таҳқиқ карда шудааст [2-M; 4-M].

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Матолиби диссертатсия дар оянда метавонад на танҳо барои омӯзиш ва таҳқиқи қиёсии ашъори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ, балки дар ҳаллу фасли омӯзиши масъалаҳои мазкур дар адабиётшиносии муосири форсии дарии тоҷикӣ имкониятҳо фароҳам оварад.

2. Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар таърихи адабиёти муосири форсии дарии тоҷикӣ аз шоирон ва чехраҳои адабии намоён ва фарҳехта ба ҳисоб мераванд ва натичаву хулосаҳои илмии ба дастомада метавонад ҳамчун маводи омӯзишӣ ҳангоми пажуҳиш дар самти таҳқиқи таърихи адабиёти муосири нимаи дувуми асри XX ва оғози асри XXI, инчунин дар матншиносӣ, назарияи адабиёт, робитаҳои адабӣ, сабкшиносӣ ва баррасии равандҳои адабиёти муосири ин давра истифода шавад.

3. Маводи таҳқиқии дар диссертатсия баррасӣ гардида дар пажуҳиши масъалаҳое, ҳамчун омода кардани китобҳои дарсӣ, барномаҳо ва дастурҳои таълимӣ оид ба адабиёти нимаи дувуми асри XX, аввали асри XXI, ки Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар ин давра зиндагиву эҷод кардаанд, омода сохтани маҷмуаи ашъори нави шоирон, ки нашр нашудаанд ва мероси адабиётшиносиву наққодии онҳо мусоидат меқунанд.

4. Дар масъалаи омӯзиши шахсият ва эҷодиёти Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ то имрӯз корҳои хубе анҷом пазируftаанд, вале бисёр паҳлухои осори ин шоирон ҳануз ба баррасӣ ва таҳқиқ ниёз доранд.

5. Муҳаққиқони рӯзгор ва осори Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимиро лозим меояд, ки дар оянда ба қашфи асрори қаломи ҳунарии ин шоирон машғул шуда, ба лафзу маънӣ, луғот, иборот, киноёт, истиорот, забону баён, таркибҳои бадеӣ, ки дар осори онҳо истифода шудаанд, ва осори мансури онҳо эътибори зарурӣ дода, дар ин замина таҳқиқ анҷом диханд.

6. Лоик Шералӣ ва Латиф Нозимӣ дар Тоҷикистону Афғонистон ва қаламрави адабиёти форсии дарии тоҷикии муосир аз шоирони муваффақу мубтакир ва донишманд ба ҳисоб мераванд, ки нашри осори муштараки манзум

ва мансури онҳо ва маҷмуаҳои дастаҷамъии ашъорашон аз амалҳои муҳим ба ҳисоб меравад.

7. Аз маводи диссертатсия метавон ҳангоми тадриси фанҳои таълимии соҳаи филология, курс ва семинарҳои маҳсус, таҳия ва мураттаб соҳтани барномаҳои корию дарсӣ, навиштани корҳои илмии дараҷаҳои гуногун, аз ҷумла, мақолаҳову тезисҳо, рефератҳо, корҳои курсӣ, дипломӣ ё хатм, рисолаҳои диссертационӣ ва ғайра истифода кард.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

I. Сарчашмаҳо:

А) ба забони тоҷикӣ:

1. Шералӣ, Лоик. Сари сабз [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 79 с.
2. Шералӣ, Лоик. Илҳом [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 47 с.
3. Шералӣ, Лоик. Нӯшбод [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 127 с.
4. Шералӣ, Лоик. Соҳилҳо [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 72 с.
5. Шералӣ, Лоик. Ҳоки Ватан [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 160 с.
6. Шералӣ, Лоик. Резаборон [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 47 с.
7. Шералӣ, Лоик. Марди роҳ [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 231 с.
8. Шералӣ, Лоик. Варақи санг [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1980. – 270 с.
9. Шералӣ, Лоик. Ҳонаи чашм [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 384 с.
10. Шералӣ, Лоик. Ҳонаи дил [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 463 с.
11. Шералӣ, Лоик. Рӯзи сафед [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 463 с.
12. Шералӣ, Лоик. Офтобборон [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 1988. – 524 с.
13. Шералӣ, Лоик. Ману дарё [Матн] / Лоик Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 1991. – 301 с.

14. Шералӣ, Лоиқ. Ҷоми саршор (гулчине аз девони ғазал [Матн] / Дебочаи Аскар Ҳаким, таҳия ва танзими Асрори Раҳмон / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 192 с.
15. Шералӣ, Лоиқ. Дасти дуои модар [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 1991. – 110 с.
16. Шералӣ, Лоиқ. Аввалу охири ишқ [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Маркази фарҳангии арабӣ. – Душанбе, 1994. – 272 с.
17. Шералӣ, Лоиқ. Бахше аз чакомаҳо [Матн] / Лоиқ Шералӣ / Неруи сухан (газета). – Душанбе, 1995. – №26.
18. Шералӣ, Лоиқ. Фарёди бефарёдрас [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 1997. – 237 с.
19. Шералӣ, Лоиқ. Ангораҳо (гулчини ашъор) [Матн] / Интихоби Абдунаబӣ Сатторзода / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 2001. – 111 с.
20. Шералӣ, Лоиқ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1 (Китоби якум) [Матн] / Мураттибон: Баҳриддин Ализода, Ромиш Шералӣ / Лоиқ Шералӣ. – Хуҷанд, 2001. – 722 с.
21. Шералӣ, Лоиқ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2. (Китоби дувум) [Матн] / Мураттибон: Баҳриддин Ализода, Ромиш Шералӣ / Лоиқ Шералӣ. – Хуҷанд, 2001. – 710 с.
22. Шералӣ, Лоиқ. Модарнома [Матн] / Мураттиб Қиёмиддин Сатторӣ (Аз силсилаи адабиёти бачагона) / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 2014. – 75 с.
23. Шералӣ, Лоиқ. Дасти дуои модар [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 2020. – 63 с.
24. Шералӣ, Лоиқ. Девони дил [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 2007. – 346 с.
25. Шералӣ, Лоиқ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 2008. – 564 с.
26. Шералӣ, Лоиқ. Девони замон [Матн] / Мураттибон: Фарҳоди Карим, Гурез Сафар / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе: Адиб, 2009. – 400 с.

27. Шералӣ, Лоиқ. Девон [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Хучанд: Ношири, 2018. – 468 с.

Б) Сарчашмаҳо ба хатти форсӣ:

28. Амирӣ, Носир. Намунаҳои шеъри муосири Афғонистон [Матн] / Носир Амирӣ. – Техрон: Интишороти бунёди фарҳанги Эрон, 1386 ҳ. – 184 с.

29. Гулчине аз ашъори устод Лоиқ Шералӣ [Матн] / Зери назари Алиасғари Шеърдӯст / Лоиқ Шералӣ. – Техрон: Интишороти байналмилалии Алҳудо, 1372 ҳ. (1993 м.). – 268 с.

30. Нозимӣ, Латиф. Сиёҳмашқҳои мадраса [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Ҳирот: Матбааи давлатӣ, 1343 ҳ. – 42 с.

31. Нозимӣ, Латиф. Зери он дарахти чанор (достони кӯтоҳ) [Матн] / Латиф Нозимӣ / Паштун жағ. – Кобул, 1347 ҳ. – №11. – С.16-30.

32. Нозимӣ, Латиф. Бод дар фонус [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Кобул: Анҷумани нависандагони Афғонистон, матбааи давлатӣ, 1365 ҳ. – 47 с.

33. Нозимӣ, Латиф. Бод дар фонус [Матн]. – Мюнхен (Германия), 1991 мелодӣ. – 84 с.

34. Нозимӣ, Латиф. Соя ва мурдоб [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Кобул: Анҷумани нависандагони Афғонистон, матбааи давлатӣ, 1365 ҳ. – 75 с.

35. Нозимӣ, Латиф. Аз боғ то ғазал [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Пешовар (Покистон), 1379 ҳ. – 228 с.

36. Нозимӣ, Латиф. Ман боғи оташам – Сиёҳмашқҳои мадраса [Матн]. – Техрон: Интишороти Ток, 1384 ҳ. – 558 с.

37. Нозимӣ, Латиф. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Ҳомбург (Германия): Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ.. – 278 с.

38. Нозимӣ, Латиф. Ман боғи оташам [Матн]. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 ҳ. – 164 с.

39. Нозимӣ, Латиф. Хоби алаф [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Ҳомбург (Германия): Интишороти Муслиҳ, 1392 ҳ. – 104 с.

40. Шералӣ, Лоиқ. Ташнадил [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе, 1974. – 80 с.
41. Шералӣ, Лоиқ. Хоки Ватан [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Душанбе, 1981. – 110 с.
42. Шералӣ, Лоиқ. Дасти дуои модар [Матн] / Ба қӯшиши Сафар Сулаймон, Махдӣ Ҷаъфарзода / Лоиқ Шералӣ. – Исфаҳон, 1373 ҳ. – 112 с.
43. Шералӣ, Лоиқ. Рухи Раҳш (гулчини ашъори устод Лоиқ Шералӣ) [Матн] / Ба қӯшиши Мирзо Шакурзода / Лоиқ Шералӣ. – Техрон: Интишороти дабирхонаи Шурои густариши забон ва адабиёти форсӣ. Чопи аввал, 1379 ҳ., (2000 м.). – 627 с.
44. Шералӣ, Лоиқ. Куллиёт [Матн] Мураттибон: Масъуд Қосимӣ, Баҳридин Алиев, Ромиш Шералӣ / Лоиқ Шералӣ. – Техрон: Пажуҳишгоҳи фарҳанги форсии тоҷикӣ, 1383 ҳ. – 721 с.
45. Шералӣ, Лоиқ. Куллиёти ашъор [Матн] / Лоиқ Шералӣ. – Техрон: Интишороти Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии исломии Эрон, 1383 ҳ. – 652 с.

II. Осори илмӣ-тадқиқотӣ

А) Ба забони тоҷикӣ:

46. Абдулло, Сафар. Нури сухан [Матн] / Сафар Абдулло. – Олмоти: Дайк – Пресс, 2005. – 232 с.
47. Абдулло, Сафар. Вичдони бедори адабиёт [Матн] / Сафар Абдулло // Машъалдори шеър. Маҷмуи мақолоти конфронси ҷумҳурияйӣ баҳшида ба 80-солагии Лоиқ Шералӣ (Ҷойгоҳи Лоиқ Шералӣ дар шеъри муосир) / Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Маликзод. – Душанбе: Дониш, 2021. – 466 с. – С.132-168.
48. Абдулов, Карим. Лоиқи миллат [Матн]. – Ҳуҷанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 2001. – 198 с.
49. Айнӣ, Садриддин. Намунаи адабиёти тоҷик [Матн] / Садриддин Айнӣ / Таҳияи М.Акбарзод. – Душанбе: Адиб, 2010. – 448 с.

50. Акбарзод, Юсуф. Рисолати шоир ва шеър [Матн] / Юсуф Акбарзод. – Душанбе: Адиб, 2009. – 376 с.
51. Асозода, Худойназар. Адабиёти точик дар садаи XX. Ҷилди сеюм [Матн] / Худойназар Асозода. – Душанбе: Маориф, 1999. – 448 с.
52. Аюбзод, Салим. Сад ранги сад сол. Тоҷикон дар қарни бистум [Матн] / Салим Аюбзод. – Прага: Нашриёти «Пост Скриптум Имприматур», 2002. – 348 с.
53. Бухорӣ, Муҳаммадҷони Шакурӣ. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист [Матн] / Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ. – Душанбе: Пайванд, 2006. – 455 с.
54. Гулназар. Лоиқе чун Лоиқе [Матн] / Гулназар Келдӣ. – Душанбе: Сурушан, 2000. – 104 с.
55. Faffarov, Usmonxon. Loik Sherali [Matn] / Usmonxon Faffarov. – Dushanbe: Adib, 2012. – 514 c.
56. Faffarov, Usmonxon. Sultoni diёri suhan [Matn] / Usmonxon Faffarov. – Xuchand: Nashriёti davlatii ба nomi Raҳim Ҷалил, 2001. – 301 c.
57. Faffarov, Usmonxon. Shaҳbози osmoni suhan [Matn] / Usmonxon Faffarov. – Dushanbe: Adib, 2007. – 840 c.
58. Dar suҳbatи Loik [Matn] // Maҷmuui musoхiba va mukolamaҳoi Шоири xalқии Toҷikiston Loik Sherali ба munosibati 80-umini solgardi zodrӯzaш / Muratting Boxir Raҷabov. – Xuchand: Nošir, 2021. – 251 c.
59. Dar suҳbati Loik Sherali (Musoхibaи Aziz Sangin bo Loik Sherali [Matn] / Шоири xurshedu darё. – Xuchand: Nošir, 2021. – C.117-132.
60. Karim, Bӯrӣ. Ҷасорати шоир [Matn] / Bӯrӣ Karimov. – Moscow: TДN, 2001. – 190 c.
61. Mаводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумхурияви дар мавзуи «Loik Sherali va taҳavvuли шеъри muosiri toҷik» bakhshida ба 80-solagии Loik Sherali (25-уми майи соли 2021) [Matn]. – Dushanbe: DDOT, 2021. – 242 c.
62. Marсияи Xуршед (Сӯгномаи устод Loik) [Matn] / Taҳия va tanzimi Oriёнфар (Saфар Abdullo). – Moscow, 2001. – 287 c.

63. Машъалдори шеър [Матн] // Маҷмуи мақолоти конфронси чумҳурияйӣ бахшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (Ҷойгоҳи Лоик Шералӣ дар шеъри муосир) / Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Маликзод. – Душанбе: Дониш, 2021. – 466 с.

64. Муталлибов, Розиқҷон. Ифтихори миллӣ дар ашъори Лоик Шералӣ [Матн] / Розиқҷон Муталлибов. – Ҳуҷанд: Ношир, 2001. – 88 с.

65. Набипур, Акбар. Ҳамин як қалби ман омочгоҳи тиратон бошад [Матн] / Акбари Набипур / Марсияи Ҳуршед // Сӯгномаи устод Лоик). / Таҳия ва танзими Ориёнфар (Сафар Абдулло). – Маскав, 2001. – 287 с.– С.40-55.

66. Нарзиқул, Мисбоҳиддин. Фурӯғи ҳастӣ [Матн] / Мисбоҳиддини Нарзиқул. – Душанбе: Матбааи Вазорати кишоварзӣ, 2002. – 118 с.

67. Нарзиқул, Мисбоҳиддин. Устод Лоик ва манзалати сухан [Матн] / Мисбоҳиддини Нарзиқул // Машъалдори шеър. Маҷмуи мақолоти конфронси чумҳурияйӣ бахшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (Ҷойгоҳи Лоик Шералӣ дар шеъри муосир) / Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Маликзод. – Душанбе: Дониш, 2021. – 466 с.– С.52-73.

68. Нарзиқул, Мисбоҳиддин. Муқаддимоти сабкии шеъри устод Лоик Шералӣ [Матн] / Мисбоҳиддини Нарзиқул // Машъалдори шеър. Маҷмуи мақолоти конфронси чумҳурияйӣ бахшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (Ҷойгоҳи Лоик Шералӣ дар шеъри муосир) / Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Анзурат Маликзод. – Душанбе: Дониш, 2021. – 466 с.– С.355-373.

69. Насрулло, Камол. Шаҳписари Ҳайём (Зиндагӣ ва осори Лоик) [Матн] / Камол Насрулло. – Душанбе: Бебок, 2018. – 150 с.

70. Ориёнфар. Шарангӣ андуҳ [Матн] / Ориёнфар (Сафар Абдулло). – Душанбе, 2001. – 40 с.

71. Раҳимӣ, Холмаҳмад. Ҷустор дар шинохти шеъри Лоик [Матн] / Холмаҳмад Раҳимӣ. – Душанбе: ДДОТ, 2022. – 159 с.

72. Салчукӣ, Муҳаммадқосим. Ҷойгоҳи Латиф Нозимӣ дар шеъри муосири форсии дарӣ [Матн] / Муслиҳи Салчукӣ. – Душанбе: Мулқвар, 2021. – 164 с.

73. Сатторзода, Абдунабӣ. Мероси дили шоири дилдода ва озода (Пешгуфтор) [Матн] / Абдунабӣ Сатторзода / Лоик Шералӣ. Куллиёт. – Хуҷанд, 2001. – 722 с. – С.5-29.
74. Сатторзода, Абдунабӣ. Шеъри Лоиквор [Матн] // Ангораҳо. / Абдунабӣ Сатторзода. – Душанбе: Адиб, 2001. – 111 с.– С.3-8.
75. Сатторзода, Абдунабӣ. Аз Рӯдакӣ то Лоик [Матн] / Абдунабӣ Сатторзода. – Душанбе: Адиб, 2013. – 176 с.
76. Сатторзода, Абдунабӣ. Лоик ва шеъри ҳолат [Матн] / Абдунабӣ Сатторзода // Машъалдори шеър. Маҷмуи мақолоти конфронси ҷумҳурияйӣ баҳшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (Ҷойгоҳи Лоик Шералӣ дар шеъри муосир) / Мураттибон: Шамсиддин Муҳаммадиев, Аңзурат Маликзод. – Душанбе: Дониш, 2021. – 466 с. – С.101-107.
77. Сатторов, Абдунабӣ. Давоми нек [Матн] / Абдунабӣ Сатторов // Садои Шарқ. – 1967. №6. – С.149-153.
78. Солеҳов, Шамсиддин. Ватан ва ватандӯстӣ дар шеъри Лоик [Матн] / Шамсиддин Солеҳов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Лоик Шералӣ ва таҳаввули шеъри муосири тоҷик» баҳшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (25-уми майи соли 2021). – Душанбе: ДДОТ, 2021. – 242 с. – С.5-13.
79. Сорбон. Лоикнома [Матн] / Сорбон. – Душанбе: Адиб, 2001. – 191 с.
80. Устод Лоик ва забони миллӣ // Маҷмуи гузоришҳои конфронси илмии «Нақши устод Лоик дар рушди забони миллӣ» [Матн] / Мураттибон: Убайдуллоев Н, Хоҷазод С. – Душанбе: ДДОТ, 2019. – 160 с.
81. Ҳаёт, Неъмат. Инқилоби Лоик дар шеъри муосири тоҷик [Матн] / Неъмат Ҳаёт. – Хуҷанд: Ношир, 2006. – 210 с.
82. Ҳаким, Аскар. Дар қаламрави сухан [Матн] / Аскар Ҳаким. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 224 с.
83. Ҳошим, Раҳим. Сухан аз устодон ва дӯстон [Матн] / Раҳим Ҳошим. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 272 с.

84. Шакурӣ, Муҳаммадҷон. Ҳуросон аст ин ҷо [Матн] / Муҳаммадҷон Шакурӣ. – Душанбе: Интишороти Оли Сомон, 1997. – 291 с.
85. Шарифов, Ҳудоӣ. Нардбони умрҳо [Матн] / Ҳудоӣ Шарифов. // Садои Шарқ. – 1970. №7. – С.21-24.
86. Шарифов, Ҳудоӣ. Шоири бузург [Матн] / Ҳудоӣ Шарифов. // Суннатҳои адабӣ. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 476 с.
87. Шералӣ, Лоик. Таърихи тоҷикон бо муҳри «комилан сирҶ» (пешгуфтор) [Матн] / Лоик Шералӣ // Р. Масов. Таърихи тоҷикон бо муҳри «комилан сирҶ». – Душанбе: Дониш, 1996. – 206 с. – С.3-9.
88. Шералӣ, Лоик. Вуруде ба боргоҳи ин китоб [Матн] / Лоик Шералӣ // Муҳаммадҷони Шакурӣ. Ҳуросон аст ин ҷо (Маънавият, забон ва эҳёи миллии тоҷикон). – Душанбе: Интишороти Оли Сомон, 1997. – 291 с. – Аз ҳарфи алиф то зол (С.5-15).
89. Шоири хуршеду дарё (Маҷмуи мақолаҳо) [Матн]. – Ҳуҷанд: Ношир, 2001. – 248 с.
90. Элбоев, Вафо. Номбардори бузургон [Матн] / Вафо Элбоев // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Лоик Шералӣ ва таҳаввули шеъри муосири тоҷик» баҳшида ба 80-солагии Лоик Шералӣ (25.05.2021). – Душанбе: ДДОТ, 2021. – 242 с. – С.64-76.

Б) Ба ҳатти форсӣ:

91. Амин, Манижа. Навоварӣ дар ғазали Латиф Нозимӣ [Матн] / Манижа Амин. – Донишгоҳи Ҳирот, 2001м. – 184 с.
92. Бадей, Нодира. Дар шеър зистан ва дар шеър мондан [Матн] / Нодира Бадей // Адабиёт ва санъат (Тоҷикистон), 2004 м. – №404.
93. Боқиев, Ҳамза. Тамоюлоти ҳудшиносӣ ва ҳувияти миллӣ дар ашъори Лоик Шералӣ [Матн] / Ҳамза Боқиев // Зиндагинома ва ҳадамоти илмиву фарҳангии марҳум устод Лоик Шералӣ. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 ҳ. – 384 с. – С.163-172.

94. Бохтарӣ, Восиф. Соя ва мурдоб (Муқаддима) [Матн] / Восифи Бохтарӣ. – Кобул: Анҷумани нависандагони Афғонистон, 1365 ҳ. – С.3-5.
95. Бохтарӣ, Восиф. На тақвиму на таъриҳ, аммо ҳарду [Матн] / Восифи Бохтарӣ // Латиф Нозимӣ. Соя ва мурдоб. – Кобул: Анҷумани нависандагони Афғонистон, 1365 ҳ. – С.3-8.
96. Бохтарӣ, Восиф. Салом бар марде, ки бутиқои замонро менависад [Матн] / Восифи Бохтарӣ // Нашри «Шамира». Фаслномаи адабӣ, ҳунарӣ. – Шумораи 3, 1399 ҳ. (2020 м.). – С.17-31.
97. Бохтарӣ, Восиф. Мақолае ба тақдир аз шастумин солрӯзи Нозимӣ [Матн] / Восифи Бохтарӣ. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 1399. – С.18-23.
98. Бухорӣ, Муҳаммадҷони Шакурӣ. Се шоҳаи як дарахти барӯманд [Матн] / Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ // Ироншинохт. – Техрон, 1375. – С.12-21.
99. Ваҳҳобзода, Рустам. Худшиносии миллӣ дар ашъори Лоиқ Шералий [Матн] / Рустам Ваҳҳобзода // Зиндагинома ва хадамоти илмиву фарҳангии марҳум устод Лоиқ Шералий. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 ҳ. (2021 м.). – 348 с. – С.89-101.
100. Википедия (Донишномаи озод), ба забони форсии дарӣ. Солҳои 2008-2010.
101. Зиндагинома ва хадамоти илмиву фарҳангии марҳум устод Лоиқ Шералий. Адиб ва шоири Тоҷикистон [Матн] / Тахия ва танзими мақолот аз Ҳасани Қарибӣ. – Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 ҳ. (2021 м.). – 348 с.
102. Зулфиқорӣ, Ҳасан, Умронӣ Ғуломризо, Каримирод Фарида. Забон ва адабиёти форсӣ [Матн] / Ҳасан Зулфиқорӣ, Ғуломризо Умронӣ, Каримирод Фарида. – Техрон: Интишороти Чашма, 1382 ҳ. – 262 с.
103. Кадканӣ, Муҳаммадризо Шафей. Сувари хаёл дар шеъри форсӣ [Матн] / Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ. – Техрон: Интишороти Огоҳ, 1375 ҳ. – 324 с.

104. Кадканӣ, Муҳаммадризо Шафейӣ. Адвори шеъри форсӣ аз машрутиён то сукути салтанат [Матн] / Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ. – Техрон: Интишороти сухан, 1387 ҳ. – 361 с.
105. Каззозӣ, Мирҷалолуддин. Зебошиносии сухани порсӣ (баён) [Матн] / Мирҷалолуддини Каззозӣ. – Техрон: Интишороти Мод, 1385 ҳ. – 332 с.
106. Козимӣ, Муҳаммадкозим. Равзана [Матн] / Муҳаммадкозими Козимӣ. – Машҳад, 1397 ҳ. – 168 с.
107. Қазва, Алиризо. Ғазали муосири Тоҷикистон [Матн] / Алиризо Қазва (Поённомаи давраи дуктурии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон). – Душанбе, 2004. – 208 с.
108. Қарибӣ, Ҳасан. Лаёқати Лоиқ [Матн] / Ҳасан Қарибӣ // Зиндагинома ва хадамоти илмиву фарҳангии марҳум устод Лоиқ Шералӣ. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 ҳ. (2021м.). – 348 с. – С.27-34.
109. Қодирӣ, Ҳумайро. Баррасии достоннависӣ дар Афғонистон [Матн] / Ҳумайро Қодирӣ. – Техрон, 1378 ҳ. – 224 с.
110. Қубодиёнӣ, Раҳим. Ҳафт хони миллат [Матн] / Раҳими Қубодиёнӣ // Килқ, 1375 ҳ. – №76. – С.23-29.
111. Меҳрон, Таҳмина. Баррасии сувари хаёл дар ашъори Латиф Нозимӣ [Матн] / Таҳмина Меҳрон. – Доғишгоҳи Балх, 2022. – 178 с.
112. Муқаддам, Маҳёр Алавӣ. Назарияҳои нақди адабӣ [Матн]. / Муқаддам Маҳёр Алавӣ. – Техрон: Интишороти Лайлӣ, 1377 ҳ. – 182 с.
113. Муҳаммадӣ, Муҳаммад Ҳусайн. Ман боғи оташам (Дар бораи маҷмуи ашъори шоир) [Матн] / Муҳаммад Ҳусайн Муҳаммадӣ. – Техрон, 1384 ҳ. – С.20-24.
114. Мӯҷовир, Аҳмад Зиёр. Асаргузории устод Нозимӣ дар боварӣ ва боландагии фарҳангии миллӣ [Матн] / Аҳмад Зиёр Мӯҷовир // Нашри «Шамира»-и вежаи Латиф Нозимӣ. – Шумораи 7, соли сеюм, 1399 ҳ. (2014 м.). – С.21-32.

115. Муъин, Мухаммад. Фарҳанги форсӣ [Матн] / Мухаммад Муъин. Чилди 2. – Техрон: Интишороти Амири Кабир, ҳарфҳои «Д» ва «К»), чопи чордахум, 1378 ҳ. – 590 с.
116. Нозимӣ, Латиф. Равиши имлои забони дарӣ [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Кобул: Матбааи таълиму тарбия, 1363 ҳ. – 184 с.
117. Нозимӣ, Латиф. Андеша ва ҳунар [Матн] / Латиф Нозимӣ // Нашрияи Институт. – Шумораи 3 (73), соли 1382 ҳ. – 124 с.
118. Нозимӣ, Латиф. Масъалаи достоннависӣ [Матн] / Латиф Нозимӣ. – Ҳомбург (Германия): Интишороти Муслиҳ, 1398 ҳ. – 218 с.
119. Нозимӣ, Латиф. Бутиқои садо (Пешгуфткор) [Матн] / Латиф Нозимӣ / Ман боғи оташам. – Кобул: Интишороти Ток, 1399 ҳ. – 164 с. – С.1-6.
120. Паҳлавон, Чингиз. Намунаҳои шеъри имрӯзи Афғонистон [Матн] / Чингизи Паҳлавон. – Техрон: Интишороти Бунёди Нишобур, 1381 ҳ. – 384 с.
121. Размҷӯ, Ҳусайн. Анвои адабӣ [Матн] / Ҳусайни Размҷӯ. Ҷилди 3. – Техрон: Остони қудс, 1374 ҳ. – 269 с.
122. Салҷуқӣ, Муслиҳ. Паранда мераваду ошёна мемонад [Матн] / Муслиҳ Салҷуқӣ // Нашри «Шамира»-и вежаи Латиф Нозимӣ. – Шумораи 3, 1399 ҳ. (2020 м.). – С.32-40.
123. Сино, Ҳусайн ибни Абдулло Абуалӣ. Ашшифо [Матн] / Абуалӣ Ҳусайн ибни Абдулло Сино. Бо қӯшиши Аҳмад Фаъоди Аҳвонӣ. Ҷилди 1. – Қоҳира: Вазорати таълим ва тарбия, 1375 ҳ.қ.. – 548 с.
124. Сортр, Жул Пол. Адабиёт чист? [Матн] / Жул Пол Сортр / Тарҷумаи Абулҳасан Начафӣ ва Мустафо Раҳимӣ. – Техрон: Интишороти Замон, 1378 ҳ. – 368 с.
125. Тӯсӣ, Хоҷа Насируддин. Асос-ул-иқтибос [Матн] / Хоҷа Насируддини Тӯсӣ. Ҷилди 1. – Техрон: Интишороти Ахуро, 1396 ҳ. – 442 с.
126. Усмон, Акрам. Шастумин баҳори валодат бо майманати шоир ва мунтақиди бузурги замони мо [Матн] / Акрам Усмон // Маҷаллаи «Падида». – Шумораи 4, 2004. – С.23-24.

127. Форёбӣ, Пуё. Накҷдо ва ёддоштҳо. Дафтари дувум [Матн] /Пуё Форёбӣ. – Кобул: Анҷумани нависандагои Афғонистон, 1370 ҳ. – С.87- 88.
128. Футӯҳӣ, Маҳмуд. Нақди адабӣ дар сабки ҳиндӣ [Матн] /Маҳмуди Футӯҳӣ. – Техрон: Интишороти Сухан, 1385 ҳ. – 374 с.
129. Хучандӣ, Фарзона. Армуғоне аз азал [Матн] /Фарзонаи Хучандӣ // Зиндагинома ва хадамоти илмиву фарҳангии мархум устод Лоик Шералӣ. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1400 ҳ. (2021 м.). – 348 с. – С.215-222.
130. Ҳуқуқӣ, Муҳаммад. Шеъри нав аз оғоз то имрӯз [Матн] / Муҳаммади Ҳуқуқӣ. – Техрон: Интишороти Солис, 1390 ҳ. – 348 с.
131. Ҳумоӣ, Ҷалолуддин. Фунуни балоғат ва санооти адабӣ [Матн] / Ҷалолиддин Ҳумоӣ. – Техрон: Интишороти Аҳуро, 1389 ҳ. – 428 с.
132. Ҳунарманд, Саид. Бутиқои Арасту [Матн] / Саид Ҳунарманд. – Техрон: Интишороти Ҷашма, 1398 ҳ. – 326 с.
133. Ҷавркаш, Шопур. Бутиқои шеъри нав [Матн] / Шопури Ҷавркаш. – Техрон: Интишороти Қақнус, 1390 ҳ. – 184 с.
134. Шабистарӣ, Алиашраф Мұchtахид. Маросими бузургдошти Лоик Шералӣ [Матн] / Намоишгоҳи китоби Техрон (Ба муносибати ҳафтодумин соли таваллуди ин шоири асри имрӯз), 23-урдибихишти 1391 ҳ.
135. Шакурзода, Мирзо. Тоҷикон дар масири таъриҳ [Матн] / Мирзо Шакурзода. – Техрон: Интишороти байналмилалии Алҳудо, 1385 ҳ. – 468 с.
136. Шакурӣ, Муҳаммадҷон. Ин ҷо Бухоро [Матн] / Муҳаммадҷон Шакурӣ // Номаи порсӣ. – Техрон, 1382 ҳ. – 228 с. – С.34-46.
137. Шакурӣ, Муҳаммадҷон. Ҷусторҳо. Чопи аввал [Матн] /Муҳаммадҷон Шакурӣ // Номаи порсӣ. – Техрон, 1382 ҳ. – 234 с. – С.29-38.
138. Шамисо, Сирус. Нақди адабӣ [Матн] / Сируси Шамисо. – Техрон: Интишороти Фирдавс, 1378 ҳ. – 456 с.
139. Шамисо, Сирус. Сабкшиносии шеър [Матн] / Сируси Шамисо. – Техрон: Интишороти Фирдавс, 1382 ҳ. – 348 с.

140. Шеърдӯст, Алиасғар. Чашмандози шеъри мусоири Тоҷикистон [Матн] / Алиасғари Шеърдӯст. – Техрон: Интишороти байналмилалии Алҳудо, 1376 ҳ. – 328 с.
141. Шомлу, Аҳмад. Шоири шабонаҳо ва ошиқонаҳо [Матн] / Аҳмади Шомлу. – Техрон: Интишороти Ҳирманд, 1390 ҳ. – 238 с.
142. Шоҳмирзо, Ш. Устод Лоик Шералӣ намоди шеъру адаби тоҷик [Матн] / Шоҳмансури Шоҳмирзо // Айрос, 1991. – С.34-46.
143. Шоҳмирзо, Шоҳмансур. Гиромидошти шоире, ки Тоҷикистонро ба ҷаҳониён шиносонд [Матн] / Шоҳмансури Шоҳмирзо / Ҷаҳони китоб. – Техрон, 1390 ҳ.
144. Шоҳмирзо, Шоҳмансур. Ҷойгоҳи «Шоҳнома» ва «Фирдавсӣ» дар ашъори устод Лоик Шералӣ [Матн] / Шоҳмансури Шоҳмирзо // Зиндагинома ва хадамоти илмиву фарҳангии марҳум устод Лоик Шералӣ. Адиб ва шоири Тоҷикистон. – Техрон: Аңчумани осор ва мафохири фарҳангӣ, 1400 ҳ. (2021м.). – 348. – С.183-196.
145. Элбоев, Вафо. Пайвандгари асолат [Матн] / Вафо Элбоев // Моҳномаи «Чопор»: Ҳомбург (Германия), соли ҷаҳордаҳум, шумораи 165, соли 1400 ҳ. (2021м.). – С.26-28.

Г) Ба забонҳои дигар:

146. Маводи нашрияи «Андеша ва ҳунар» [Матн] / Нашрияи ҷадиди Институти Гёте (Германия): Интерносионс, 1381-1382 ҳ. (ба забонҳои форсӣ ва олмонӣ).
147. Erzaling der Welt (Afghanistan); Erdmann; edition (1977).

III. Манбаъҳои интернетӣ

148. Абдуллоҳи Шодон. Ойинаҳо дурӯғ намегӯянд (Нигоҳе ба асари ҷадиди Латиф Нозимӣ). – Нашри Би-би-си-и форсӣ, 5 мурдоди 1393 ҳ. (2014 м.). – С.22-31.

149. Азизӣ, Башир. Шоир ва устоди шеър Латиф Нозимӣ. Нашри Азизӣ, Башир. Нашри сайти Ориёнот, 2006.
150. Исфандиёри Одина. Лоик Шералӣ пайвандгари кухнаву нав дар шеъри порсӣ. – Сайти :Би-би-си-и Душанбе, 29-майи соли 2006.
151. Латиф Нозимӣ. Тааҳҳуд дар адабиёт / Кобулнот, соли 2010. Шумораи 125.
152. Латиф Нозимӣ. Нависанда ба унвони омили фарҳангӣ дар раванди такомули ҷомеа / Кобулнот, соли 2010. Шумораи 119.
153. Лоик Шералӣ ва шеъри нави Эрон. Би-би-си. 22.05.2008.
154. Мирзо Шакурзода. Лоик Шералӣ пайвандгари кухнаву нав дар шеъри порсӣ / Би-би-си. – Душанбе, 29.05. 2006.
155. Мусоҳибаи Забехулло Амонёр бо Латиф Нозимӣ. Сайти Кобулнот, августи 2010, соли шашум, шумораи 125.
156. Партав Нодирӣ / Моҳномаи интернетии «Най», 15.05.2020.
157. Партав Нодирӣ. Латиф Нозимӣ шоире аз табори дараҳтон. /Торнамои Ҳурросонзамин, 11- қавси 1391ҳ.
158. Партав Нодирӣ. Дуруде ва паёме ба устод Латиф Нозимӣ / Сайти адабӣ фарҳангии «Най», 2016. – №5, соли 14.
159. Раҳнаварди Зарёб. Чархушгоҳи таҷаддуд дар Афғонистон. Гуфтугӯ бо Сируси Алинажод. Би-би-си-и форсӣ, 1394 ҳ.
160. Сайти интернетии Садои Олмон, 2008.
161. Сайти интернетӣ ва родиюи Би-би-си. – Лондон.
162. Сайти интернетии Мавлоно. – Франкфурт.
163. Сайти Фарҳангистон, соли 1396 ҳ., намоиши 718.
164. Соро Бақоӣ / Ирно (Хабаргузории Ҷумҳурии Исломии Эрон), хурдоди 1400 ҳ.
165. Ҳомид Алипур /Кобулнома, 1390 ҳ. – №166, соли ҳафтум.
166. Ҳомид Таваккулии Дористонӣ. Муосир будан чист? / Росхун, 24-даймоҳи 1400 ҳ.

167. Шоҳмуҳаммади Гӯё. Латиф Нозимӣ / Сайти Фарҳангистон, соли 1396
ҳ, намоиши 718.

168. <https://p.dw.com/p/DF0>, 08.08.2006.

169. [https://farhangi-honari - blogski.com](https://farhangi-honari.blogspot.com/2013/03/10/post-36.html). Transleite. goog /1385/03/10/ post – 36.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои муҳтавоии шеъри муосири форсӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2021. №1 (90). – С.187-193.

[2-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои шаклӣ (шакл, вазн, қофия) дар шеъри муосири форсии дарӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2021. №2 (91). – С.188-191.

[3-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Таҳқиқи муҳтавоӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ ва Латиф Нозимӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2022. №4 (99). – С.217-222.

[4-М]. Элбоев В., Салҷуқӣ, М.Қ. Ҳунари Лоиқ Шералӣ дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ [Матн] В. Элбоев., М. Қ. Салҷуқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2022. №4 (99). – С.229-235.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[5-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Шеъру адаби форсии дарӣ пеш аз зухури ислом [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Нашрии Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад (Ҷумҳурии Исломии Эрон) // Нашрии иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва илмӣ. – №5, пойизу зимистони соли 1400 ҳ. – 2021 м. – С.47-108.

[6-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Максе бар дидгоҳҳои муҳталиф пиromуни пешинаи шеъри нави муосир дар Афғонистон [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Моҳномаи «Чопор» (Германия), соли шонздаҳум. –№187, баҳмани 1401ҳ. 2022 м. – С.38-44.

[7-М]. Салҷуқӣ, М.Қ. Вижагиҳои муҳтавоии шеъри муосири форсии дарӣ [Матн] / М.Қ.Салҷуқӣ // Ҳашти субҳ.Сойти интернетии маъруфи Афғонистон, 28 қавси соли 1401 ҳ. – 2022 м.

[8-М]. Салчукӣ, М.Қ. Баррасии мавзуоти иҷтимоӣ дар ашъори Латиф Нозимӣ [Матн] / М.Қ.Салчукӣ (маъruzа) // Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Аз таърихи пайвандҳои илмӣ ва адабии халқҳои тоҷику ӯзбек: гузашта, ҳозира ва оянда», дар иртибот ба ифтихори 31-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 145-солагии сардафтари адабиёти муосири тоҷику ӯзбек Садриддин Айнӣ, эҳёи нави густариши робитаҳои иқтисодӣ, илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Ӯзбекистон (27-28.04.2023). – Душанбе, 2023. – С.216-220.